


PDF Compressor Free Version

АХРОР МУХТОРОВ



ШАҲРҲОИ  
АФГОНИСТОН

АҲРОР МУХТОРОВ

PDF Compressor Free Version

Ба хотири устоди муаззами  
худ академик Бобоҷон Гафуров  
мебахшам

Муаллиф

ШАҲРҲОИ  
АФГОНИСТОН  
СӢ СОЛ ҚАБЛ АЗ ИН



Душанбе - 2003

ББК 63.3 (5 АФ) +63.3 (2 точк)

М-91 PDF Compressor Free Version

## АХРОР МУХТОРОВ

ШАҲРХОИ АФГОНИСТОН. Ся сол қабл аз ин. (Қайдҳои сафар).  
Чони З, Душанбе: «Деваштич», 2003. 96 сах.

Мухаррир: Шаҳобуддини Шучъоъ



© Мухторов

PDF Compressor Free Version



Дар катори аввали (аз чин ба роет): 1. Мұхтаров Ахрор 2. Бадри Отабой (аз Эрон)  
3. Мирзөев Аблұлған 4. Еағуров Бобоғын Ашқобод. Соли 1972

PDF Compressor Free Version

Мухторов Ахад, Балый Отабой (аэро), Гафурон Бободон



## САРСУХАН

(барои чопи саввум)

Солҳои Ҷангиги Бузурги Ватани камина борҳо аз хоки Русия ба Полша, Чехословакия ва Германия, аз ин ҷо боз ба Полшаву Чехия омаду рафт кардаам. Дар ин муддат (солҳои 1943-1945) ба ман мусассар гашт, ки бо зисту зиндагонӣ ва ҳулқу ағвори ҳалкҳои гуногун шинос шуда, барои ҳуд ҳулосаҳо намоям.

Сафарҳои бештарӣ ҳориҷиам дар солҳои ба кори илмӣ машғул шуданам сурат гирифтанд. Аз соли 1959 то соли 2001 зиёда аз сӣ маротиба сафар карда, ба ғайр аз мамлакатҳои номбурда, ба Австрия, Фаронса (ду навбат), Америка, Исломӣ, Эрон (8 навбат), Афғонистон (5 навбат), Ҳиндустон (7 навбат) рафтаам.

Максади асосии ин сафарҳо ширкат варзидан дар семинар, конференс ва конгрессҳои байналмилиӣ, баромадҳои илмӣ кардан дар онҳо ё ҷамъ овардани маводҳои нодир нисбат ба таъриҳ, адабиёт, санъат ва дигар соҳаҳо буд, ки намояндиагони ҳалки тоҷику ўзбек дар гузашта дар ин ҷойҳо “пуш” додаанд.

Он миқдор маводе, ки ман дар дафтарҳои хотиравии ҳуд ва рӯзномаҳоям нусха кардаам, хисоб надоранд. Боварии кулӣ дорам, ки дар солҳои оянда ҷавонони соҳибистеъдод ба ин аснод “даст зада” манфиат мегиранд ва саҳифаҳои торики таърихи ҳалки тоҷик ва муносибатҳои номаълуми ў бо ҳалиқҳои дигари бо мо ҳамсоя кушода мешавад. Мақола ва китобҳои дар асоси ин маводҳо дар рӯзномаву маҷаллаҳо ё китобҳои алоҳида чоп карда ман нишон медиҳанд, ки асноди гирд омада нодиртарин сарчашмаҳои таъриҳӣ ва адабӣ ҳастанд.

Дар онҳо ҳонандагӣ шеърҳои тозаи устод Абӯабдулло Рӯдакӣ, мероси номаълуми шоирон ё ҳуд шоирони дар таърихи адабиёти тоҷик номаълум (ба мисли Мавлоно Аҳмади Ҳучандӣ)-ро пайдо карда метавонад.

Бо максади маълуму маъруф гардидани китобҳо, архиву дигар ганҷинаҳои илмӣ, банда китоберо бо номи “Аз пай таърихи қӯҳон” навишта будам, ки онро нашриёти “Ирфон” соли 1975 чоп карда буд. Ин китоб бо тезӣ маъруфу машҳур гашт. Аз ҳашт

ҳазор чизе дар фурӯш бокӣ намонд. Дар рӯзномаву мачаллаҳо ба се забон (тоҷикӣ, ўзбекӣ ва русӣ) тақризҳои мусбӣ чоп шуданд. Масалан, доктори илми таърих, роҳбари экспедитсияи бостоншиносӣ Ҷанонександр Маркович Беленитский дар рӯзномаи “Коммунист Таджикистана” (18 январи соли 1976) тақриз чоп карда, аз нашриёти “Ирфон” ҳоҳиш намуд, ки ин асар ҳатман ба забони русӣ тарҷума ва нашр шавад.

Тақрибан дар як вакт бо ин тақриз арбоби намоёни давлати тоҷикон Абдулаҳад Қаҳҳоров ба номи муаллиф мактуб навишта, нисбати ин китоб бо як меҳру муҳаббат суханронӣ намуда, изҳори ақида намуданд, ки бо А.М. Беленитский ҳамфирӯзӣ доранд. Ин мактуб бо чунин тақлифҳо ҳатм шудааст: «Ин китоб агар бо забонҳои дигар, пеш аз ҳама ба забонҳои ўзбакӣ ва русӣ тарҷума шуда, нашр карда мешуд, бисёр хуб мешуд». Мо бамаврид шуморидем, ки тақризи А. М. Беленитский ва мактуби А. Қаҳҳоровро дар охири ин китоб замима намоем.

Азбаски ин китоб ба шаҳрҳои Афғонистон баҳшида шуда буд, олимони афғонӣ ба он низ ҳавасманд гашта буданд. Мачаллаи “Ҳироти бостон” (шумораи дуввум, соли 1985) бо номи “Ҳирот аз назари ҷаҳонгардон” як боби ба шаҳри Ҳирот баҳшидаи китоби бандаро чоп кард.

Нашриёти “Ирфон” дарҳости олимони бостоншинос ва дигар ҳонандагони сершуморро ба инобат гирифта “Аз пай таърихи кӯҳан”-ро ба забони русӣ бо номи “По следам прошлого” соли 1982 аз чоп баровард. Нашри дуввуми китоб албатта ислоҳу иловахо дошт.

Байд аз ҷоъсаҳои дар Афғонистон рӯҳ дода аз ласти “толибон” ҳароб гаштани байзе шаҳру қишлоқҳои бостонии ин мамлакати пурасрор ҳонандагон аз ман ҳоҳиш намуданд, ки китоби худро аз нау ба чоп омода намоям, то ки мардум донанд, ки сӣ сол қабл аз ин ҳаробаҳо-شاҳрҳо симон дигар доштанд.

Илтимоси донишмандон ва ҳонандагони сершуморро ба инобат гирифта, камина бо андак илова ва ислоҳҳо китобро бо номи “Шаҳрҳои Афғонистон. Сӣ сол қабл аз ин” ба чоп омода солтам. Умединорам, ки ҳонандагони ин китоб аз он манфиат ҳоҳанд гирифт.

## АЗ ПАИ ТАЪРИХИ КУХАН

PDF Compressor Free Version

Тоҷикон ҳалки қадимтарини Осиёи Миёна ва дорои таъриху маданияти бои кӯҳан мебошанд. Асрҳо муарриҳон ба забонҳои тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ ва гайра саҳифаҳои гуногуни таърихи ин ҳалкро ба қалам додаанд. Аммо аксари сарчашмаҳои таъриҳӣ аз тарафи воқеанависони дарбор таълиф шуда, дар онҳо мадҳу санои ҳону султон, беку амирҳо ҷои асосиро гирифта, таърихи меҳнаткашон сарғи назар карда мешавад. Барои таъриҳчиён, ки мақсади асосии онҳо омӯҳтани таърихи меҳнаткашон, муносибатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, вазъи маданияту санъат, аҳволи дехқонон ва инкишоғи косибӣ мебошад, танҳо асарҳои муарриҳони замони феодалий сарчашмаи корҳои тадқикотӣ шуда наметавонанд. Онҳо доимо маъҳазҳои тозаи таъриҳиро ҷуста, муҳимтарини хуччатҳои асримиёнагии таъриҳиро аз қабили маъҳазот ё хуччатҳои қозигӣ, ҳукмнома, иноятнома, ярлик ва амсоли онҳоро низ амиқ меомӯзанд. Ин санадҳо аз тарафи ҳокимон ва феодалон дар вақтҳои гуногун ба ашҳоси алоҳида дода шудаанд. Мундариҷаи ин навъ сарчашмаҳо гуногун буда, дар онҳо сухан бештар дар бораи инъом кардан ё фурӯҳтани замин ва боғу об, ба мансабҳо таъин кардани одамони гуногун меравад. Ин навъ маъҳазҳои таъриҳиро аз дасти сокинони шаҳрҳову дехот пайдо кардан мумкин аст.

Солҳост, ки кормандони шӯъбаи таърихи асрҳои миёна ва нави Институти таърихи ба номи Аҳмади Дониши Академияи илмҳои Тоҷикистон машғули ҷамъ овардани маводҳои нави таърихианд. Ҳоло дар ганҷинаи ин шӯъба зиёда аз шаш ҳазор ин навъ хуччатҳо ҷамъ омадаанд, ки таърихи ноҳияҳо ва шаҳрҳои гуногуни Тоҷикистон ва Ӯзбекистонро дар тӯли асрҳои XV – аввали асри XX дарбар мегиранд.

Сарчашмаи муҳими дигари таъриҳӣ, ки бар замми бурҳону далел намунаи бехтарини санъати сангтарошӣ (ҳачҷорӣ) ва ҳаттотӣ ба ҳисоб меравад, катибаҳост. Дар шӯъбаи номбурда наздик ба 2500 катибаи рӯи шаҳу санг ва оромгоҳҳо гирд оварда шудааст, ки кӯҳнатарини онҳо ба асри XI тааллук дорад. Аз рӯи ин навъ сарчашмаҳои нодир мо бо номҳои зиёди ҳаттотони

ҳазор чизе дар фурӯш бокӣ намонд. Дар рӯзномаву мачаллаҳо ба се забон (тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва русӣ) такризҳои мусбӣ чоп шуданд. Масалан, доктори Ӣлми таъриҳ, роҳбари экспедитсияи бostonшиносии Панҷакент Александр Маркович Беленицкий дар рӯзномаи “Коммунист Таджикистана” (18 январи соли 1976) такриз чоп карда, аз нашриёти “Ирфон” хоҳиш намуд, ки ин асар ҳатман ба забони русӣ тарҷума ва нашр шавад.

Такрибан дар як вакт бо ин такриз арбоби намоёни давлати тоҷикон Абдулаҳад Қаҳхоров ба номи муаллиф мактуб навишта, нисбати ин китоб бо як меҳру муҳабbat суханронӣ намуда, изҳори ақида намуданд, ки бо А.М. Беленицкий ҳамфирӯздоранд. Ин мактуб бо ҷунин тақлифҳо ҳатм шудааст: «Ин китоб агар бо забонҳои дигар, пеш аз ҳама ба забонҳои ӯзбакӣ ва русӣ тарҷума шуда, нашр карда мешуд, бисёр хуб мешуд». Мо бамаврид шуморидем, ки такризи А. М. Беленицкий ва мактуби А. Қаҳхоровро дар охири ин китоб замима намоем.

Азбаски ин китоб ба шаҳрҳои Афғонистон баҳшида шуда буд, олимони афғонӣ ба он низ ҳавасманд гашта буданд. Мачаллаи “Ҳироти бoston” (шумораи дуввум, соли 1985) бо номи “Ҳирот аз назари ҷаҳонгардон” як боби ба шаҳри Ҳирот баҳшидаи китоби бандаро чоп кард.

Нашриёти “Ирфон” дарҳости олимони бostonшинос ва дигар ҳонандагони сершуморро ба инобат гирифта “Аз пай таърихи кӯҳан”-ро ба забони русӣ бо номи “По следам прошлого” соли 1982 аз чоп баровард. Нашри дуввуми китоб албатта ислоҳу иловавҳо дошт.

Баъд аз воқеаҳои дар Афғонистон рӯҳ дода аз ласти “толибон” ҳароб гаштани бâъзе шаҳру қишлоқҳои бostonии ин мамлакати нурасрор ҳонандагон аз ман хоҳиш намуданд, ки китоби ҳудро аз нау ба чоп омода намоям, то ки мардум донанд, ки сӣ сол қабл аз ин ҳаробаҳо-шаҳрҳо симон дигар доштанд.

Илтимоси донишмандон ва ҳонандагони сершуморро ба инобат гирифта, камина бо андак илова ва ислоҳҳо китобро бо номи “Шаҳрҳои Афғонистон. Сӣ сол қабл аз ин” ба чоп омода соктам. Умединорам, ки ҳонандагони ин китоб аз он манфиат ҳоҳанд гирифт.

ҳазор чизе дар фурӯш бокӣ намонд. Дар рӯзномаву маҷаллаҳо ба се забон (тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва русӣ) такризҳои мусбӣ чоп шуданд. Масалан, доктори илми таърих, роҳбари экспедитсияи бостоншиносии Панҷакент Александр Маркович Беленицкий дар рӯзномаи “Коммунист Таджикистана” (18 январи соли 1976) такриз чоп карда, аз нашриёти “Ирфон” хоҳиш намуд, ки ин асар ҳатман ба забони русӣ тарҷума ва нашр шавад.

Такрибан дар як вакт бо ин такриз арбоби намоёни давлати тоҷикон Абдулаҳад Қаҳҳоров ба номи муалииф мактуб навишта, нисбати ин китоб бо як меҳру муҳабbat суханронӣ намуда, изҳори ақида намуданд, ки бо А.М. Беленицкий ҳамфирӯзӣ доранд. Ин мактуб бо чунин таклифҳо ҳатм шудааст: «Ин китоб агар бо забонҳои дигар, пеш аз ҳама ба забонҳои ӯзбакӣ ва русӣ тарҷума шуда, нашр карда мешуд, бисёр хуб мешуд». Мо бамаврид шуморидем, ки такризи А. М. Беленицкий ва мактуби А. Қаҳҳоровро дар охири ин китоб замима намоем.

Азбаски ин китоб ба шаҳрҳои Афғонистон баҳшида шуда буд, олимони афғонӣ ба он низ ҳавасманд гашта буданд. Мачаллаи “Ҳироти бостон” (шумораи дуввум, соли 1985) бо номи “Ҳирот аз назари ҷаҳонгардон” як боби ба шаҳри Ҳирот баҳшидаи китоби бандаро чоп кард.

Нашриёти “Ирфон” дарҳости олимони бостоншинос ва дигар ҳонандагони сершуморро ба инобат гирифта “Аз пан таърихи кӯҳан”-ро ба забони русӣ бо номи “По следам прошлого” соли 1982 аз чоп баровард. Нашри дуввуми китоб албатта ислоҳу иловаҳо дошт.

Баъд аз воқеаҳои дар Афғонистон рӯҳ дода аз дасти “толибон” ҳароб гаштани баъзе шаҳру қишлоқҳои бостонии ин мамлакати пурасрор ҳонандагон аз ман хоҳиш намуданд, ки китоби худро аз нау ба чоп омода намоям, то ки мардум донанд, ки сӣ сол қабл аз ин ҳаробаҳо-шаҳрҳо симони дигар доштанд.

Илтимоси донишмандон ва ҳонандагони сершуморро ба инобат гирифта, камина бо андак илова ва ислоҳҳо китобро бо номи “Шаҳрҳои Афғонистон. Сӣ сол қабл аз ин” ба чоп омода солтам. Умединорам, ки ҳонандагони ин китоб аз он манфиат ҳоҳанд гирифт.

гүмном, заминдорон ва намунаи эҷодиёти даҳанакии ҳалқ дар асрҳои кӯҳан, таърихи паҳншавии мероси адабии классикони адабиёти тоҷик дар маҳаллаҳои гуногун, аз ҷумла қӯҳистони дурдаст ва ғайра ошино мешавасем. Ин навъи ҳатҳо дар рӯи зарфҳои биринҷӣ, миси, сағолҳо, тангаҳо, матоъҳои бофта ё навишта қанда шудаанд. Аммо асарҳои муаррихони замонҳои гузашта, сарчашмаҳои номбурда ва дигар маводҳои маълуми таъриҳӣ барои нисбатан пурра омӯҳтани таърихи як ҳалқ ё худ таърихи аҳолии ноҳияҳои алоҳидаи Тоҷикистон кифоят намекунанд. Бинобар он муаррихон доимо дар ҷустуҷӯи сарчашмаҳои тозаи таъриҳӣ мебошанд ва маъхазҳои таърихие, ки дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ мавҷуд буданд, асосан аз пешни назари онҳо гузаштаанд. Акнун вакте расидааст, ки сарчашмаҳои таърихии дар ҳудуди қишварҳои ҳамсоя мавҷудбуда низ омӯҳта шаванд, зеро ҳалқҳои Мовароуниаҳр бо ҳалқҳои дигари Шарқ – афғонҳо, эрониён ва ҳиндӯҳо асрҳост, ки ҳамсоягӣ дошта, дар гузашта ҳатто (баъзан) дар зери асорати як давлат мемонданд. Аз ҳамин сабаб як қисм сарчашмаҳои заруриро дар ҳудуди ин мамлакатҳо пайдо кардан мумкин аст.

Барои ошино шудаи бо маъхазҳои таъриҳӣ ва адабиёти ҳалқҳои Мовароуниаҳр дар Афғонистони ба мо ҳамсоя муаллифи ин сатрҳо аввали баҳори соли 1972 ба ин қишвар сафар карда буд. Дар бадали ду моҳ бисёр ганҷинаи дастхатҳои шаҳрҳои Кобул, Мазори Шариф, Ҳирот, Ғазнӣ, Қандакор, қитобхонаҳои шаҳсӣ, бозорҳои қитобфурӯшии шаҳрҳои Балху Ҷалолобод ва қисман музофоти онҳо аз назар гузаронида шуд.

Холо таассуроти ин сафарро мухтасар манзури ҳонандагон намуда, меҳоҳем онҳоро бо сарчашмаҳои таърихии дар ин мулк ба ҷашнрасида мухтасаран шинос кунем. Ин кори ҳайр барои тадқикотчиёни оянда аҳамияти қалонро дорост.

## ДАР КОБУЛ

Кобул яке аз шаҳрҳон қадимаи Осиёӣ Марказӣ ва аз аввали асрҳои XIX то ба ҳол пойтаҳти давлати Афғонистон аст. Муаллифи ин сатрҳо бори аввал ба ин шаҳр соли 1959 ҳамроҳи як гурӯҳ олимони шӯравӣ сафар карда буд. Бори дуввум 8 моҳи марта соли 1972 ҳамроҳи олими Ӯзбекистонӣ, навоишнос, доктори

илемхой филология Абдукодир Ҳайитматов ба Афғонистон омада, вориди шаҳри Кобул гардиdem. Агар 13 сол қабл аз ин самолёти "ИЛ-14" моро ба фурудгоҳи начандон калони ин шаҳр расонида бошад, ин дафъа самолёти "ИЛ-18" ба фурудгоҳи ниҳоят ободи Кобул овард, ки бо ёрни техникии Иттифоқи Шӯравӣ бино шудааст. Тағироти дар ин муддат рӯй дода дар ҳар кӯчаи Кобул аён мегардид. Масалан, як кисм кӯчаҳои шаҳр вассъ ва мумфарш шуда, дар ду канори онҳо биноҳои нави бисёрошёнаи ҳозиразамон комат афрохтаанд. Соҳтмони даҳҳо ин навъ биноҳо дар «микрорайон»-и Кобул (афғонҳо низ микрорайон меноманд) ба анҷом расида, даҳҳои дигари он давом дорад, ки маҳсули кори мутахассисони шӯравист. Беруни деворҳои шаҳри қадима, дар наздикиҳои қалъаи кӯхна, ки қалъаи Фатҳуллоҳон ном дорад, шаҳри нави Кобул пайдо шудааст. Микдори зиёди аҳолии Кобул дар чои ҳамвор замин пайдо карда натавониста, хонаҳон истиқоматии худро дар доманаҳои кӯху адирҳои атрофи шаҳр бино кардаанд. Вале биноҳои гуногуншакл ба намуди умумии шаҳр таъсири манғӣ расонидаанд. Бинобар ин ҳоло соҳтмони ин навъ иморатҳо расман манъ шудааст.

Боз як тағироти дигар, ки чи дар Кобул ва чи дар шаҳрҳои дигари Афғонистон ба ҷашм мерасад, дар кӯчаҳо зиёдтар дучор омадани занони бечодар ва духтарҷаҳои мактабҳон аст. Тағироти



Чодай Саттор дар Кобул

куллӣ дар афзудани адади мошинҳои боркашу сабукрав, зиёд шудани аҳолии шаҳрҳо ва гайра низ мушохида карда мешавад.

Сафари мо ба Афғонистон аз тарафи Академияи фанҳои собиқ СССР хидоят шуда буд. АФ СССР бо Вазорати иттилоот ва култури Афғонистон доир ба сафару ҳамкории олимони ин ду кишвар бо ҳамдигар созишномаҳо баста буданд. Дар асоси ин гуфтшунид мө ба Вазорати номбурда, ба ҳузури оғои Шарифӣ ҳозир шудем. Ӯ моро ниҳоят самимона қабул карда, аз сафари ҳуд ба Душанбе (соли 1968), аз сӯхбатҳояш бо рафиқон М. Осими, М. Турсунзода ва Б. Фафуров бо камоли мамнуният ҳикоят кард. Баъд аз фаҳмидани мақсади сафари мо ӯ гуфт, ки ин навъ равобити илмии байни олимони ду давлат, маҳсусан давлатҳои ба ҳам дӯсти ҳамсоя – Афғонистон ва Иттиҳоди Шӯравӣ на танҳо ба манғнати илм аст, балки дӯстии деринаи моро боз ҳам мустаҳкамтар мегардонад.

Аз гуфти оғои Шарифӣ маълум гардид, ки кори микрофилм намудани дастнависҳо дар Афғонистон то ҳол ҷорӣ нашудааст. Афғонҳо ба наздикий ин навъ мошинро аз Америко ҳарида бошанд ҳам, ҳанӯз шаҳсе, ки онро идора карда тавонад, набудааст. Аз ин рӯ оғои Шарифӣ бо ҳазл гуфт, ки ҳанӯз “Фили мө бе филбон аст.” Аммо баъд ба тарзи ҷиддӣ илова кард: “Агар одамони Шӯравӣ дар тайёр намудани ин навъ мутахассис қўмак расонанд, кори мо ниҳоят саҳл мешуд ва дастнависҳои дар Афғонистон маҳфузбуда низ дастраси тадқикотчиёни шумо мегардианд.”

Рӯзи дигар оғои Шарифӣ ва муовини ӯ оғои Насрин бори дигар моро пазируфта, барномаи корамонро дар ш. Кобул таъин карданд ва бо оғои Моили Ҳиравӣ, ки шоир ва олими номии Афғонистон аст, моро шинос намуда, ўро меҳмондор ё ҳудрохбалади мо мукаррар намуданд. Дар рӯзҳои корамон дар Кобул оғои Моили Ҳиравӣ, ки шаҳси ниҳоят ҳалиму ҳоксору пурдон аст, ҳамроҳи мо буд. Ӯ моро ба қитобхонаҳои “Нусухи ҳаттӣ”, “Анҷумани таъриҳ”, Пухантуни (университети) Кобул, қитобхонаи Омма ва ҷанд қитобхонаи шаҳсӣ бурда, кӯшишҳо мескард, ки мо ба ватани ҳуд “дасти ҳолӣ” барнагардем.

Микдори зиёди қитобхони қаламии Кобул дар қитобхонаи “Нусухи ҳаттӣ”, дар ҳузури Вазорати иттилоот ва култури Афғонистон маҳфуз будааст. Як қисми дастхатҳои ин қитобхона нусхаҳои қаламии асаҳрон маълуми классикони бузург – Низомӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Чомӣ ва дигарон буда, дар асаҳрои XIV-XVI бо дасти ҳаттотони номӣ Миръимод, Муҳаммад Ҳусайнӣ наққонӣ,

Мираллии Ҳиравӣ, Искандар бинни Маъсуд ва дигарон китобат шуда, як микдори онҳо нақшу нигор ва миниатюраҳо доранд. Дар яке аз девонҳои Ҳофиз, ки бо қалами Муҳаммад Мӯҳсини Котиби Ҳиравӣ китобат шудааст, акси таҳминии худи шоир тасвир оғозашро бо миниатюраҳои Беҳзод дар як чилд “Ҳафт авранг”-и Ҷомӣ, “Ҳамса”-и Низомӣ ва “Ҳамса”-и Амир Ҳусрави Дехлавӣ ороиш ёфтаанд. Бояд қайд намуд, ки дар Афғонистон миниатюраҳои зиёдеро ба қалами Беҳзоди бузург мутааллик шуморидаанд.

Аксарияти миниатюраҳои Беҳзод ва дигар устодони гузашта, ки дар музей ва китобхонаҳои Афғонистон маҳфузанд, ҳанӯз чоп нашудаанд. Омӯхтан ва чоп кардани онҳо дар таърихи маданияти на танҳо ҳалқҳои Афғонистон ва Мовароуннаҳр, балки дар таърихи тамаддунни ҷаҳонӣ низ ҳиссаи арзанда ҳоҳад шуд.

Дар китобхонаҳои Пухангунӣ Кобул ва “Анҷумани таъриҳ” доир ба таъриҳ ва адабиёти тоҷик сарчашмаҳое мавҷуданд, ки ҳанӯз дар илм васеъ истифода нашудаанд ва бâъзеи онҳо дар захираи дастхатҳои мамлакати мо ҳеле кам дучор мешаванд ё худ тамоман вучуд надоранд. Ду чилд дастхат бо номи “Буҳорон Шариф” ё худ “Ҷамеъ-ал-аҳодиси Буҳорӣ” дар асри XVI китобат шудааст. “Инишооти Ҷомӣ”, девони Ҳузурии Буҳорӣ, “Том-ат-тавориҳ”, “Рисола дар баёни мазороти Балҳ” ё худ “Ҳафтод машоҳиҳи Балҳ”, ки дар онҳо бисёр маълумотҳо доир ба олимон ва аҳли адаби Мовароуннаҳр низ ҳастанд, “Сабҳат-ал-аҳбор”, “Таъриҳномаи Ҳирот” ва гайра аз ҳамин қабиланд.

Аз сарсӯҳан ё худ бâъзе қайдҳои он нусхаҳо маълум мешавад, ки чанде аз ин китобҳо дар ҳудуди Мовароуннаҳр китобат шуда, ё худ муалифонашон аз Буҳорову Самарқанд будаанд.

Дар китобхонаи Омма раиси он оғои Муҳаммадкарими Шевун интизори мо буд. Ў, ки борҳо ба Ӣтифоқи Советӣ сафар кардааст, давлати мо ва одамони моро ҳеле ҳ. б медонист. Мавзӯи сӯҳбати ў ҳамкории олимон ва якҷоя омӯҳт.ни маъҳазҳои таъриҳӣ буд. Бо ҳоҳиши оғои Шевун мо аз кору бори олимони тоҷику ўзбек ва нашри ҳуҷҷатҳои таъриҳӣ ҳикоят намуда, якчанд асари ҳудро барои китобхона тӯхфа намудем. Аз сӯҳбат маълум шуд; ки дар китобхонаи Омма асарҳои қаламӣ набудааст. Дар ин ҷо ў як ҳонаро барои китобҳои тӯхфакардаи олими ағон марҳум Сарвари Гӯё чудо карда будааст. Дар байни китобҳои ин олим асарҳои олимон ва шоирони тоҷик низ ба назар мерасиданд. Үмуман, дар китобхонаи Омма як микдор китобҳо ба забонҳо-

руй ва точкӣ гирд омадаанд. Муовини оғои Шевун мактаби олиро дар Москва ҳатм намуда, ихтисоси китобдориро азхуд кардааст ва ба забони русӣ хеле хуб гап мезад.

Оғои Шевун инчунин вазифаи раиси ҳамаи китобхонаҳои Афғонистонро азхуд мегирд. Аз рӯи гуфтаи ў, соли охир дар Афғонистон се китобхона кушода шудааст, ки яки он дар шаҳри Фазнӣ буда, номи Беруниро гирифтааст. Раис ба девори ҳучраи кории худ ҳаритаи Афғонистонро овехта, дар рӯи он ҳарҷо-ҳарҷо байракҷаҳо задааст, ки ба китобхонаи дар маҳалҳо вучуд дошта ишорат мекунад. Дар рӯи ин ҳарита ҷамъ 16 байракҷа намудор аст.

Сӯхбати дукаратаро дар китобхонаи «Омма бо оғои Шевун», муовини ў, кормандони китобхона ва оғои Моили Ҳиравӣ, ҳамин наин сӯхбатҳоро дар Пухантуни Кобул бо оғои Мирхусайншоҳ – декани факултети адабиёт ва таърих ва муаллимони ин факултет, дар академияи “Пашту Тулона” бо оғои Риштии – раиси он ва кормандони он ҷо, бо маъруфтарин таърихишиносони Афғонистон дар муассисаи илми “Анҷумани таърих”, ки як наин хизмати Институти таърихро адо мекунад, машварати илмӣ номидан мумкин аст. Олимони Афғонистон меҳостанд, ки бо тарзи кори тадқиқотии олимони советӣ дар ҳиссан омӯхтани таърихи ҳалқо бештар шинос шаванд. Дар наинбати худ, маслиҳатҳои онҳо барои босамара ба анҷом расидани сафари мо дар Афғонистон ниҳоят ҳайрҳоҳона ва меҳрубонона буд. Тавсияҳои онҳо ба мо имконият доданд, ки дар муддати кӯтоҳ микдори зиёди асарҳои қаламии ин сарзаминиро аз назар гузаронем.

Дар бораи ҳамаи асарҳои дар боло номбурда ё худ дигар дастхатҳо, ки мо онҳоро дар ин ҷо номбар накардаам, таваққуф кардан аз имкон берун аст. Факат дар бораи “Том-ат-таворих” ном асар, ки дар ганҷинаҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дучор намеояд, ҷанд сухан гуфтанро зарур медонем.

Саҳифаи аввали ин дастхат нокис буда, номи мусаннифи он мальум нест. Соли таълифи асар 1006 ҳиҷрӣ (1597-1598 мелодӣ) қайд шуда, муаллиф ин китобро ба номи Абдулмӯминҳон писари Абдуллоҳони Шайбонӣ (1583-1598) таълиф қарда буд. Абдулмӯминҳон 26 сол дар Балху Бадаҳшон аморат дошта, муддати шаш моҳ (соли 1698) таҳтишини Бухоро гашт. Олими намоёни афғон марҳум Фикрӣ Салҷуқӣ, ки ин дастхат аз тарафи ў ба китобхонаи “Анҷумани таърих” эҳдо шудааст, дар вараки аввали он қайд кардааст, ки ин нусха камёб ва ҳатто шояд ягона

бошад. Мусанифи он маълум нест. Баъд аз бозгашт ба ватан ба муаллифи ин сатрҳо мұяссар гардил, ки аз тарафи Абдуллои Балхӣ таълиф шудани ин асарро мұайян намояд. Вале баъзе қасон (масалан, В. В. Бартолд “Отчёт о командировке в Туркистан”, асархо, чилии VIII) иштибоккорона навиштаанд, ки “Том-ат-таворих” ва “Зубдат-ал-осор” як асар мебошанд. Тадқикотҳо нишон доданд, ки “Том-ат-таворих” ба забони форсӣ-тоҷикий таълиф шуда, өвсаҳои таърихи то охири асри XVI дар бар карда, “Зубдат-ул-осор” бошад, ба забони туркӣ аз тарафи Абдулло бинни Мухаммад бинни Алий Насруллоҳӣ таълиф шуда, өвсаҳои таърихи то соли 1525 дар бар кардааст.

Тасвири өвсаҳои таърихие, ки муаллифи “Том-ат-таворих” дар асари худ гирд овардааст, маълумоти моро доир ба таърихи водиҳои Ҳисор, Вахш, Каротегин, Бадахшон, шаҳрҳои Конибодом, Ҳучанд ва Ӯротеппа дар давраи истило ва ҳукмронии сулолаи Шайбониён пурратар мегардонад. Истилоҳот ва номҳои ҷуғрофии, ки дар ин асар истифода шудаанд, ҷолиби дикқати маҳсус мебошанд. Масалан, дар “Ҳудуд-ул-олам”, асари ҷуғрофии асри X, номи шаҳри Вахш дучор мешавад. Дар замони Темуриён Вахш яке аз шаҳрҳои қалони ҳамин ном водӣ буд. Ҳаробаҳои ин шаҳрро ҳоло ҳам дар соҳили дарёи Вахш, дар наздикии роҳи мошингарди байни Қўргонтеппа ва Колхозобод дидан мумкин аст. Аммо номи вилояти, ки тобеи ин шаҳр буд, дар сарчашмаҳои таърихии ба мо дастрасшуда дучор напушуда буд. Муаллифи “Том-ат-таворих” шаҳри Вахшро “Қалъаи Вахш” ва вилояти тобеи онро “Вахшвор” номидааст, ки ба номи ҷуғрофӣ ҳамроҳ шудани суффикси “вор” як амри маълум аст, монанди Санѓвор дар болооби дарёи Хингоб, ё ҳуд Шинivor дар вилояти Нангарҳори Афғонистон.

Дар ҳамин асар дарёи Кофарниҳон – Кофарнаҳанг ва шаҳри Конибодом - Қандибодом номида шудааст. Муаллифи асар алфози арабӣ ва мӯгулии баъзе истилоҳотро низ зикр мекунад.

Дар “Том-ат-таворих” аз таърихи истилои Шайбониҳон, гораттарии лашкариёни ў, ҳаробшавии шаҳру дехот, өвсаҳои мӯҳим нақл шудааст. Масалан, муаллифи асар мӯҳосираи қалъаи Ҳисор ва оқибатҳои онро чунин ба қалам медиҳад: “То ду моҳ пайваста дил аз ҷон гусиста, кӯшишҳои мардона ба ҷой оварданд ва ҳар рӯз аз ҳар ду ҷониб қаси бисёр ба катл мерасид ва аз ҳеч маҳал мардуми даруниро (яъне қалъаи Ҳисорро – А.М.) мададе, умедворе набуд”. Оқибат баъд аз ҷангҳои дастбагиребон бо

лашқари Ҳамза Султон ва Маҳдӣ Султон мұяссар мешавад, ки қалъаро забт кунанд: “Ба зудии зуд ба даруни қалъа даромада, - менависад муаллифи “Том-ат-таворих” – лашқариёни хон дасти тороч бар амвол ва ашёи элу улус күшода, хазоин ва дафоини умаро ва айени мардуми дарунро барбод дода, ба берун қашиданд. Сиҳиқадони зебо ва болобаландони раънои шаҳриро сар ба сахро чун сайд рабуда, ҳар тараф ба беша ва гӯши худ мекашиданд ва дили нозуки он дилбарон чун зулфи худ парешон шуда, ашк аз дидаҳои ғамдидаи эшон равон мерафт”.

Бояд гуфт, ки дар “Том-ат-таворих” доир ба такдири занон, бехукуқии онҳо, занҷаллобии ашроф, ба воситаи занон ба мақсади сиёсии худ соҳиб шудан ва ғайра маълумотҳои зиёде оварда мешавад.

Такдири сокинони дигар шаҳру деҳоте, ки лашқари Шайбонихон ба он ҷойҳо ҳамла мекард, низ мудҳиш буд. Масалан, Шайбонихон соли 906 ҳичрӣ (1500-15001) қалъай Дабусиро фатҳ намуда, ба қатли ом хукм фармудааст. Ба гуфти муаллифи “Том-ат-таворих”, қалъай Дабусӣ, ки яке аз қалъаҳои мӯътабари вилояти Миёнкол ва Суғд буд, аз он замон вайрон шуда,



Оромгоҳи Бобур Мирзо дар Кобул. А. Мухторов бо як гурӯҳ бостоншиносони Афғонистон. Соли 1985

дигар ба ҳоли аслӣ наомадааст. Баъди як соли ин воқеа лашкари Шайбонихон “аз оби Хуҷанд гузашта, Шоҳрухияро то лаби оби Чирчиқ тохта, дувист ҳазор гӯсфанд, панҷ ҳазор асп, се ҳазор барда (ғулом) ӯлча карда, ҳазору панҷсад нафар духтар асир гирифта, маъла ашёи хона оварданд. Машҳур аст, ки панҷоҳ ҳазор уштур ӯлча гирифта, аз он ҷо ғалла бор карда оварданд”.

Тасвири ин навъ ҳодисаҳои ҷонгудози айёми забти Мовароуннаҳр аз тарафи Шайбонихон дар “Том-ат-тавориҳ” доманадор аст. Дар ҳошияи ин асар аз тарафи шахсони номаълум дар солҳои гуногун қайдҳо шудаанд. Касе гуруснагии дар Бухоро, дар арафаи шӯриши соли 1810 рӯйдодаро барои хотира қайд кардааст. То ҳол ин воқеа дар адабиёти мавҷуда ҷандон возех акс наёфта буд. Илова бар он, ин хотира шоҳиди он аст, ки “Том-ат-тавориҳ” дар Бухоро ё худ дар музофоти он навишта шудааст.

Аз дастнависҳои ҷолиби дикқат, ки дар китобхонаи “Анҷумани таъриҳ” маҳфуз аст, китоберо бояд ном бурд, ки се асари гуногунмазмуно дар бар мекунад: “Сабҳат-ал-аҳбор”-и Мавлоно Юсуф бинни Абдуллатиф, ки ба сultonи турк Сулаймон (1520-1566) баҳшида шудааст, “Тавориҳи қасира” ва “Музокир-ул-асҳоб”- и Малеҳои Самарқандӣ. Омӯҳтани ҳар қадоми ин асарҳо манфиати зиёд дорад. Аммо ҳоло мо лозим доностем, ки дикқати хонандагонро танҳо ба “Музокир-ул-асҳоб” ё худ “Тазкираи Малеҳои Самарқандӣ” ҷалб намоем.

Маълум аст, ки доир ба ин асар олимон, маҳсусан академик Абдулғани Мирзоев тадқиқотҳо чоп карда, дар асоси он корҳои муҳими илмӣ ба анҷом расонидаанд. Мутаассифона, дар китобхонаҳо микдори нусхаҳои қаламии ин тазкира ҷандон зиёд нест. Нусҳаи дар Душанбе буда соли 1929, нусхаҳои дар Тошканд ва С.-Петербург буда дар нимаи дуюми асри XIX рӯйбардор шудаанд. Дастанависи китобхонаи “Анҷумани таъриҳ”-и Афғонистон соли 1228 ҳичрӣ (1813 мелодӣ) китобат шуда, дар охири китоб, баъди зикри ин сана, ҷор саҳифа илова дорад, ки дар онҳо зери сарлавҳаҳои зерин маълумотҳои таъриҳӣ ва биографӣ гирд омадаанд: “Дар таърифи Самарқанд мин мароми Малеҳ”, “Татабӯъи мулло Восил”, “Татабӯъи Роқим, Мумтоз, Фитрат, Мирзо Араб, Мулҳам, Ниёзбек, Шоҳид, Аҳмад ва Аршад”. Ин иловаҳо дар нусхаҳои дигари тазкираи Малеҳо ба назар намерасанд.

Дар Кобул боз ду нусҳаи тазкираи Малеҳои Самарқандӣ мавҷуд аст, ки дар китобхонаҳои шаҳсӣ нигоҳ дошта мешаванд. Яке аз

ин нусхаҳо дар қитобхонаи Муҳаммад Солеҳ Парвонто ном каси қитобдӯст, ки ў шахсан онро аз рӯи нусҳаи соли 1228 ҳичрӣ рӯйбардор кардааст ва нусҳаи сеюми асар дар қитобхонаи меҳмондори мо Моили Ҳиравӣ мавҷуд аст, ки соли 1142 ҳичрӣ (1729-1730 мелодӣ) қитобат шуда, шояд кӯҳнатарин нусҳаи тазкираи Малеҳои Самарқандӣ бошад. Дар охири асар бо номи “Мулҳақот” иборат аз 50 сахифа иловаи Малеҳо ба ин тазкира мавҷуд аст. “Мулҳақот” дар аксар нусҳаи мавҷудаи ин тазкира дучор намеояд. Аз сарсухани қисми иловагии ин асар маълум мешавад, ки “Мулҳақот” соли 1103 ҳичрӣ (1691-1692 мелодӣ) ба охир расида буд.

Ҳар як нусҳаи ба тозагӣ пайдошуудаи тазкираи Малеҳои Самарқандӣ, катъи назар аз санаи қитобат, аз сабаби камии нусҳаҳо ва нодир будани санадҳои таъриҳӣ ва адабии дар он гирдомада як ҳодисаи хурсандибаш аст.

Умуман, бояд гуфт, ки дар қитобхонаҳои шаҳсии Афғонистон дастхатҳое, ки онҳо ҳанӯз дар асарҳои олимони мусоир истифода нашудаанд, кам нестанд. Моили Ҳиравӣ ба мо якчанд дастхат нишон дод, ки дар байни онҳо як тазкира басе дикқатангез буд.

Ном ва соли таълифи ин тазкира ҳанӯз маълум нашудааст, чунки қитоб аввали охир надорад: аз аввал 642 варак (1284 сахифа) нобуд шуда, дар вараки охир раками 993 гузашта шудааст. Аз рӯи қоғаз, ҳусни ҳат ва бальзе санаҳои биографӣ таҳмин месравад, ки тазкира дар аввали асри XVII дар Хиндустан тасниф шудааст.

351 вараги (702 сахифа) бокимондай ин асар се бобро дар бар карда, қисми боби IX, боби X ва қисми боби XI-ро фаро мегирад. Бобҳои X-XI бо фехраст оғоз ёфтаанд. Дар ин се боб тарҷумаи ҳоли 373 олим, шонир, мутафаккир ва дигар арбобони илму дониши қарнҳои X-XVI зикр шудааст. Файр аз ин, боби XI “Дар зикри нисоъи орифон” ном дошта, тарҷумаи ҳоли 38 занро дарбар кардааст. Маълумотҳои ин тазкира маъзӯи тадқиқоти маҳсус бояд карор гирад. Барои таъкиди аҳамияти ин асар якчанд мисол меорем, ки фикру ақидаи муаллифи асарро нисбат ба бузургони гузашта акс менамояд. Дар тазкира наклу ривоят ва маълумоти тарҷумаҳоӣ доир ба Носири Ҳусрав ҷунин оғоз ёфтааст: “Самараи шаҷараи вилоят, гулдастай ҷамани иноят, таҳтнишини маҳфили суханиварон, саҳнофарини маҷлиси донишварон, дурри маҷмари фасоҳат пешрав – Сайид Носири Ҳусрав”.

Аз забони қасони дар ин тазкира номбаршуда ақидаҳои ачиб

баён шудааст. Масалан, муаллифи тазкира дар бораи шайх Бурхониддин Насафӣ сухан ронда, мисоли зеринро аз хулқу атвори ў меорад: “олими омил, фозили комил, алломаи рӯзгор, воситаи кирдигор, муҳити шоҳ Начафӣ – шайх Бурхониддини Насафӣ. PDF Compressor Free Version Ў донишманди комилҳол буд. Агар шогирде ба хидмати ў бисмади, то чизе наҳонад, ў гуфтӣ, ки се шартро қабул кун, то туро таълим кунам. Яке он, ки таъом як вакт хӯрӣ, то ҷои илм ҳолӣ бимонад. Дуюм он, ки сабакро қазо нақуниӣ, ки агар як рӯз нақуниӣ, рӯзи дуюм туро сабак нагӯям. Сеюм он, ки чун маро дар роҳ пеш ой, ҳамин салом кунӣ ва бигзарӣ, дастбӯйӣ, пойбӯйӣ ва ифроти таъзим дар роҳ нақуниӣ”.

Дар тазкира аз ҳаёти шаҳсрони гуногун, ки як қисми онҳо ҳанӯз номаълуманд, инчунин аз хулқу атвори одамони номдор мисолҳои ҷолиби диккат оварда шудааст. Масалан, аз ҳаёти Мир Шамсиддин Яхӣи Бадаҳшонӣ (маъруф ба Мири Бузург), ки гӯё 70 илмро азҳуд карда будааст, дар зимни маълумот гуфта мешавад: “Нисбати иродат ва ҳилофати эшон ба сӯфии Мӯзафурӯш аст, ки дар Самарқанд мебуд, бар қадами фикру тавакқул истиқомат дошт ва футӯхи салотин ва умаро қабул намекард, қути аъён ва атфол аз вайъи ҳалоли қасби мӯзафурӯши месоҳт”. Дар тазкира соли вафоти Мири Бузург 994 ҳичрӣ (1586 мелодӣ) сабт шудааст.

Дар ин тазкира сухан дар бораи байзе олимон низ меравад, ки онҳо дар замони Бобур Мирзо (1483-1530) аз Мовароуниҳар ба Хиндустон муҳочират кардаанд.

Аз рӯи матни катибаҳои мазороти Кобул маълум мешавад, ки мовароунаҳриҳои дар ин шаҳр мадфун зиёд будаанд. Масалан, Шоҳ Абуисҳоқ ё худ Ҳоча Бузурги Ҳатлонӣ (Қӯлобӣ), ки дар замони Шоҳруҳ Мирзо ҳалок шудааст, Сайид Муҳаббатшоҳи Бухорӣ, ки соли 1253 ҳичрӣ (1837-1838 мелодӣ) вафот кардааст ва гайра. Дар Сеулуг ном ҷой қабрҳои зиёди катибадор мавҷуд аст, ки дар рӯи ду санг чунин матнҳо сабт шудаанд: “Таърихи вафоти марҳумай магфура Фахруннисобегим ҳазрат бинти Султон Улугбеки ғозӣ, сана 911 ҳичрӣ” (1505-1506 мелодӣ); “Таърихи вафоти марҳума Оқбегим бинти Султон Улугбеки ғозии марҳум. Сана 916 ҳичрӣ” (1506-1507 мелодӣ). Ҳоло гуфта наметавонем, ки ин ду зан дуҳтарони олими ситорашинос Улугбек (набераи Темурланг) бошанд ё худ дуҳтарони дигар Улугбек. Маълум, ки номи яке

аз писарони Султон Абӯсаид Мирзо, набераи Мироншоҳ (писари калонии Темур) низ Султон Улугбек буд. Султон Абӯсаид Мирзо соли 861 ҳичрӣ (1456-1457 мелодӣ) аз Самарроҳомонга Ҳуросон вилояти Фазнӣ ва бальзе вилоятоҳои Ҳиндустонро забт намуда, писарааш Улугбекро дар Фазнӣ ҳоким таъин карда буд. Ӯ соли 907 ҳичрӣ (1501-1502 мелодӣ) вафот намуда, ҳоло қабраш дар назди шаҳри Фазнӣ аст. Шояд ду зани номбурда дуҳтарони ҳамин Улугбек, писари Абӯсаид бошанд, ки байд аз 4-5 соли вафоти падараашон дар Кобул дағи шудаанд. Дар канори шаҳри Кобул Гузаргоҳ ном ҷои ниҳоят барҳавои хушмансара ва дилкашу сероб мавҷуд аст, ки ҳоло ин ҷойро “Боги Бобур” меноманд. Зоро дар замони Бобур Мирзо Гузаргоҳ аз ҳозирааш васеътар ва хушҳавотар буда, ба Бобур писанд омадааст ва ӯ васият кардааст, ки часадашро дар ҳамин ҷой ба ҳок супоранд. Вақте ки Бобур дар шаҳри Аграи Ҳиндустон вафот мекунад, наберааш Акбар (1556-1605) васияти бобояшро ба ҷо оварда, часади ӯро ба Кобул кӯчонда, дар ин боги бошкуӯҳ ба ҳок месупорад. Ҳоло қабри Бобур дар доманаи кӯҳи “Боги Бобур”, дар зери айвончаест, ки таҳминан соли 1934 сохта шудааст. Дар рӯи қабри Бобур сангҳои мармар ва яшм гузошта шудаанд. Ии сангҳо бо фармони писари Акбар, подшоҳи Ҳиндустон Ҷаҳонгир (1605-1627) дар ибтидои асри XVII гузошта шудаанд.

Дар яке аз ин лавҳаҳо, ки якуним метр иртифоъ ва ним метр арз дорад ва аз мармари сафед аст, чунин матн ба назар мерасад:

Подшоҳе, к-аз ҷабинаш тофтӣ нури алоҳ.  
Он Зӯҳуриддин Муҳаммад буд Бобур-подшоҳ:  
Бо шукӯҳи давлату иқболу адлу доду дин.  
Дошт аз тавғиқ файзу фатҳу фирӯзӣ сипоҳ.  
Олами аҷсамро бигрифту шуд равшанравон,  
Баҳри фатҳи олами арвоҳ ҷун нури нигоҳ.  
Шуд чу фирмавсаши макон, ризвонзамин таъриҳ ҷуст,  
Гуфтамаш: “Фирдавс доим ҷои Бобур-подшоҳ”.

Ибораи “Фирдавс доим ҷои Бобур-подшоҳ” моддаи таъриҳ буда, соли вафоти Бобур, ки 937 ҳичрӣ (1530 мелодӣ) аст, аз он ҳосил мегардал.

Ман бори якум ба ин бог соли 1959 омада будам. Инак, бори дигар дар сари турбати Бобур, шаҳсе, ки дар таърихи маданияти

халкҳои Мовароунинар, Афғонистон ва Ҳиндустон ҳиссаи арзанда гузоштааст, истода порчаҳои дар “Бобурнома” ном асари ўзикр шударо аз пеши назар меғузаронидам. Баъзе шеърҳои аз бузургони адабиёти форсу тоҷик азхудкардаи ў ба хотирам меомад. Яке аз ин шеърҳоро Бобур дар рӯи санги лаби чашмаи Шороҳи деҳаи Оббурдони Маҷтоҳ (дар болооби дарёни Зарафшон) бо дасти худ қанда, дар зераш имзо кардааст. Ин ҳат ягона ҳатест, ки то ҳол аз мероси бо дасти ў навишташуда пайдо гардидааст. Дар боран ҳати ин санг Бобур дар асараи “Бобурнома” ҳабар додааст. Соли 1953 ба муаллифи ин сатрҳо мусассар шуда буд, ки баъд аз кофтукови зиёде дар ҳамон чое, ки онро Бобур дар асараи тасвир кардааст, ин сангро пайдо намоям. Ҳати рӯи санг азбаски аввалин ва то ҳол охирии нусхай мусаввадан Бобур мебошад, лиққати на танҳо олимони советӣ, балки ҷаҳонро низ ба худ ҷалб намуда буд. Ин санг дар рӯзҳои кори конгресси XXV шарқшиносони дунё дар намоишҳои Университети давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов гузошта шуда буд (бо ҳоҳиши Б. Фафуров).

Дар давоми се сол нисбати катибаи Бобур дар 35 мамлакати ҷаҳон маълумотҳо чоп шуданд.

Ҳати катибаи оромгоҳи Бобурро ҳонда, матни рӯи санги Оббурдони Маҷтоҳ ба хотирам омада, ҳардун онро бо ҳам муқонса намудам.

Баъд аз ноумедӣ дар Мовароунинар ва аз даст рафтани таҳту тоҷи Темуриён Бобур аз “Бӯстон”-и Сайдӣ чунин порчаро тасвири ҳоли худ шуморида, ба рӯи ин санг қандааст:

*Шунидам, ки Ҷамишеди фарруҳсиришт  
Ба сарҷашмае бар ба санге навишт:  
“Бар ин ҷашма ҷун мо басе дам заданд,  
Бирафтанд, то ҷашм барҳам заданд.  
Гирифтем олам ба мардию зӯр  
Валекин набурдем бо худ ба гӯр”.*

Ҳарчанд Бобур аз Мовароунинар бенасиб шуда, қисми Афғонистон ва Ҳиндустонро зери даст намуда, ҳонадони сулолаи Муғулҳои Ҳиндӯро асос гузошт, аммо ин ҷойҳоро “бо худ ба гӯр” набурд ва оромгоҳи ў монанди даҳҳову садҳо кабри дигарон якчанд метри муқааб ҷойро ишғол кардаасту бас. Дар ин ҷой беҳихтиёр як байти Фании Кашмирӣ ба хотир меояд:

*Иззати шоху гадо зери замин яксон аст.  
Мекунад хок барои ҳама кас ҷо холӣ.*

Дар Ҳуқмрони Гобурникчанд лавҳаҳои дигари мармар дид мешаванд, ки баъзеашон аз авлоди худи ў будаанд – Гавҳарнисобегим, Султонбеким ва Гайра.

Каме поёntар аз оромгоҳи Бобур масҷиди зебои сангӣ бо услуби хиндӣ бино шуда, масҷиди Бобур ном дорад. Дар сатҳи болои равоҳдои он, дар рӯи санги сафеди мармар ҳат дид мешавад. Аз матни он маълум мегардад, ки ин масҷид бо фармони подшоҳи Хиндустан аз авлоди Бобур – Шоҳҷаҳон (1628-1657) соли 1057 ҳичрӯй (1646 мелодӣ) байд аз меҳнати дусола ва сарфи 40 ҳазор рӯпа (рупия) пул бино шудааст.

Барои равшан намудани таърихи ҳукмронии ҳонадони сулолаи Мангития дар Бухоро лозим доностем, ки ба сари як катибаи дигар истода гузарем.

Дар ҳудуди қабристони “Шуҳадон Солихин” бинои гунбазнок дид мешавад. Дар доҳили ин бино қабри Олимхон – амири оҳирини гурезан Бухоро низ мавҷуд аст. Аз санаи рӯи санг маълум мешавад, ки ў 29 моҳи апрели соли 1944 вафот кардааст.

Дар рӯи қабр Олимхон “подшоҳи ҳафтум ва оҳири силсилаи Мангития” номида шуда, аҷдоди ў то амир Доноён номбар шудаанд. Тааҷҷуби мо дар он буд, ки барои чӣ ў на «Подшоҳи ҳаштум» балки «Подшоҳи ҳафтум» номида шудааст. Фарз кардем, ки ташаббускор ё худ муаллифи ин матн иштибоҳ кардааст. Дар он сурат барои чӣ номи Муҳаммад Раҳим – асосгузори ҳонадони сулолаи Мангития фаромӯш шудааст? Агар ин ном “фаромӯш” намешуд, Олимхонро “подшоҳи ҳаштум” номидан раво буд. Ба фикри мо, ин матн ҳеч хел иштибоҳ надошта, номи Муҳаммад Раҳим қасдан “фаромӯш” шудааст, зеро ў соли 1753, бар ҳилоғи қонун ва мукаррароти мавҷуда бо зарби яроки шоҳи Эрон Нодиршоҳ (1736-1747) ба ҳокимияти Бухоро соҳиб шуда буд. Ва ҳол он ки ҳонадони сулолаи Мангития дар аморати Бухоро ҳукуки ҳукмрониро надошт. Инро ҳаман амирони ҳукмронда, аз он ҷумла оҳирини онҳо Олимхон, хуб медонистанд. Барои пинҳон намудани таърихи ҳудсарӣ дар рӯи қабри оҳирин амири Бухоро номи амири аввалинро аз ҳонадони Мангития сабт накардаанд. Аммо ҳеч як амир ё худ каси дигар, гузаштаи ҳудро аз саҳифаи таъриҳи кӯр карда наметавонад!


Харчаанд Кобул шаҳри қадимист, валие дар ҳудуди он осорҳои

бошукӯхи асримиёнагӣ кам ба ҷашм мерасанд. Танҳо бокимондаи деворҳои шаҳр дар теппаҳои атрофи он ҳанӯз ҳам замонҳои гузаштаи ҷангӯ ҷидоли феодалиро ба хотир меоваранд.

Таърихи бисёрасраи Афғонистонро дар музеи Кобул аз назар гузаронидан мумкин аст. Дар бинои дуошёнаи музей асбобҳои сағии давраи ибтидой-общинагӣ, макети хонаҳои вилоятҳои гуногуни Афғонистон, сару либоси аҳолии он ҷойҳо, мучассамаҳои ниҳоят зебон давраи Кӯшониён, зарфҳои биринҷӣ, мисӣ, тангаҳои тиллову нуқраю мисӣ ва дигар ҷизҳои ҷолиби диккат, ки барои таърихи кӯҳани ҳалқҳои Осиёи Миёна низ аз манғиат ҳолӣ нестанд, гузашта шудаанд.

Ба фикри мо, мухимтарин экспонатҳои музей мучассамаҳо мебошанд, ки аз Сурхкӯтал, Ҳадда, Ойхоним ва шаҳри Бомиён ёфт шудаанд.

Дар музеи Кобул акси мучассамаҳои беназири Бомиён, манораҳои аз миёнрафтаи Ҳирот ва акси дигар осори таърихири дидан мумкин аст, ки ҳоло онҳо дар асл боқӣ намондаанд. Ҳулоса, музеи Кобул яке аз музейҳои бойтарини қитъаи Осиё ба шумор меравад ва аз гузаштаи бои мардумони Афғонистон, Ҳурӯсон ва Мовароунаҳр гувоҳӣ медиҳад (Соли 1974 музеи мазкурро ҳамроҳи Б. Фафуров тамошо карда будам. Роҳбалади мо шаҳсан директори музей буд).



Мазори Шариф

## БОМИЁН

Шаҳри Бомиён дар масофаи 245 км-и самти гарбии Кобул миёни доманаҳои пурбарфи Ҳиндкуш ва кӯҳҳои Бобо, дар дараи сарсабозу шодоб ҷойгир буда, дар давраҳои қадим шоҳаи ҷанубии роҳи маъруфи абрешим аз ҳамин водӣ гузашта, ба Ҳиндӯ Чин ва Эрон мерафт.

Мувоғики навиштаҳои олими маъруфи Афғонистон Ахмадалии Кӯҳзод, рафтуомади корвонҳои бузурги тиҷоратии Осиёи Марказӣ аз Бомиён дар ҳаёти иқтисодӣ, мазҳабӣ ва ҳунарии ин водӣ аҳамияти босаъоз дошт. Зиндагонии роҳибонро, ки ҳатто дар қарни 7 ба тэъдоди ду ҳазор нафар дар он ҷо зиндагӣ мекарданд, иона ва ҳайроти ҳамин тӯҷҷор ва корвонҳо таъмин мекарданд. Бо ин корвонҳо ҷавор (парасторон) ва ҳунармандон аз Ҳиндӯ Чин ба тэъдоди зиёде ворид шуда, дар инкишоғи умури мазҳабӣ ва ҳунарии дараи Бомиён саҳм мегузоштанд. (А. Кӯҳзод. Роҳнамои Бомиён. Душанбе, 1380, с. 4). Муалифи мазкур навиштааст, ки «Аҳолии имрӯзи Бомиён бештар тоҷик ва қисмате ҳам ҳазораҳои баробарӣ ҳастанд. Тоҷикҳо бештар дар қалъаҳо зиндагонӣ доранд, ки муҳимтарини он Гулворӣ ном дорад... Ҳазораҳои барбари дар дехкадаи Саидобод дар мӯҷовирати (наздики) ҳаробаҳои арки шаҳри Ғулгула ва дар бархе аз нуқоти улёдараҳо (баланд дараҳо) зиндагонӣ мекунанд (с.5).

Он чи Бомиёнро аз назари оин ва ҳунари буддӣ шӯҳрат баҳшида буд ва ҳанӯз ҳам мояи истеъҷоби (ҳайронии) бинандагон аст, пайкараҳои азими Буддо, маобиди манқуш ва ҷандии ҳазор сумуч (горҳо, таҳзаминҳо) аст, ки то имрӯз шоҳиди он бокӣ монда, олимон муайян кардаанд, ки байни 20-50 ҳазор сол қабл мардумон дар дараҳои Ҳиндкуш, дар горҳо зиндагонӣ доштанд.

Дар Бомиён осорҳои таърихии қадим зиёданд. Инҳо бокимондаҳои шаҳри Ғулгула, ки мугулҳо ҳароб кардаанд. Шаҳрҳои Захдӯк ва Сархӯшӣ, ки таърихи онҳо то ҳол омӯҳта нашудаанд.

Мучассамаҳои сангини азими Буддо бошанд, дар танаи кӯх рост истода буданд, ки яке аз онҳо (қадимтараш) 35 метр ва дигараши 53 метр баландӣ доштанд.

Барои бузургии ин мучассамаҳоро тасаввур намудан, бояд илова намоем, ки ин андоза баландӣ такрибан баробари иморатҳои 13 – 18-ошёна мешавад. Соли 1959 мо 20 нафар сайёҳони шӯравӣ бо машаққати зиёд баланду боло баромада, аз доҳили горҳои гулӯзор шуда ва тасвири одамонро доробуда гузашта, ба болои сари мучассамаи 53-метра расидем. Бе муబилига, тори сари ин мучассама ба сӯфаи мудаввар монанд буд, ки як мошини сабукрави «Москвич» бе мамоният дар он ҷо давр зада метавонист. Маълум мешавад, ки такрибан 1500 сол қабл аз ин ҳунармандон, пайкаратарошон қобили оғаридани чунин мӯъчиҳо будаанд!

Осорҳои таърихии шаҳри Бомиён ба бозёфтҳои Ачинатеппай водии Ваҳши Тоҷикистон ниҳоят монанданд (ва баракс!).

Устод Кӯҳзод пайкараҳои Бомиёнро чунин тасвир кардааст: «Пайкараҳон баланди будой бузургтарин мучассамаҳои сангини ҷаҳон мебошанд. Тоқҳо ва маобиде, ки ба сурати сумӯҷ (таҳҳона) дар баданаи кӯҳ ба сувари ҳандасӣ накр (кӯфта) шуда ва накъошиҳои зарифи деворӣ Бомиёнро дар қалби Ҳиндкуш ба шакли нигористоне даровардаа тухоти исломӣ, навиштааст, олимӣ дигари афғон, Ҷаъфари Ранҷбар, то имрӯз ҷандин бор осори таъриҳӣ ва мучассамаҳои тиллӣ ва сангинаш шикаста, ба тороч рафтааст. Вале ҳеч қадоми ин вайрониҳо ва горатгариҳо ба мисли ҷинояти охири толибон ва ҳомиёни онҳо то ин андоза ваҳшиёна ва уқдамандона набуд.

Бо ибораи шоири забардасти Афғонистон устод Ҳалилуллоҳ Ҳалилӣ, ҳоло дар Бомиён байд аз тарқонидани пайкараҳои бисёррасра «Ҷои гул сар зад зи боги айш ҳор».

Бинобар он мо ба шакли ниҳоят мухтасар ба воситаи ин китоб ҳонандагонро бо рӯйдодҳо, зебоиҳо ва ҳайкалҳои беназири барбодрафтаи Бомиён ошино кардан меҳоҳем.

Устод Ҳалилуллоҳ Ҳалилӣ пеш аз ҳароб шудани пайкараҳои Бомиён пешгӯй намуда, навиштааст:

Шамъи иқболи ту гардида хамӯш,  
Манбаи умедро дар бастианд.  
Нақши тақдери ту возможун кардаанд  
Вон тилисми таҳтро бишкастаанд.  
**Дава побинову тан гардида хор.**

PDF Compressor Free Version

Толибон дар баробари тарконидани мучассамаҳои беназири оламшумул ба худ ҳукми қатл бароварданд. Ин ҳукм иҷро карда шуд. Онҳо дигар ба хоки Афғонистон барнамегарданд.

Вале Бомиёни таърихӣ ҷашми басират боз меқунад, то ки одамонро бинад ва олам онҳоро бинад.

## ДАР ВИЛОЯТИ БАЛХ

Аз рӯи барнома кофтукови маъҳазҳои таърихӣ ва адабиро бояд дар шимоли Афғонистон давом диҳем. Ҳарчанд ки рӯзи сафар ҳаво соғ буд, вале оқибати барфу борони ду рӯзи гузашта хис карда мешуд. Аз Кобул то шаҳри Чоряқкор мошинҳо бе ҳеч монеа расида омаданд. Аммо дар ин шаҳр, аз сабаби риоя нашудани коилаҳои ҳаракати роҳ, якчанд вакът ҳаракати мо қатъ гардид.

Душвории дигар дар водии Соланг пеш омад, ки сабаби он барф ва роҳи кӯҳиро банд кардани тарма буд. Ҳатто баязе қишиюқчаҳо зери барф монда буданд. Одамони маҳаллӣ мегӯянд, ки микдори зиёди барфу борон дар ин чой дар моҳҳои март ва апрел меборад. Масалан, зимистони солҳои 1959-1960 дар ин минтака гафсии барф таҳминан ба 4-5 метр ва соли 1961 ба 6-7 метр расидааст. Соли ҷорӣ аз он кам набуд!

Аз ҳарду тарафи роҳ садҳо мошин рӯбарӯи ҳамдигар истода буданд. Даву геч ва доду фарёди шофферҳо ва мусофиран натиҷас намебахшид. Инженерони шӯравӣ дар ҷойҳои мушкингузари роҳ ба кори бартараф намудани оқибати тӯфони барфӣ сардорӣ мекарданд. Нихоят яке аз сардорони роҳи Соланг, афсари афғонӣ ҳозир шуда, барои ба ҳаракат даровардани мошинҳои ҷораҳои куллӣ дид ва ҳаракати автомошинҳои аз тарафи шаҳри Мазори Шариф омаданстодаро манъ кард. Ба ҳарду “Волга”, ки дар якаш ман ҳамроҳи корманди сафоратхонаи шӯравӣ А. С. Облов ва дар дигараш А. Ҳайитматов бо дигар ҳодимони сафоратхона

меомадем, афсар барон гузаштан аз чои мушкили роҳ ёри расонид.

Дере нагузашта, байд аз супоридани харчи роҳ мошинҳои моба нуқтаи баланди кӯхи Соланг (3363 метр) расиданд. Дар ин чо бо накшаву техникии шӯравӣ ва меҳнати чандинсолаи ҳалқи афғон синаи кӯҳ суроҳ шуда, туннеле бино гардидааст, ки тӯли он қарип 3 км мебошад.

Барон тасаввур намудани меҳнати дар кӯхи Ҳиндукӯш сарфшуда ва аҳамияти ин роҳ мебояд ба байзе фактҳо муроҷиат намоем.

Қаторкӯҳи Ҳиндукӯш таърихи бой дорад. Ривояте ҳаст, ки вакти ҳучуми Искандари Макдунӣ, ҳарчанд ки мавсими тирамоҳ буд, ин роҳ пур аз барф будааст. Искандар то охири фасли зимистон мунтазири кушода шудани роҳ мешавад, vale naticha намедиҳад. Окибат ў маҷбур мешавад, ки ба воситаи Бомиён ба сӯи Балҳ ҳаракат кунад. Кӯшишҳои подшоҳи давлати мӯкаддири Кӯшониён Канишқа, муғулҳои Чингизхон, Темурланг ва ғайраҳо барои гузаштан бо роҳи кӯтоҳи Ҳиндукӯш беокибат монда, ҳар қадоми онҳо роҳҳои дигари дуродурро ҷустуҷӯ кардаанд.

Ин роҳ наздиктарин роҳест, ки мусоғирро аз вилояти Парвон ба Бағлон ва вилояти Балҳ мерасонад. Ҳаким Саной (1080-1140), шоир ва олимӣ маъруфи асримиёнагӣ, аз шаҳри Фазнӣ ба Балҳ азми сафар карда, ба ағбаи Соланг меояд. Ў бо ҷорғовак ва ба рӯи сина аз ин роҳ гузаштааст. Шоир гуфтааст, ки монанди мор ба сина ва мисли қаждум ба рӯи даст аз ин роҳ гузаштаам. Байди аз сар гузаронидани душвориҳои роҳ Ҳаким Саной ба ҳамдиёрони ҳуд дар шаҳри Фазнӣ таъқид кардааст, ки ҳаваси ў кардаро каси дигар накунад.

Ҳалкҳои Афғонистон асрҳо орзу осон карданни мушкилиҳои роҳи Солангро доштанд. Ин орзу танҳо бо ёрии техникӣ, нақша ва ҳамкории инженерони шӯравӣ дар як муддати нисбатан кӯтоҳ ҷомаи амал пӯшидааст. Журналисти афғон Наввойӣ дар китобчайи ҳуд “Соланг” чунин навиштааст: “Саҳми давлати ҳайрҳоҳ ва ҳамсояи ҳайрандеши Афғонистон, яъне Иттиҳоди Шӯравӣ, ҳамкории иқтисодӣ ва техникиашон бо давлати мӯ дар шикофтани Соланг” нақше баарз дорад. Дар натиҷа пеш аз он агар шабдармиён ба соҳили Ому мерасидем, акнун ҳамарӯза аз Кобул ба соҳили Ҷайхун ҳоҳем расид. Синаи кӯҳсорро шикофтан ва дар он роҳ пайдо кардан кори осон нест. Ва анҷоми ин корнома бояд ба ҷавонони қавии қувваи кор лақаби “Фарҳод”-ро дод.”


Баъди гузаштан аз нақби Соланг, ки натичаи ғалабаи инсон, илм ва техникии замони хозира мебошад, аз кӯҳу дараҳои зебо, ки ба кӯхистони тоҷик ниҳоят монандӣ доранд, ба шаҳри Пули Хумрои **PDF Compressor Free Version** телефон, шаб дар атроф ҷодари сиёҳ қашида буд ва аз дур танҳо бинои боҳашамати элеватор (осиё) дила мешуд, ки бо ёрӣ ва техникии давлати шӯравӣ бино шудааст. Тавакқуф дар шаҳри Чоряккор ва дар ағбаи Соланг моро аз тамошон роҳи байни шаҳрҳои Пули Хумроӣ ва Мазори Шариф маҳрум кард. Ниҳоят бевактии шаб, баъд аз тай кардани роҳи дурударози пурмашақати даҳсаата, мо вориди шаҳри Мазори Шариф шудем.

Ҳамчун шаҳр ободии Мазори Шариф ба оромгоҳи Ҳазрати Алӣ, ҳалифаи чаҳоруми ислом, вобастагӣ дорад. Аз рӯи маълумоти сарчашмаи асари XVI – асари Муҳаммад Солеҳ, ки “Рисола дар баёноти Балҳ” ном дорад, Султон Санҷар бо мақсади бино намудани иморати рӯи қабри Ҳазрати Алӣ ба ин ҷой омада будааст. Ҳангоми ҳуҷуми Чингизхон бинои мақбара аз хишти ҳом буда, ҳароб мешавад. Ҷои ҳаробаи ин бино ба тал мубалдад шуда, номи “Тали Олӣ”-ро гирифтааст. Баъзеҳо ин талро Ҳоча Ҳайрон низ меғуфтаанд. Султон Ҳусайн Мирзо соли 885 ҳичрӣ (1480-1481) ба бародаравӣ ҳокими Балҳ Бойқаро Султон фармудааст, ки ин талро қобад. Агар ин накӣ ба ҳакикат наздик бошад, кофтукови амирзода аввалин кофтукови археологӣ дар Осиёи Марказӣ ба шумор ҳоҳад рафт. Муҳаммад Солеҳ ҳабар мелиҳад, ки чун талро кушӯданд, нишонҳо зоҳир шудаанд. Аммо нағуфгааст, ки ин нишонҳо аз ҷӣ иборат будаанд. Султон Ҳусайн Мирзо барои боварӣ ҳосил намудан ба ин нишонҳо Алишер Навоиро фиристодааст. Ӯ бозёфтҳоро тасдиқ намуда, дар ҳакки шаҳри Балҳ шеъри форсӣ гуфтааст. Аз ҳамон вакт иҷониб ба зиёрати ин мазор ҳазорҳо одамон меомадагӣ шудаанд. Биноҳои нави конникорӣ дар атрофи иморати дар давраи Алишер Навоӣ биношуда меафтуданд. Ҳоло дар атрофи бинои қадима як силсила ҳонаҳои боҳашамати гумбаздор, манора ва дарвазаҳо маркази шаҳрро зеб додаанд. Оқибат соли 1866 волин вилоят аз Балҳ ба Мазори Шариф кӯчид, ин шаҳр ба маркази тичоратӣ ва маъмурии шимоли Афғонистон мубалдад мегардад.

Ҳоло қабри ҳазрати Алӣ ва силсилаи биноҳои ин ҷой, ки Раъзи Шариф ном гирифтаанд, ба иуқтаи марказии шаҳри Мазори Шариф мубалдад шудаанд. Дар ин биноҳо қасони дигар аз ҷумлаи сарватмандон ва мансабдорон дағни шудаанд. Ҳар сол ба ин раъза

садҳо кӯру гунгу ланг ва дигар беморон ба умеди шифо ёфтсан  
машаккат кашидаю маблаги зиёде сарф карда, омада мераванд.  
Ачибаш он, ки дар "Рисола" ва дигар асари таърихӣ навиштаанд,  
ки "Алии Муртазо, падарааш Абӯтолиб, модарааш Фотима дар  
Начаф, ё Мадина ё Балҳ" мадфун аст. Ин чунин маънӣ дорад, ки  
дар куче дар шуддани Ҳазрати Алий маълум нест. Бо вучуди он  
Равзай Шариф дар шаҳри Мазори Шариф ба маркази динни ислом  
дар Афғонистон мубаддал шуда, барон баъзе касон даромади  
бемехнат медихад ва дар навбати худ ба ривоҷ ёфтани савдо дар  
ин шаҳр кӯмаки калон мерасонад.

Равзай Шариф ё худ Равзай ҳазрати Алий ҳарчанд, ки бинои  
хеле забост, вале чаидон қадима нест. Диққати моро бештар  
шаҳри Балҳ ба худ мекашид, ки дар масофаи 20 км аз Мазори  
Шариф воқеъ гардидааст. Балҳ шаҳри қадимтарини Ҳуросон (ҳатто ҷаҳон) ба шумор меравад. Ҳанӯз пеш аз милод Балҳ  
пойтахти давлати Бохтариён буд. Дар бадали ҷаҳони аср Балҳ  
борҳо пойтахти давлатҳои гуногун шуда, борҳо хоку туроб  
гардидааст. Муҳаммад Солех дар асари номбурда, ки онро соли  
1003 ҳичрӣ (1594-1595 мелодӣ) ба охир расонидааст, навиштааст,  
ки "бисту ду навбат шаҳри Балҳ вайрон шудаасту боз иморат  
ёфта." Шаҳри Балҳ муштамил ба шаш дарвоза буда, бо ҷаҳор  
сифат мавсуф будааст: "Уммулбилод", ("Модари шаҳрҳо").



Мазори Мири Рӯзадор дар Балҳ (осори асри XV)

“Куббатулислом”, “Чанинатуларз” (Чанинати рӯи замин”), ва “Хайр-ат-туроб” (“Сарзамини нек”).

“Уммулбилод” аз он сабаб гӯянд, ки – навиштааст Мухаммад Солех, – аз хама шаҳрҳо дунё пештар бино шудааст ва дар вакти ободии он шаҳрero инчунин мардумон ва иморат фаровон набуда. “Куббатулислом” аз ин сабаб гӯянд, ки мардуми вай ҳанафимазҳаб ва суннни поканд. Балхро аз он “Чанинатуларз” гӯянд, ки боғҳои хуш ва бӯстонҳои дилкушо дорад, ки дар ҳеч мулк чунин мавҷуд нест. Аз ҷониби ҷануби он аз ҳар боб мева, алаф пайдо мешавад, ки хотат ба таъриф нест. Аз боби мева анҷир ва нону ҳарбузан ин ҷойҳо бисёр хуб аст. Гӯянд, ки дар қадимулайсм-нону ошу орди подшохони Балх аксар аз деҳаҳои Ҳулм ва Чимтол будааст. Балхро “Хайр-ат-туроб” барои он гӯянд, ки замини он ҳоки ширин дорад, ки қасрҳо ва ҳонаҳо аз ҳишти ҳом мекунанд, ки кам аз ҳишти пухта намебошад. Ҳоло ҳам дар Балх ва музоғоти он ҳонаҳои истикоматӣ, манор, масҷид ва гайра аксар гумбаздор буда, аз ҳишти ҳом пӯшида шудаанд. Сабаби он шояд на танҳо дар ширинии ҳок, балки ба камёб ва қиммат будани ҷуби иморат низ бошад. Илова бар он, дар ин ҷойҳо як намуд ҳашароте будааст, ки ҷӯбро меҳӯрдааст. Шакли гумбазҳои дар ин ҷой буда ба шакли байз биноҳои қадимаи гумбаздори ҳудуди ноҳияи Шаҳртуз (Қубодиён) монанд мебошанд.

Мувоғики аҳборе, ки аз рӯи маъҳазҳои таъриҳӣ исбот шудааст, дар охири аспи XII дар шаҳри Балх 200 ҳазор аҳолӣ зиндагӣ мекард. Мухаммад Солех дар рисолаи номбурда барои исботи қалонии шаҳри Балх байзе ракамҳо оварда гуфтааст, ки панҷ лак лашкари шуми Чингизхон ҳамаро барҳам заданд. Алҳол (яъне дар охири аспи XVI) бо вучуди ҳаробӣ дар ин шаҳр ду лак (200 ҳазор) ҳонавор мард, 100 мадраса, 45 ҳаммом, 2 ҳазор масҷид ва 100 масҷиди ҷомеъ ва ҳонаҳоҳ аст. Албаттга байзе аз ин ракамҳо муболигзанд, аммо ба ҳар ҳол аз бузургии шаҳри Балх гувоҳӣ медиҳанд.

Дар аспи XVII ва нимаи аввали аспи XVIII, дар замони ҳукмронии ҳонадони сулолаи Аштархониён дар Бухоро, шаҳри Балх маркази дуюми ийн ҳонигарӣ ба шумор рафта, дар ин ҷо ҷадниҳои ҳонҳо ҳукмронӣ мекарданд. Шаҳри Балх дар таъриҳи маданиятии ҳалқҳои Осиёи Миёна мисли Бухорову Самарқанд ва Ҳирот макоми мухим бозид, дар он садҳо олиму фоизӣ, шониу ҳаттот, қосибу ҳунарманд ва гайра ҳаёт ба сар бурда, асарҳои беназир оғаридаанд.

Бинобар он мо дар иштиёки дидани ин шаҳр будем. Ҳамроҳи якчанд рафикони тоҷикистонӣ ва ӯзбекистонӣ, ки дар ин вилоят барои хизмати муваққатӣ омада буданд, мо аз шаҳри Мазори Шариф ба Балҳ омадем.

Дар ду паҳлӯи роҳи байни ин ду шаҳр осорҳои зиёди қадимӣ, ҳаробаи работко, иморатҳои гумбазноки гуногуншакл ба ҷашм мерасиданд. Яке аз қалонтарин силсилаи ҳаробаҳои таърихӣ шаҳри Тахтапул буд, ки дар асри XIX бино ва дар асри XX ҳароб шуда буд.

Дар маркази шаҳри Балҳ ҳаробаи масҷиди қадимаи кошикорӣ, ки масҷиди Ҳоча Порсо ё ҳуд масҷиди Ҳоча Абӯнасири Порсо ном дорад, комат рост кардааст. Акси ин биноро дар музейҳои Афғонистон, дар ақиби пули қоғазии даҳ афғонӣ дидан мумкин буд. Гумбази ин бино ба гумбази Гӯри Мир ва гӯшаҳои морпечи он ба мадрасаи Улугбеки Самарқанд шабоҳат доранд.

Дар назди бинои масҷиди Ҳоча Порсо суфае бардоштаанд, ки дар болои он шакли дувоздаҳ қабр дидо мешавад. Дар болои ҳар қадоми қабрҳо таҳтасангҳои мармарини катибадор гузошта шудаанд. Ин сангҳо намунаи санъати баланди ҳачҷорӣ ва ҳаттотӣ мебошанд. Дар наздикии ҳамин оромгоҳ дар рӯи замин даҳҳо сангҳои мармарӣ дигар низ бетартиб хобидаанд.

Агар рӯбарӯи масҷиди Ҳоча Порсо истем, дар тарафи чапи он боз як суഫai сангиро мебинем, ки дар рӯи он як санги на ҷандон қалони мармарӣ сафед гузоштаанд. Ин қабри шоирай забардасти асри X Робиаи Балҳӣ буда, дар рӯи лавҳи он навишта шудааст, ки ўро бародараш куштааст ва дар бораи саргузашти шӯрангези ин зан мебояд маснавии Атторро хонд. Роҷеъ ба саргузашти Робиаи Балҳӣ дар Тоҷикистону Эрон ва Афғонистон асарҳои тадқикотии зиёд навишта шуда, шарҳи ҳоли бадеии ўро Тоҷӣ Ӯсмон бо номи “Духтари ниқобпӯш” ва шоири афғон Носир Таҳурӣ таҳти унвони “Шӯълаи Балҳ” оваридаанд, ки басе шавқовар аст. Дар гӯшай чапи қисми шарқии ин суфа даричае намудор буд, ки ба воситаи ҷаҳор зинаи он ҷаҳоркад шуда ба зер фаромадем. Дар миёнаи ин “ҷоҳ” қабр баробари қади одам баландӣ „дошт“. Қабри Робиаи шоирай ҳамин буд. Вале дар рӯи оромгоҳи шоирай лавҳае ё нишонаи дигаре аз осорҳои кӯҳнаи замони ў дила намешуд.

Дар муқобили масҷиди Ҳоча Абӯнасири Порсо ҳаробаҳо мавҷуд аст, ки боқимондаи пешгоҳи мадрасаи Субҳонкулихон (1680-1702) мебошад. Ба гайр аз осорҳои номбаршуда дар ин

чой дигар биноҳои қадимаи таърихӣ ба ҷашм намерасад. Дӯкону бозори шаҳр аз дӯконҳои шаҳрҳои дигари Афғонистон фарӯ надоранд. Бо таклифи ҳамсафарони худ рафиқони тоҷикистонӣ Г. Зарифов, У. Ҳақбердиев, Е. Одинаев ва Ш. Дӯстмуҳаммадов ба тамошои бурҷи Айёрон рафтем. Ин бурҷ дар гӯшаи гарби ҷанубии шаҳр дар болои девори қадимаи он бино шудааст. Бурҷи Айёрон дар гузаштга биное будааст, ки мақоми посбонии шаҳрро адо мекардаст. Деворҳои шаҳр, ки ниҳоят гафсанд, аз ду тараф ба ҳамин бурҷ расида, бо якдигар вasl мешаванд. Аз ин баландӣ доҳили шаҳри Балҳ ва майдонҳои беруни девор аҷаб манзараи назаррабое доранд!

Бояд гуфт, ки ҳоло ҳай ҳатто бо нардбон болои девори шаҳри Балҳ баромадан имкониопазир аст. Бо вучуди ҳаробӣ ҳашамати деворҳо касро ба таачҷуб мегузорад. Дар зери бурҷи Айёрон бостоншиносони Франсия деворро то ускунаи он кофта фаромада, муайян кардаанд, ки дар бা�ъзе ҷой девор то 31 метр гафсӣ дорад.

Вале ин гафсӣ ба гайр аз хоку лой боз аз ҳисоби ҳуни одамони бегуноҳ буд. Исботи он устухонҳои одамии аз мағзи поҳса намудор буда мебошанд. Муҳаммад Юсуф муншиӣ, муаллифи рисолаи “Таърихи Муқимхонӣ” овардааст, ки ҳангоми таъмири девори шаҳри Балҳ бо фармони Абдулмӯминхон, писари Абдуллоҳон (1583-1598) одамони ба назари ў дангосаро зинда ба зинда ба мағзи лои девор меҳобониданд. Ҳулоса, накли аз акл беруни ҳаяҷоновареро, ки сарҷашмаи таърихӣ дар вақташ зикр кардааст, мо бо ҷашми худ дидем ва ангушти ҳайрат ба даҳон бурдем.

Дар беруни шаҳр, дар наздики бурҷи Айёрон катибаҳои зиёди ҳанӯз ҳондишгуда дар рӯи қабрҳои шахсони номаълум гузашта шудаанд. Ҳатто ҳангоми обод кардани роҳи назди девори шаҳр сангҳон мармарин аз зери хок баромадаро чун деворча рӯи ҳам бардоштванд. Катибаҳои асримиёнагӣ хизмати деворҷаҳои сари роҳро адо мекунанд! Баъдтар мо дар Гузаргоҳи Ҳирот низ ин наинъ манзараро дидем, ки дар он ҷои сангҳон мармарни катибаноқи назди қабри Абдуллоҳи Ансорӣ фарши роҳи тамошобинон шуда буданд.

Бо нийти он, ки ба тамошои осорҳои таърихии Балҳи бостонӣ бори дигар меосем, мо ба Мазори Шариф баргаштаем. Аммо сардии ҳавои моҳи ҳут (март) ва оворагии кор имконият надод, ки ба

нияти худ расем. Ду маротибаи дигар шаҳри Балхро моз болои самолёти "Як-40" тамошо кардем.<sup>1</sup>

Самолёт ҳангоми парвоз аз Мазори Шариф ба Ҳирот дар болои ин шаҳр давр мезадааст. Бори дигар дар бозгашт аз Ҳирот самолёти мо ба воситаи Балх ва Мазори Шариф ба Кобул омад.

PDF Compressor Free Version

Аз фазои осмон шаҳри Балх аҷаб манзарае доштааст. Масҷиди Ҳоча Абӯнасри Порсо ва майдони атрофи он доирашакл буда, маркази шаҳрро ташкил мекардаанд. Гирдогирди ин майдонро кӯчаҳо пеҷонида гирифтаанд. Агар майдони даруни кӯчаҳоро ба ҳавзи доирашакл монанд кунем, тасаввур бояд кард, ки дар миёнаи он санги азимро партоғтаанд ва оби ҳавз дар зери бори он ҳалқа зада, ба тарафи соҳил ҳаракат кардааст. Яъне, паҳлӯи рости кӯчаи ҳалқазадаро иморатҳо пеҷонида, аз акиби онҳо боз кӯчаи дигар ҳалқа задааст. Ҳамин тартиб манзараи шаҳр аз як силсила иморатҳо ва кӯчаҳои ба атрофи якдигар ҳалқазада иборатанд. Ҳамаи ин кӯчаҳои доирашакл бо ҳамдигар бо ҳафт кӯчаи дигари ростхатта, ки аз майдони масҷиди Ҳоча Абӯнасри Порсо сар шуда, монанди ҳафт гӯши ситора ба ҳар тарафи шаҳри Балх баробар тӯл қашидаанд, пайваст мешаванд. Агар бо кори археологҳои шӯравӣ шинос бошед, пай бурданатон мумкин аст, ки тархи шаҳри Балх ба тархи шаҳри қадимаи ҳудуди Ҳоразм – Тупрокқалъа монандӣ дорад. Маълум мешавад, ки дар доҳили деворҳои бениҳоӣ гафси Балх намуди архитектураи қадима, то замони мо омада расидааст.

Бо ҳуччатӣ расмие, ки Вазорати иттилоот ва қултурии Афғонистон ба номи ҳукумати вилояти Балх ва идораи вилоятии ҳуд дода буд, мо ба идораи вилоятӣ рафтем. Аз рӯи накшай тартиблода мебоист бо қитобҳои қаламии музеи Мазори Шариф ва қитобхонаҳои шаҳсӣ шинос шавем. Аз тарафи ин идора ба сифати роҳбалади мо маъмури музей, марди қоматбаланди ҳаробчуссаи факиру ҳоккор Рачабшоҳ Кӯҳӣ таъин шуда буд. Ӯ моро аввал ба дӯконҳои қитобфурӯши бурд. Дар онҳо баёз, асарҳои таъриҳӣ ва девонҳои нодири шоиронро пайдо кардан мумкин буд. Қитобҳои чопии дар фурӯш мавҷуд низ аз аҳамият ҳолӣ набуданд.

<sup>1</sup> Соли 1974 миёссар гашт, ки такрибан ду моҳ бандои шаҳри қадимаи Балхро омӯҳта, қитоберо ба номи «Позднесредневековый Балх» (XVI–XVIII) аз ҷон барорам

чой дигар биноҳои қадимаи таърихӣ ба ҷашм намерасад. Дӯкону бозори шаҳр аз дӯконҳои шаҳрҳои дигари Афғонистон фарқ наидоранд. Бо таклифи ҳамсафарони худ рафиқони тоҷикистонӣ Г. Зарифов, У. Ҳакбердиев, Е. Одинаев ва Ш. Дӯстмуҳаммадов ба таъмилии бурҷи Айёрон рафтем. Ин бурҷ дар гӯши ғарби ҷанубии шаҳр дар болои девори қадимаи он бино шудааст. Бурҷи Айёрон дар гузашта биное будааст, ки мақоми посбонии шаҳрро адо мекардаст. Деворҳои шаҳр, ки ниҳоят ғафсанд, аз ду тараф ба ҳамин бурҷ расида, бо якдигар васл мешаванд. Аз ин баландӣ дохили шаҳри Балҳ ва майдонҳои беруни девор аҷаб манзираи назаррабое доранд!

Бояд гуфт, ки ҳоло ҳайъатто бо нардбон болои девори шаҳри Балҳ баромадан имконнозазир аст. Бо вучуди ҳаробӣ ҳашамати деворҳо касро ба таачҷуб мегузорад. Дар зери бурҷи Айёрон бостоншиносони Франсия деворро то ускунai он кофта ғаромада, муайян кардаанд, ки дар байзе ҷой девор то 31 метр ғафсӣ дорад.

Вале ин ғафсӣ ба ғайр аз ҳоку лой боз аз ҳисоби хуни одамони бегуноҳ буд. Ислоботи он устухонҳои одамни аз мағзи поҳса намудор буда мебошанд. Муҳаммад Юсуф муншиӣ, муаллифи рисолаи “Таърихи Муқимхонӣ” овардааст, ки ҳангоми таъмири девори шаҳри Балҳ бо ғармони Абдулмӯминхон, писари Абдуллоҳон (1583-1598) одамони ба назари ўдангосаро зинда ба зинда ба мағзи лои девор мекобониданд. Ҳулоса, накли аз ақл беруни ҳаяҷоноварсеро, ки сарҷашмаи таърихӣ дар вакъташ зикр кардааст, мо бо ҷашми худ дидем ва ангушти ҳайрат ба даҳон бурдем.

Дар беруни шаҳр, дар наздики бурҷи Айёрон катибаҳои зиёди ҳанӯз ҳонданашуда дар рӯи қабрҳои шаҳсони номаълум гузашта шудаанд. Ҳатто ҳангоми обод кардани роҳи назди девори шаҳр сангҳои мармарни аз зери ҳок баромадаро чун деворча рӯи ҳам бардоштгаанд. Катибаҳои асримиёнагӣ хизмати деворҷаҳои сари роҳро адо мекунанд! Байдгар мо дар Гузаргоҳи Ҳирот низ ин наинъ манзараро дидем, ки дар он ҷои сангҳои мармарни катибаноки назди қабри Абдуллоҳи Аисорӣ ғарши роҳи тамошбинон шуда буданд.

Бо инияти он, ки ба тамошон осорҳон таърихии Балҳи бостонӣ бори дигар меоссм, мо ба Мазори Шариф баргаштем. Аммо сардии ҳавон мөхи ҳут (март) ва оворагии кор имконият надод, ки ба

нияти худ расем. Ду маротибаи дигар шаҳри Балхро мо аз болон самолёти “Як-40” тамошо кардем.<sup>1</sup>

Самолёт ҳангоми парвоз аз Мазори Шариф ба Ҳирот дар болон ин шаҳр давр мезадааст. Бори дигар дар бозгашт аз Ҳирот самолёти мо PDF Compressor Free Version Мазори Шариф ба Кобул омад.

Аз фазои осмон шаҳри Балх аҷаб манзарае доштааст. Масҷиди Ҳоча Абӯнасри Порсо ва майдони атрофи он доирашакл буда, маркази шаҳрро ташкил мекардаанд. Гирдогирди ин майдонро кӯчаҳо печеннида гирифтаанд. Агар майдони даруни кӯчаҳоро ба ҳавзи доирашакл монанд кунем, тасаввур бояд кард, ки дар миёнаи он сангӣ азимеро партоғтаанд ва оби ҳавз дар зери бори он ҳалқа зада, ба тарафи соҳил ҳаракат кардааст. Яъне, паҳлӯи рости кӯчай ҳалқазадаро иморатҳо печеннида, аз ақиби онҳо боз кӯчай дигар ҳалқа задааст. Ҳамин тартиб манзараи шаҳр аз як силсила иморатҳо ва кӯчаҳои ба атрофи якдигар ҳалқазада иборатанд. Ҳамаи ин кӯчаҳои доирашакл бо ҳамдигар бо ҳафт кӯчай дигари ростхатта, ки аз майдони масҷиди Ҳоча Абӯнасри Порсо сар шуда, монанди ҳафт гӯши ситора ба ҳар тарафи шаҳри Балх баробар тӯл қашидаанд, пайваст мешаванд. Агар бо кори археологҳои шӯравӣ шинос бошед, пай бурданатон мумкин аст, ки тархи шаҳри Балх ба тархи шаҳри қадимаи ҳудуди Хоразм – Тупрокқалъа монандӣ дорад. Маълум мешавад, ки дар дохили деворҳои бениҳоят гафси Балх намуди архитектураи қадима, то замони мо омада расидааст.

Бо ҳуччати расмие, ки Вазорати иттилоот ва қултурии Афғонистон ба номи ҳукумати вилояти Балх ва идораи вилоятии худ дода буд, мо ба идораи вилоятӣ рафтем. Аз рӯи накшай тартиbdода мебоист бо қитобҳои қаламии музеи Мазори Шариф ва қитобхонаҳон шаҳсӣ шинос шавем. Аз тарафи ин идора ба сифати роҳбалади мо маъмури музей, марди коматбаланди ҳаробчуссаи факиру хоксор Раҷабшоҳ Кӯҳӣ таъин шуда буд. Ӯ моро аввал ба дӯконҳои қитобфурӯшӣ бурд. Дар онҳо баёз, асарҳои таърихӣ ва девонҳои нодири шоиронро пайдо кардан мумкин буд. Қитобҳои чопни дар фурӯш мавҷуд низ аз аҳамият ҳолӣ набуданд.

<sup>1</sup> Соли 1974 миёссар гашт, ки такрибан ду моҳ банда шаҳри қадимаи Балхро омӯхта, қитоберо ба номи «Позднесредневековый Балх» (XVI–XVIII) аз ҷон барорам.

Музен вилояти Балх дар Мазори Шариф дар як хонаи нисбатан калони дуошёна чойгир шудааст. Дар ганчинаи музей 344 номгӯй китобҳои чопӣ ва қаламӣ гирд омада, дар байнин онҳо асарҳои бо миниатюраҳои нодир ороста ҷолиби дикқат буданд.

Маълум аст, ки барои равшан намудани соҳаҳои гуногуни таърихи давраи қадим ва асримиёнагии ҳалки тоҷик омӯҳтани фонди музейҳо аз аҳамият ҳолӣ нест. Экспонатҳои музей шаҳри Мазори Шариф қиммати калони илмӣ доранд. Алалхусус, дар ин чойхо садҳо тангаҳои тиллову нукра ва мис, ки аз музофоти Балх пайдо шудаанд, гирд оварда шудааст. Қисми ин пулҳо дар ҳудуди шаҳрҳои Мовароуннаҳр низ сикка шудаанд. Файр аз ин, дар музей матоъҳо, зарфҳои қадими ҳаҷми ҳаҷми ва дигар асбобҳои рӯзгор мавҷуданд, ки шоҳиди дастони пурхунари қосибони гумноманд. Зоҳирин як қисми моли музей аз шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро ва Қўқанд ба даст омадаанд. Гулкамарбанди нукраю тиллои ақиқнишони ҳокими Ҳисор Остонакул қушбегӣ, гулкамарбанди минокорӣ аз Бухоро, ки ба Мир Салимбек, муаллифи таърихи «Қашқули Салимӣ» мансуб аст, камарбанди нукраи минокорӣ ва пойчомаи мовути гулдӯзии амири Бухоро Олимхон ва гайра маҳсули дасти қосибони Мовароуннаҳр буда, хеле дикқатангезанд. Дар рӯи баязен онҳо номи устоҳо низ зикр ёфтанд. Масалан, дар паҳлӯи рости туғанги яқмила бо оби тиљо “Амали усто Нурмуҳаммад Ҳудоёрхон” (ҳони Қўқанд) навишта шудааст.

Хулоса, экспонатҳои музейҳои Афғонистон мисоли фонди китобҳои қаламии ин мамлакат барои омӯҳтани таърихи гузаштани ҳалки тоҷик аҳамияти калон доранд.

Рӯзхое, ки дар ин музей кор мекардем, баяз аз сокинони шаҳри Мазори Шариф аз максади кори мо воқиғ гардида, барои фурӯҳтан китобҳои худро меоварданд.

Бо маслиҳати идораи вилоят Рачабшоҳ моро ба деҳаи Деҳдодӣ бурд (дар баязе сарчашмаҳои таърихӣ ин деҳа бо номи Деҳдодӣ омадааст), ки яке аз қалонтарин деҳаҳои вилояти Балх ба шумор меравад. Максади сафари мо аз назар гузаронидани китобхонаи шаҳсии Саид Довудого ном мӯйсафед буд.

Роҳи даҳкилометрии нообод аз байнин дехаҳои хурду калон, қишиғзорҳо, боғҳои ҳанӯз сарсабзнашуда ва аз паҳлӯи осорҳои таърихӣ гузашта мерафт. Ниҳоят мошини кирояи мо дар ҷорроҳаи деҳаи Деҳдодӣ қарор гирифт. Деҳа чунон калон буд,


ки бозди хама чои он имкон надошт. Аз истгохи мошин то ҳавлии Сайд Довудого бо тангкӯчаҳои сарпечи дурудароз такрибан як километр роҳро тай намудем. Дар сари роҳ то хонаи оғо ҳарҷо-ҳарҷо дӯконҳои гӯштфурӯши, атторӣ, кӯхнадӯзи, бazzозӣ, масниҳо, ҳаммоми гумбазнок, ки бинои он бо ҳаммомҳои қадимаи шаҳрҳои худамон монандӣ дошт, чойгир шуда буданд. Оқибат оғои Рачабшоҳ хабар дод, ки ба манзили матлуб расидем.

Мо се нафар аз дарвозае, ки ба дарҳои корвонсарой монандӣ дошт, дохили ҳавлӣ шудем. Даруни он бое буд, ки дараҳтои меванок аз як тараф ва воишҳо тарафи diligari онро зеб медоданд. Дар паҳлӯи рости дарвоза гараже буд, ки дар он ду трактори "Белорус" меистоданд. Дар назди тракторҳо ҳамаи асбобу анҷоми даркориаш – ароба барои боркашонӣ, сипорҳон оҳаний, кисми пешӣ трактор, ки бо он ҳангоми қандани хок "Белорус" хизмати булдозерро адо карда метавонист ва ғайра мавҷуд буданд. Дар як гӯшан боян ҷондӯши мавҷуд буданд. Шояд ин ҷой тулҳона бошад.

Аз омадани мо ба соҳибхона хабар доданд. Моро писари қалонии Сайд Довудого пазирой, карда хабар дод, ки падараш ба Кобул рафтааст.

Мо бо ҳамон ҷангкӯчаҳои лой-олуд ба истгохи мошин баргаштам. Мошини кироя низ пайдо шуд. Ин ҳам бошад, "ГАЗ-69"-и 5-каса буд.

Вақте ки 13 кас дар мошинаи панҷкаса савор шудем, ман дар таҷрибаи худ хис кардам, ки барои чӣ дар роҳҳои Афғонистон мошинаҳои аз кормонда ва шоғӯрҳои зери он хобида зуд-зуд дӯҷор месомадаанд!?



Мақбараи Гавҳаршод  
дар Ҳирот

Пайдо накардани Саид Довудого, дила натавонистани китобхонаи ў, бехуда тай кардани рохи дур моро каме хаста ва ноумед карда буд. Рӯзи дигар ба мо хабар доданд, ки Саид Довудого аз Кобул баргашта, аз рафтани мо дарак дорад. Ҳанӯз муҳокиман ин хабар ба оҳир нарасида буд, ки ба идора мӯйсафеди миёнакади калтариш даромада омад. Ҳозирон "ана оғои Саид Довудого" гӯсн баробар садо доданд. Мӯйсафед бо мо самимона воҳӯрӣ карда, хичолатмандана ҳолпурсӣ кард. Ў афсус ҳурд, ки мо рӯзҳои дар хона набуданаш ўро кофта рафтасем. Саид Довудого бисёр кӯшиш мекард, ки бори дигар ба Деҳдодӣ равем. Оқибат мо розӣ шуда, ба истгоҳи мосинҳоҳ, ки ба ин деҳа рафтую мекунанд, омадем. Кофтукови мосинни кироя вақти зиёдро гирифт. Маълум шуд, ки оғо меҳоҳад барои мо танҳо мосинни сабукрав пайдо намояд. Азбаски мақсади оғо вақти иловагӣ талаб мекард, ба ў гуфтем, ки хичил нашавад, чунки мо бо ҳар мосин сафар карда метавонем. Баъди ин маслиҳат як мосинни "УАЗ"-и ба рӯяш брезент қашидо пайдо шуд ва бисту як нафар одам ба он савор шуданд. Аз вақти якпаҳлӯ нишастан ба курсии мосин то дақиқаи дар Деҳдодӣ ба поёни фаромадан ҳама гуна ҳаракати дасту пой аз имкон берун буд! Шукур, ки сиҳату саломат ба манзили максуд расидем!

Сафари дуюм ба ин деҳ баъди боридани барфи якшабонарӯй буд. Бинобар он лои тангӯчаҳои ду рӯз пеш дидаамон дучанд буд. Мекӯшидем, ки лағжид ба рӯи лой наафтем!

Аз рӯи нақли мизбон, ў аз авлоди пайғамбар – саид буда, дехсан Деҳдодӣ ба яке аз аҷодонаш тӯхфа шудааст. Ҳоло худи ў дорон ҳазор ҷарӣ (зиёда аз 200 гектар) замин буда, он ду трактори "Белорус"-ро ў аз Вазорати зироати Афғонистон ба нарҳи 580 ҳазор афғонӣ ҳаридашт. Оғо илова намуд, ки яке аз ин тракторҳо, ки қалонтар аст ва 370 ҳазор афғонӣ қиммат дорад, ба Вазорати зироати Афғонистон танҳо ду алад омада буд ва як адади он ба ў расидааст.

Саид Довудого муҳлиси тӯъриҳ ва адабист будааст. Ў аз кисааш ақиқ, тангаҳои қадима ва беъзе ҷизҳои кӯҳларо бароварда, ба мо нишон дод. Ақиқ ҷашмаки нигин буда, ба рӯи он сарбози Юнони қадим ақс ёфтааст (ъясне гемма). Дар муайян намудани оромгоҳи шоира Робиаи Балхӣ ва обод намудани макбараи ў хиссаи оғо низ будааст.

Саид Довудого моро ба ҳавлии яке аз масҷидҳои дехсан ҳудоиша. Атрофи ҳавзи обро биноҳои гумбазинок ихота карда буданд.

Аксари онҳо холӣ менамуд. Масҷидро, ба гуфти оғо, Саид Аҳмади Балхӣ бино карда, 155 сол қаблаз ин устоҳои самарқандӣ онро гаҷкорӣ карда, гул дода будаанд. Дарҳои қандакории он низ маҳсули кори устоҳои Самарқанд буд. Ӯ моро боз ба даруни масҷиди дигари дех дароварда гуфт, ки дар асл ин бинои қитобхона буда, “Чилтоғ” ном доштааст ва онро хони Бухоро Субҳонқулихон (1680-1702) бино кардааст.

Саид Довудоғо аз сӯҳбатҳо мақсади сафари моро ба Афғонистон хеле хуб фаҳмида буд. Бинобар ин ў моро барои дидани як таҳтасанги катибадор ба меҳмонхонае бурд, ки ин ҳавлӣ аз они додарзодаи ў будааст. Санги мармарӣ зебое ба танаи девори хона мазбур буд. Умуман, то расидан ба хонаи ҳуд Саид Довудоғо работҳо ва боғҳоро ба мо нишон дода мегуфт, ки “ин работ аз они додарам, инаш аз они додарзодаам, ҳоҳарам, ҳоҳарзодаам” ва ғайра.



*Қатибаси оромгоҳи Султон Маҳмуд дар ш. Газнӣ*

Оқибат дохили работи Саид Довудого шудем ва ба ошёнаи дуюми бино, ки хизмати меҳмонхонаро адо мекард, баромадем. Хона бо гилемҳои дастбоф, кўрпачаҳои серпахта, таксариҳои сафедчиҳа ўро ёғта буд. Дар рӯи таксариҳо бо абревимхон рангоранг чунин байтҳо дўхта буданд:

PDF Compressor Free Version

*Хуш омадию хуш шудам з-омаданат,*

*Ҳазор ҷони гиромӣ фидом ҳар қадамат!*

Мавлоно Ҳозик ҳангоми истиқболи муаллифи асари маъруфи “Мунтаҳаб ут-таворих” – Ҳоҷӣ Муҳаммадҳакимхон, ки аз Байтулло ба Бухоро омада буд, ин байтро кироат кардааст.

Дере нагузашта, ҷою ширинӣ ва китобҳо аз ҳавалии дарун ба наzdи мо расонида шуданд. Китоб хеле зиёд буд, ҳатто гумон дорем, ки ҳамаи онро Саид Довудого ба мо ишиён дода натавонист. Сабаб он, ки шаб наздик омада, вайз аз даст рафт буд. Ҳангоми ҳонда баромадан маълум шуд, ки ин китобҳои нодирро ого дар ҷони сернам нигоҳ медоштгааст. Афсус! Дар байнин дастхатҳо як нусха рисолаи Муҳаммад Солех, ки дар боло зикраш рафт ва дастхати ҷолиби диккат “Таърихномаи Балх ва Бухорон шариф” буданд. Дар ин асар тарҷумаи ҳоли шаҳсони алоҳида ва подшоҳони то замони ҳонадони сулолаи Аштархонихо гирд омада буданд.

Боз як таърихчан дигар сазовори он буд, ки ҳонда истифода барем. Ии хотираҳои Абдулбокӣ, писари козӣ Шоҳқулӣ Шибирғонӣ буд. Аз рӯи гуфти муаллиф, воқеаҳои таърихи Бухоро аз забони Муҳаммадамини Тошкандӣ накл шуда буд. Хотираҳои Абдулбокӣ санаи 1090 ҳичрӣ (1679-1680 мелодӣ) дошт. Саид Довудого аз қадом ик асари ҳондааш тақдири фочиавии Абдулбокиро чунин накл кард. Гӯё Абдулбокӣ ба шаҳри Банораси Ҳиндустон сафар карда, ҳангоми оббозӣ дар дарёи Ганг гарк мешавад. Дар аснои гаркшавӣ сари ҳудро бароварда гуфтааст:

*Дар Банорас Бокӣ намонд.*

Ҳабари гаркшавии Бокӣ ба занаш расидан ҳамоно, ў азми сафари шаҳри Банорас кардааст. Дар соҳили дарёи Ганг зани Бокӣ ҳамаи зебу зиннати ҳудро ба гардан овекта, бо суханҳои зерин ҳудро ба чое, ки Бокӣ гарк шуда буд, ба дарё мепартояд:

*Он қадаҳ бишкасту ин союй намонд.*

Гуфтави Бокӣ ва ҳамсаравӣ як байт шуда, ҳоло дар даҳани ҳалиқ мебошад:

*Дар Банорас Боқие боқӣ намонд,  
Он қадаҳ бишкасту ин соқӣ намонд.*

Дар хотимаи сӯҳбат Саид Довудоғо ба муаллифи ин сатрҳо дастхати достони “Ҷоми Ҷам”-и Авҳадиро тӯхфа кард, ки хеле хушкат **PDF Compressor Free Version** асрҳои XVI ё худ XVII китобат шудааст.

Бояд дар хотир дошт, ки ҳар шахсе, ки ба вилояти Балх барои ҷамъ кардани маъхазҳои таърихӣ сафар мекунад, набояд китобхонаи шахсии Саид Довудоғоро фаромӯш намояд.

Вақти говгум мо бо Саид Довудоғо ва писарони ӯ хайрухуш намуда, ба ҷорраҳаи деҳаи Деҳдодӣ омадем. Вале мошин набуд. Як даста ҷавонон дар сари пули наҳри дēҳа саргарми сӯҳбату ғарки ҳанда буданд. Мо аз онҳо аз ҷиҳати мошин савол кардем. Дар ҷавоб гуфтанд, ки дер шудааст ва пайдо кардани мошин то Мазори Шариф маҳол аст.

Вақте аз Иттифоқи Шӯравӣ будани моро ағонбачаҳо донистанд, наздиктар омада, кӯшиш мекарданд, ки моро хотирҷамъ гардонанд. Яке мегуфт, ки агар мошин наёбед, дар ҳамин наздикӣ ҳонаи мутарvon аст ва онҳо аз ӯ илтимос мекунанд, ки моро ба манзил расонад. Дигар ҷавоне наздик омада гуфт, ки “Оғоён! Шумо меҳмони олиқадр будаед, хуб мешуд, ки як шаб дар деҳи мо меҳмон шавед. Ман гӯсфанд надорам, ки бароятон қурбон кунам, вале мурғе пайдо мекунам, ки бо ҳам таоми гарм ҳӯрем.” Ба ҳамаи ин меҳрубониҳо мо изҳори ташаккур намуда, ба онҳо фаҳмонидем, ки ҳамин шаб ба Мазори Шариф расидани мо зарур аст, чунки фардо саҳарӣ мебояд ба сафари Ҳирот камар бандем. Нихоят як автобус аз тарафи шаҳр омад ва ҷавонони Деҳдодӣ аз мутарвони он илтимос намуданд, ки моро ба Мазори Шариф расонад. Бевактии шаб вориди ин шаҳр шудем.

## ЧАШНИ НАВРӯЗ

Ҳанӯз як рафиқам дар Москав маслиҳат дода буд, ки агар муяссар гардад, иди Наврӯзо дар Мазори Шариф истиқбол гирам. Ҳамаи даҳ рӯзе, ки мо дар ин шаҳр будем, наздик омадани ид ва тайёриро ба ин ҷашн ҳис мекардем. Дар растаи мисгарӣ сарҳонаҳои зиёди калону хурдро дида будем. Дутои он аз қади одам ҳам баланд буданд. Баъд фаҳмиdem, ки ин сарҳонаҳоро

мисгарон барои гумбазҳои Равзai Шариф тоза ва сафед кардаанд. Ман бори аввал дастаи одамонро дидам, ки бо ниҳояти чобукӣ аз як нӯги банд дошта, ба болои гумбази кошикорӣ баромада мефаромаданд. Ба ғайр аз сарҳонаҳо ин одамон ба ҳарҷо-ҳарҷои гумбазӣ **PDF Compressor Free Version** электрикиро қашол мекарданд.

Аз Кобул театри драмавӣ омада, дар саҳнаи кинотеатр песан драматурги Озарбойҷон Шамхалов “Хуш” – (“Хушдоман”)-ро намоиш медод. Бо артистони ин театр тамошобинони тоҷик дар рӯзҳои сафари ҳунарии он дар шаҳрҳои Иттифоқи Шуравӣ ошино шуда буданд. Ҳурсандибахш аст, ки дар саҳна накшҳои занонро ҳуди онҳо басе бо маҳорат иҷро карданд. Ва ҳол он ки соли 1959 дар саҳнаи театри Кобул роли занонро мардҷо иҷро карда буданд. Рӯзномаи вилоятӣ, ки “Бедор” ном дорад, якчанд рақамашро ба иди Наврӯз баҳшида, ҳар хел мақолаву шеърҳои шоирон ва расми гули лоларо чоп карда мебаромад. Дар кӯчаҳо микдори одамон, дӯконҳои аттории сайёр рӯз ба рӯз зиёд мешуд. Дар наибати ҳуд, нарҳи озука ва дигар молҳои барои аҳолӣ даркорӣ меафзуданд.

Дар Мазори Шариф одат будааст, ки ҳар як сокини шаҳру деҳоти дар мусофират буда бояд рӯзҳои ҷашини Наврӯз ҳатман ба ҳонаи ҳуд, назди оилааш баргардал. Аз ҳамин чиҳат Саид Довудого аз Кобул расида омада буд. Боз як қитобфурӯш ҳам, ки мо дар иштиёқи дидани қитобҳои ў будем, аз Эрон расида омад.

Барои ҷашини гирифтани иди Наврӯз ба шаҳри Мазори Шариф иҳлоосмандон на танҳо аз шаҳру деҳаҳои Афғонистон, ҳатто аз мамлакатҳои ҳамсоя Эрон, Ҳинд ва Покистон меомадаанд (Баъзеҳо барои зиёрати кабри ҳазрати Алӣ, аксар барои аз маврид истифода намуда моли ҳудро фурӯҳтан).

Дар идораи вилоятӣ ба мо ҳабар доданд, ки агар тамошои карданӣ бошем, рӯзи иди Наврӯз, 21 моҳи март, бояд пагоҳӣ соати 6-30 дакика дар назди дарвозаи Ҷаҳорбоги Равзai Шариф ҳозир шавем. Мувофиқи маслиҳати пешакӣ меҳмондори мо оғон Раҷабшоҳ соати 6 пагоҳӣ мебоист моро дар бозори гилемфурӯши истиқбол гирад.

Рӯзи 21 март, рӯзи Наврӯз ҳам расид. Аммо, афсӯс, шаби дароз барф борида, рӯи заминро кабати гафси он пӯшонида буд, ки албатта дар ин ҳавои сард аз кӯча баромадан дар ҳона нишастан айни муддао мебуд. Вале чӣ илож, ба ҷои вадъдакардаамон бояд расид. Рафиқи душанбегиам Ҷӯқубҷон Одинаев низ бо мо ҳамроҳ шуд. Дар кӯча ҳазорон мошинҳои гуногунтамға, автобусҳо,

мошинҳои сабукрав ва боркаш садди роҳ шуда буданд. Онҳо тамошобинон ва ихлосмандонро аз ҳар ҷой оварда, то ба охир расидани маросими ҷашиғири мунтазири мусофирион меистоданд.

Бо машакқате аз пешу акиби мошинҳо тақрибан як километр роҳро тай карда, оғои Раҷабшоҳро пайдо намудем. Акнун то дарвозаи ҷаҳонроғ аз қатори селан одамон гузашта тавонистан лозим буд. Ҳоло фаҳмида шуд, ки барои чӣ ин қадар барвакт ҳозир шудани мо лозим буд! Агар дер мекардем, ба дарвозаи номбаршуда роҳ пайдо кардан аз имкон берун буд. Кӯчаҳо, рӯи бомҳои дӯконҳо ва биноҳои истиқоматӣ, шохҳои дараҳтон, рӯи боми мошинҳо пур аз одам будаанд. Чуноне ки мегӯянд, дар атрофи Равзаи Шариф “замин кафіда одам рӯида буд!” Бисёр қасон бо аҳлу аёл, кӯдакони худ ҷандӯз рӯз пеш омада будаанд. Онҳо кўрга ва намадҳои пора-порашударо пушт карда мегаштанд. Аз тар будани сару либос маълум буд, ки ин мусофирион шабро дар зери осмон ва рӯи барф гузаронидаанд.

Мо доҳили “ҳавлӣ”-и берун шудем, ки он ихоят васеъ буда, якчанд гектар майдонро ишғол карда буд. Ба ин майдон ҳар кас метавонист дарояд. Вале ба ҳавлини дарун бе рухсат ҳеч кас даромада наметавонист. Онро сипоҳиён ва кувваҳои тартибнигоҳдории шаҳр – полис ва жандарм муҳофизат мекарданд. Баъд аз каме интизорӣ аз даруни ҳамин ҳавлӣ офицер баромада, савол кард, ки “Мехмонони тоҷикистонӣ киҳоанд?” Оғои Раҷабшоҳ моро нишон дод. Аз акиби офицер мо доҳили ҳавлини дарун шудем, вале боз як қатор панҷараи оҳанин садди роҳ шуда буд. Аз кучое кумондони шаҳр (садори полисия) ҳозир шуда, моро аз ин панҷара низ гузаронида, ба назди минбар, ба маркази маросими ид ҳамроҳ бурд.

Дар ин ҷой минбари чӯбин соҳта, онро бо матоъи сурху сабз печонида буданд. Минбар лар миёнаи сахи, рӯбарӯи панҷараи оҳанини ҷаҳорум менистод. Дар даруни панҷараи нуқрагун як нӯги ходаи баланд ҳобида, нӯги дигараш ба айвони бинои мӯқобил рафта мерасил. Дар ҳамин нӯги чӯб рӯймолҳои рангоранг баста будаанд. Танаи чӯб низ латтапеч шуда буд. Максали ин маросим ва ҳамон тайёрӣ ва тамошо бардоштани ҳамин хода буд, ки гӯё латтаҳои рӯймолмонаиди дар нӯгаш буда “ҷандай муборак” ё ҳуд алами ҳазрати Алӣ будааст. Аммо қадоме аз ин латтаҳои ҳозиразамон “ҷандай муборак” буд, мо нафаҳмидем.

Барфи атрофи минбар ва панҷараи ҷаҳорумро одамон ҳарҷо-ҳарҷо хирман кардаанд. Ду одам бо як аробача ба қашонидани

барф машгул буданд. Агар бо ҳамин сурат барфро бадар карданӣ бошанд, мебоист, ки маросимро ба нимаи дуюми рӯз гузоранд! Ииро ҳис карда, аз кучое якчанд занбарҳои аз навдаи дараҳт бофтаниӯдоро оварданд. Ба кори барфбардорӣ шахсони дигар низ ширкат намуданд. Вале хирманҳон барф боз бокӣ монданд.

Якчанд марди ба хизмат ҳозир дар тан ҷомаҳои сурхӣ якхела дошта, дар банди дасти чапашон латтаи сабз баста буданд. Дар рӯи ин латтапорҳо қалимаи “мутаваллӣ” намуда меистод. Либоси онҳо гӯё маросими идонаро нишон дода, дар навбати ҳуд барои озод даромада баромадан ба ҳавлии даруни Равза руҳсатнома буд. Барои мо ҳамаи ҷоъеҳои дар ин ҷо содиршуда нав буд. - Бинобар он гарки тамошо ва машгули аксирӣ будем. Ногаҳон корманди рӯзномаи «Бедор» оғои Муҳаммад Умар омада, оҳиста огоҳ намуд, ки из зери девори Равза каме дур шавем, то ки аз рӯи бом ҳангоми тоза кардани барфи он ҷизе ба сарамон наафтад. Мо барои меҳрубонии оғо ба ў миннатдорӣ изҳор намуда, ҷои дигар рафтани шудем, ки қумондон аз саҳни ҳавли ба шахсони дар рӯи боми Равза истода бо овози баланд фармон дод, ки эҳтиёст кунанд ё ҳуд дар он қисме, ки мо истода будем, корро бас кунанд.

Маросим мебоист соати 8-30 дақика оғоз ёбад. Ҳанӯз зиёда аз як соат вакт монда буд, ки оғои Раҷабшоҳ аз сабаби сардии ҳаво моро барои гарм шудан ба яке аз ҳӯҷраҳои Равзай Шариф таклиф намуд.

Дар масҷид ва мадрасаҳои шаҳрҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ҳӯҷраҳои асримиёнагӣ ҳоло ҳам зиёд бокӣ мондаанд ва онҳоро бисёр қасон диданд. Дар ин ҳӯҷраҳо кассе зиндагонӣ намекунад ва тарзи рӯзгузарониро дар онҳо танҳо аз китобҳо ҳонда метавонем. Бинобар он ҳунук нахӯрда бошем ҳам, ҳиссиёти қунҷковӣ ғалаба карда, ҳостем ҳӯҷраи “амалкунанда”-ро бинем ва аз ин рӯ таклифи мизбононро қабул кардем. Ҳӯҷра дари дуқабатас дошт, ки аз оҳану ҷуб ҳаджат шуда буд. Доҳили ҳонача шудан ҳамоно “аз карда пушаймон шудем”. Ҳӯҷра даричаи рӯшинонҳонда надошт. Аз сабаби баландии сақф як лампаи ҳурди зелектрикӣ (шоҳд 25 ват. бошад) онро равшан карда наметавонист. Барои гарм кардани ҳӯҷра як шилтани зелектрикӣ гузошгӣ буданд, ки дар рӯи он ҳозирон пойафзоли ҳудро меҳушкониданд, ҷарму резин ба оташ расида месӯҳт ва ҳӯҷраго бадбӯй мекард. Ҳӯҷра ду-дуним метр дарозӣ, якуним метр паҳнӣ бошт. Дар рӯи кӯргазҳои чирконии якқабата се нафар ҳобида, ду нафар нишаста буданд ва як нафари дигар рост меистод. Одамони ҳобидаро

базур хезонида, барои нишастани мо чой холи кардан. Одинаев дар назди даричаи даромад барои рост истодан базур чой пайдо кард. Вакто ки чашмонамон каме ба торики оdat кард, сокинони хучраро дода тавонистем. Се нафари он мӯи сарашибрасид то болон че PDF Compressor Free Version, яке аз онҳо саросема ба сараш мӯи соҳтаро (парик) кашид, ки ҳайбаташ дучанд афзуд. Фахмидан душвор буд, ки инҳо чӣ навъ касонанд ва сабаби дар ин хучра сокин шуданашон чист? Манзараи дохили хучра дилгиркунанда буд, бинобар он мо бо ҳамроҳии рафиқ Одинаев зуд берун омадем.

Ним соат пеш аз саршавии маросим ба болои минбар ноиби шӯъбаи видоятии матбуот ва маданияти Афғонистон Ҳоча Зиёваддин Корвонӣ баромада, аз девони Ҳофиз ва асарҳои динӣ порчаҳо хонд. Як даста сарбозони мусаллаҳ бо мусикӣ аз дарвозаи Ҷаҳорбог омада, дар акиби минбар саф кашиданд. Аз тарафи муқобил як даста ҷавонон низ саф ба саф ҳозир шуданд. Онҳо аъзони анҷумани "Бойскаут"-и Афғонистон буда, бо латтаҳои рангоронги дар гарданашон мисли галстук басташуда аз дигарон фарқ мекарданд. Вазифаи аскарон ва ин ҷавонписарон нигоҳ доштани тартиб, мудофиаи волии вилоят ва наздиқони ў ва аз афти кор, ҳашамати ҷаширо дучанд кардан буд.

Оҳиста-оҳиста микдори одамон дар атрофи минбар зиёд шуд. Баъзеҳо даст дар сар дошта, такрор ба такрор бо овози баланд "ё Оллоҳ, ё Оллоҳ" гуфта, ба дари Равза наздик мешуданд. Аз даҳони баъゼн онҳо кафқ мебаромад, ҳудро бехуш месоҳтанд, боз ба пой истода "суруд"-и ҳудро такрор ба такрор меҳонданд. Ба сари яке аз онҳо рӯймоли абрешиммонанд партофта, аз болои он ҳалқаи латтагиро гузоштанд. Зеби сари ин одам ба қаллапӯши аҳолии мамлакатҳои араб монанд буд. Баъд аз анҷом ёфтани ин маросим ин шаҳс оҳиста-оҳиста "ё Оллоҳ" гӯён ба гӯшаи айвони Равза ҳудро гирифт, ки он чой камбарф ва гармтар буд.

Як нафари дигар аз бағал Куръонро бароварда, онро ба сӯи "кабр"-и ҳазрати Алӣ дароз карда, ҳазрати Алиро бо Куръон қасам додан меҳост, то ки ў " занонро мутен мардон гардонад". Аҷонботи ин рӯз зиёд буд!

Дар айвони рӯбарӯи Равза як гурӯҳ занони бечодар пайдо шуданд. Аз афташ, ин занони соҳибмансабони вилояти Балх ва меҳмонони онҳо буданд. Аз ҳамон чой соати 8-30 дакика волии вилояти Балх низ баромад. Сардори аскарон ба ў рапорт дод. Оғои Корвонӣ ба як нафар қорӣ сухан дод. Ӯ баромада, аз Куръон кироат кард. Вале на ҳудаш ва на касе аз ҳозирон даст ба рӯй

набурданد, фотиҳа накарданд. Навбат ба волии вилоят расид. Ӯ фармони подшоҳ Зоҳиршоҳро ба муносибати иди Наврӯз хонда дод. Баъди волӣ генерал, шояд фармондехи қувваҳои мусаллаҳи вилояти Балх бошад, табрикнома ва фармони худро хонда дод. Дар хотима суханро боз ба кории дигар доданд. Ӯ аз Куръон кироат карда, дар бораи эҳтиёчи ҳалқ, саҳигӣ, ғамхорӣ нисбат ба қашшоқон сухан гуфта, илова намуд, ки эҳтиёҷҳои мо аз гуфта ҳам зиёданд ва онҳо аз мо дида ба худо зиёдтар маълуманд. Хулоса, эҳтиёҷмандон ва қашшоқон умеди худро ба худо банданд!

Навбат ба бардоштани «ҷандаи муборак» расид. Азбаски чӯби он дароз буд, ба нӯги аламдори он се бандро баста; дуи онро ба рӯи боми Равза ва якашро дар саҳни ҳавлий ду-се кас бардошта меистоданд. Нӯги ходаро ба рӯи ҷорҷӯба имоми Равза ва шахси дигар сардори дини ислом дар вилояти Балх, баланд кардан ҳамоно одамон банд дар даст бандҳоро мекашиданд ва “ҷандаи муборак” сар ба боло мерафт. Дар ҳамин асно ҳамаи ҳозирон овозҳои гӯшкаркунанда бароварда, дасташонро ба ҳаво бардошта буданд. Ҳар кас кӯшиш мекард, ки худро ба панҷараи ҷаҳорум, ки даруни он чӯби “ҷандаи муборак” рост шуда буд, расонида ин чӯбро зиёрат кунад. Ҳучуми одамон аз ҷор тараф сар шуда буд. Аскарон, полисия ва ҷавонони галстукдор ихтиёри тартибнигоҳдориро аз даст дода буданд. Ду қатор панҷараи оҳанин зери по шуда, ҳавлии беруни Равза бо ҳавлии дарун як шуд.

Мо кӯшиш намудем, ки “ҷони худро” ҳалос кунем, то ки зери пой намонем. Илоҷе карда, зери девори Равза оҳиста-оҳиста ба сӯи дарвозаи Ҷаҳорбог наздик омадем. Ҳамин вакт аскарони сафкашида бо мусикӣ ва байрақ ба сӯи ҳамин дарвоза омаданд. Якчанд нафар аз ҳозирон ба алами сарбозон даст дароз карда, хостанд порчае ба худ гиранд. Вале аскарҳо алами худро ихота намуда, ба зудӣ аз ҳудуди Равза берун шуданд.

Дар рӯбарӯи дарвозаи Ҷаҳорбог чиллаҳонаи Равза мавҷуд будааст, ки дар болои панҷараи айвони он се ходаро рост карда буданд, ки ҳар қадом дар нӯгҳояшон латтаҳои ранга доштанд. Дар зери ин ходаҳо, дар болои панҷара 5-6 кас, шояд кормандони Равза бошанд, нишаста латтапора мефурӯҳтанд. Садҳо одамон дастонашонро ба сӯи онҳо дароз мекарданд. Зери алам нишастагон пулҳои дарозкардаро гирифта, аз латтапораи ходаҳо ва зиёдтар аз кисаҳои худ порчаҳои матои алмосу нейлонро барои табаррук ба ихлюсмандон медоданд.

Оқибат аз дарвозаи Қосимхонӣ ба саҳни васеи Равза баромадем. Дар ин чой низ савдо дар авҷ буд. Покистониҳо дар рӯи барф нишаста, тӯмор мефурӯҳтанд. Яке аз онҳо суруд хонда, ба коғазҳои дар пешаш буда ишора мекард. Мазмуни суруди ўномҳои PDF Compressor Free Version буд. Коғазҳои ба фурӯш пешбинишиуда гӯё қудрати “муолиҷа” кардани мардумро доштанд. Дар рӯи ин коғазҳо акси Макка, Мадина ва панҷаи одам дида мешуд, ки ҳазорҳо нусҳаи онро дар қадом як типография чоп карда буданд. Аз нишастагон яке варақи коғазро гирифта, таҳ мекард, дигараш онро ба даруни қуттичай тунуқагӣ андохта, ба шахси сеюм дароз мекард, вай даҳони қуттичаро маҳкам карда, ба талабгорон ба ивази пул месупорид. Ҳамаи ин кор барои пул буд.

Суфай васеъро дар як гӯши ҳавлӣ аз барф тоза карда буданд. Одамони пулдор аз дӯкондорон арзан ҳарида, ба рӯи ин суфа, ки пур аз кабӯтарҳои сафед буд, мепошиданд. Дар ин рӯз кабӯтарон шикамсертарин ҷонварон буданд.

Дар саҳни ҳавлӣ ва дар кӯчаҳо ҳарҷо-ҳарҷо даҳҳо нафар одамон ҳалқа зада менишастанд. Дар даруни давра дарвеши дар даст табарчадор вазъ мегуфт. Ўз як тарафи давра ба тарафи дигари он тез-тез ҳаракат карда, овозашро пасту баланд мекард ва табарчаро гоҳ ба ҳаво бардошта, аз ҳаёти “авлиёҳо” ҳар хел ривоятҳо накл мекард.

Асосан ҷашнгирии иди Наврӯз дар шаҳри Мазори Шариф аз ҳамин иборат буд.

Сафари мо дар вилояти Балх хотима мейфт. Ба мо лозим буд, ки яке аз шаҳрҳои Хурасон – Балхро тарқ намуда, ба шаҳри дигари он – Ҳирот раҳсипор шавем.

## ДАР САРИ ТУРБАТИ БУЗУРГОН

Кишвари Хурасон бо шаҳрҳои қадимаи худ Нишопур, Балх, Марв, Машҳад ва маҳсусан марказаш шаҳри Ҳирот дар таърихи тамаддуни инсонӣ ҳиссаи оламшумул гузоштааст. Ҳирот, ки дар ҷорроҳаи тичоратии Шарқу Фарб, Шимолу Ҷануб воқеъ аст, дар давоми асрҳо, алалхусус пас аз истилои арабҳо дучори ҳодисаҳои мудҳиши сиёсӣ, ҷангҳои хонумонсӯзи феодалий ва қашмакашҳои дарборӣ шуд. Воқеаҳои зерини таъриҳӣ, ки баъд аз

баркароршавин динни ислом дар ин сарзамиин сурат гирифтаанд, шохиди ин гуфта аст.

Арабко Ҳиротро соли 652, яъне 45 сол пеш аз шаҳри Балх ва тақрибан 150 сол пеш аз байзе шаҳрҳои ҳозираи Тоҷикистон ишғол PDF Compressor Free Version

Дар давоми асри X Ҳурӯсон яке аз вилоятҳои давлати Сомониён ба шумор рафта, тобеи сипаҳсолор буд. Сулолаи ҳонаҷони Ғазнавиён ва Салҷуқиён дар талоши салтанат бо зарби тег чон якдигарро ишғол намуда, ҳар қадом кӯшиш кардаанд, ки Ҳурӯсон, ин вилояти қадимаи зироатӣ, дар қаламрави онҳо бошад.

Вале дар миёнаи асри XII дар вилояти Ғур сулолаи наъ Ғуриён ҳудро аз ҷоҳати иқтисодӣ мустаҳкам намуда, аз итоати Ғазнавиён берун мешаванд. Солҳои 1175-1176 Ғиёсиддин Муҳаммади Ғур шаҳри Ҳиротро ишғол намуд. Ба ҳайати давлати Ғуриён кисми Тахористон-Шугнон, Ваҳон ва дигар вилоятҳои минтақаи Ҳиндӯкушу Помир доҳил мешуданд. Дар замони ҳукмронии Ғуриён Ҳирот яке аз шаҳрҳои қалони тиҷоратӣ ва маъданни вилоят ба шумор мерафт. Аз ин давра дар ин шаҳр якчанд осорҳои антиқӣ то замони мо бокӣ мондааст. Бояд гуфт, ки ҳукмронии Ғуриён дер давом накард, зоро дар шимол – дар Ҳоразм душмани тавонное пайдо шуда, қасди ишғоли Мовароунаҳру Ҳурӯсон кард. Ба ҳонаҷони Ҳоразмшоҳҳо муссар шуд, ки дар ибтидои асри XII ҳукмронии ҳонаҷони Ғуриёро барҳам дода, тақрибан тамоми ҳоки ҳозираи Афғонистонро ба зери ҳокимияти худ гирад.

Ҳукмронии ин ҳонаҷон инз дар Ҳурӯсон дер напоид. Муғулҳо байли ҳунарезӣ, ҳаробкорӣ ва ҳоку туроб намудани шаҳру леҳаҳон Мовароунаҳр ба ҳоки Афғонистон доҳил шуданд. Аҳолии Ҳирот ба муғулҳо мӯжабилӣни саҳт нишон дод. Ба муғулҳо лозим омад, ки Ҳиротро ду маротиба забт кунанд. Байд аз забти сойӣ дар соли 1222 шаҳри Ҳирот ба ҳок яксон шуда, аҳолиаш ҳар сӯ фирор кард. Дар бадали 14 сол (аз соли 1222 то 1236) ин шаҳри қадима ба ҳабристон монанд гашт. Аз сабаби гаштани биноҳо, ҳаробшавин чӯйборҳо кӯчаҳои шаҳр қасногузар шуданд. Ба гуфти Сайғон Ҳиравӣ, байд аз ишғоли муғулҳо аз музофоти Балх то сарҳади Ҷомғон мардум гӯшти одам, саг ва турбаро меҳӯрданд. Муғулҳо ҳазорҳо қосибони ҳунарманди Ҳиротро асир карда, ба Мутулистон кӯчониди бурданд.

Зулми ҳокимони муғул то баркарор шудани сулолаи Курдҳо (соли 1248) давом кард. Курдҳо Ҳиротро маркази давлати худ интиқоб карда буданд. Вале душмани пурқуввати дигар – давла-

ти Хулагуҳои Эрон низ инкишофи ин шаҳрро ҳамчун маркази тичоратӣ намекост. Аз ҳамин сабаб Ҳирот борҳо ҳароб ва аз нав обод шудааст. Масалан, соли 1270 бо фармони Абакаҳони Ҳулагу (1265-1282) ҳамаи аҳолии Ҳирот аз шаҳр бадарга карда мешавад. Баъд аз ду соли худи ў фармон додааст, ки сокинони шаҳрро ба ҷойхони худ баргардонанд. Иҷрои ин ду фармон бо гуфтан ва навиштан осон аст.

PDF Compressor Free Version



*Сангари қабр аз мазори имом Соиби  
Калон дар ҷануби-гарби  
ш. Сарипул*

Бешубҳа, дар бадали ду соли бехонумонӣ садҳо бенавоёни аз ғурӯснагӣ, саҳтии рӯзгор, сармову гармо ҳалок шуданд. Ҳеч кас ҳеч вакт гуфта наметавонад, ки чӣ микдор ҳунарманду қосибони моҳир бе ҳеч сабаб дар он солҳо ба ҳок супурда шуданд. Яке аз сабабҳои ин ҳунрезиҳо ноиттифоқии милли буд. Дар давлати Хулагуҳо роли асосиро аристократияи муғулӣ-туркӣ мебозид, дар қаламрави Ҳирот бошад, аристократияи тоҷику ғурӯс.

Танҳо дар ибтиди асри XIV Хулагуҳои Эрон ба ҳокимони курд тан дода, бо онҳо созиш карданд ва аз ҳучумҳои ҳаробиовар ба Ҳирот даст қашиданд. Давраи ҳукмронии курдҳо дар Ҳирот давран оҳиста-оҳиста аз шикасту рехт ва ҳаробиҳои замони муғулҳо раҳо ёфтани Ҳурисон мебошад. Яке аз сабабҳои аз нав ба маркази савдо ва ҳунармандӣ мубаддал шудани Ҳирот набудани ракобат аз тарафи дигар шаҳрҳои Ҳурисон – Марв ва Балҳ буд, ки онҳо баъд аз истилои муғулҳо ҳанӯз ба ҳолати пешинай худ наомада буданд.

Вале аз замони эмин ёфтани аз зулм ва тоҳтутозҳои Хулагуҳо дере нағӯзашта, ба сари аҳолии Ҳурисон ғарефӣ мебошад. Систон фалокати нав омад ҳучуми Темурланг аз Осиёи Миёна сар зад.

Шаҳри Ҳирот истеҳкоми хуб дошт, қалъаи Иҳтиёриддин барои душманон дастнорас буд. Вале Темур ҳиротиёнро бо ҳар ҳел ваддаҳо фирефта, соли 1381 шаҳрро ишғол кард. Дар замони ҳукмронии Темур шаҳри Ҳирот рӯ ба таракӣ ниҳод. Сабаби он

дар натичаи истилои Хоразм ва Ўрдаи Тилло ба тарафи чануб кӯчидани роҳҳои савдо буд. Файр аз ин, Темур Ҳиротро шаҳри мътмурӣ интихоб кард. Дар он ҷой писари ў Мироншоҳ ҳукмронӣ мекард. Дар замони ҳукмронии писари дигари ў Шоҳруҳ Мирзо Ҳирот маркази давлати Темуриён ба шумор рафтга, ба яке аз шаҳрҳои қалони сернуфус ва маркази тичоратӣ дар Шарқи Наздик ва Миёна мубаддал гардид.

Дар Ҳирот қасбу қосибиӣ ба дараҷаи баланди тараққиёти замони ҳуд расида буд. Зарфҳои биринҷӣ, сафолӣ, матоъҳои боғандагон ва ашёи заргарон, санъати ҳаттотӣ, накқошӣ, ҳаҷҷорӣ ва миниатюри писанди мардуми ҷаҳон гардид.

Маҳорати қосибони Ҳиротро аз мисолҳои зерин тасаввур бояд кард.

Темурланг яке аз ҳешованҷони ҳудро ба никоҳи писари малики Ҳирот Пир Муҳаммад медарорад. Иштироки қосибони шаҳрро дар маросими тӯй муаррихи асри XV Ҳофизи Абрӯ ҷунин тасвир кардааст: ҳар як фирмәни қосибон мувоғики қасбу кори ҳуд намоиш ачибе барпо карда буданд. Масалан, нонвойҳо ноне пухта буданд, ки намуди кӯшики боҳашаматро дошт, гӯзакашон аз пахта маноре бино карда буданд, боғандоҳо дӯкони ҳудро ба раста бароварда, дар айни ҳаракат кардан матоъ мебофтанд.

Муаррихи дигар Абдуరраззоқи Самарқандӣ овардааст, ки соли 1469 ба шарафи таваллуди яке аз шоҳзодагон дар Ҳирот тӯю тамошо дода буданд. Дар он низ қосибон ҳунари ҳудро намоиш доданд. Ҳӯчаалӣ ном устои исфаҳонӣ зарфоро барои шароб сохта буд, ки дар гирдогирди он 32 намуди қасбу кори қосибони ҳамон давра тасвир шудааст. Аз байни онҳо начҷор, оҳангар, дӯзанд ва гӯзакаш ҷунон устокорона тасвир шуда буда буданд, ки ҳамчун ҷисми зинда ба назар мерасиданд. Ин зарфро подшоҳ дидан замон ба ҳарамсаҳои ҳуд бурдааст.

Мезморони номӣ, монанди Қавомаддин, иморатҳои боҳашамате бино кардаанд, ки ҳоло ҳам вайронҳои онҳо бинандаро ба ҳайрат меѓузоранд. Инкишофи санъати мезморӣ, қосиби, нақошӣ ва гайра дар замони ҳукмронии Султон Ҳусайнӣ Бойкаро (1469-1506) ва вазири ў Алишер Навоӣ ранги наве метирад. Дар асри XV ва ибтидой асри XVI олимҳои ва шонирони Ҳирот асарҳои безаволи ҳудро оғариданд. Бехтарин намунаи ин асарҳо мероси Ҷомӣ ва Навоӣ мебошад. Дӯстии ин ду бутургвор рамзи дӯстии ду ҳалқ – ҳалқи тоҷику ўзбек шудааст.

Хуноса, дар замони ҳукмронии сулолаи Темуриён шаҳри

Ҳирот ба маркази давлати Темур - шаҳри Самарқанд монандӣ дошта, ҳатто аз он як дараҷа пеш гузашта буд. Сабаб он буд, ки байд аз кӯшта шудани Улугбек расадхонаи ӯ ҳароб шуда, олимон, шоирон ва санъаткорон Самарқандро тарк карда буданд.

Нашъунамои Ҳирот низ тӯл накашид. Дар замони истилои Шайбонихон (соли 1507) Ҳирот хоку туроб шудааст. Агар таърихи ду шаҳр – Самарқанду Ҳиротро бо ҳам муқоиса кунем, равшан аён мегардад, ки такдири онҳо ба ҳамдигар монандӣ дошта, ҳиссаашон дар таърихи ҳалқҳои Мовароуннаҳру Афғонистон як хел аст. Бинобар ин афғонҳо баробари шаҳри Ҳирот Самарқандро низ меписанданд. Масалан, олими намоёни Афғонистон Абулҳайи Ҳабиби ҳангоми аввалин сафари худ ба мамлакати мо соли 1944 дар бораи шаҳри Самарқанд чунин гуфтааст: «Шаҳри Самарқанд бо таърихи мамлакати мо пайванди ногусастанист ва макотиби ҳунарии Самарқанду Ҳирот ва тамоми Афғонистон чи дар замони қадим ва чи дар қуруни васатӣ манобеи муштарак ва сабки воҳид доранд ва аз ҷамолу камоли муштарак сарчашма гирифтаанд. Ва ҳам маношии фикрии таърихи мардҷуми мо ва Мовароуннаҳр муштараканд.» (Жур. “Садои Шарқ”, № 8, 1972, саҳ. 28). Бинобар он агар мо номи шаҳри Ҳиротро ба забон гирем, беихтиёр як давраи муҳими таърихи ҳалқҳои Мовароуннаҳр ба хотир меояд. Дар Тоҷикистон касони зиёд аксари аз сафари Афғонистон баргаштагиҳоро мепурсанд, ки “Ба Ҳирот рафта будед?” ё худ “Ҳиротро дидед?”

Ман дар иштиёқи дидани ин шаҳр будам. Соли 1959 дидани Ҳирот муюссар нагардид. Инак, байд аз сенздаҳ сол дидани ин шаҳр ва шинос шудан бо маъхазҳои таърихии он муюссар шуд. Самолёти “Як-40” дар зарфи як соату 20 дакиқаи парвоз моро аз шаҳри Мазори Шариф ба шаҳри Ҳирот овард. Ман ва ҳамсафарам Абдуқодир Ҳайитматовро мутахассисони шӯравӣ, ки дар ин шаҳр зиндагӣ мекарданд, пешвоз гирифтанд. Мо аз фурудгоҳ бо роҳи мошингарди Ҳироту Қандаҳор, ки онро бо ёрии инженерон ва техниқи шӯравӣ сохтаанд, ба маркази шаҳр (16 км) равон шудем. Дар роҳ мутахассисони мо аз кори худ дида бештар дар бораи мусибати ба сари ҳиротиён омада нақл мекарданд ва оқибатҳои обхезии аввали баҳорро нишон медоданд.

Манзараи кӯчаҳо барои тамошо чандон мувоғиқ набуд: хона ва ҳавлиҳои ҳароб, деворҳои обканда, садҳо касони бехонумон ва ба нон мӯҳтоҷ ҳар замон ба назар мерасиданд. Ду соли охир аксари вилоятҳои Афғонистон, аз ҷумла Ҳиротро, хушксолӣ фаро

гирифта буд. Офати табии дигар – обхезӣ дар аввали баҳор бадбахтии нав овард. Доир ба оқибати обхезӣ ва хонахаробии бошандагони шаҳру дехот ҳатто рӯзномаҳои Афғонистон дар зери сарлавҳаи фалон дех “дар домани марг” хабарҳо нашр карда, одамонро бо ёрӣ ҳамон монанд.

Илова бар ин, дар натиҷаи обхезӣ роҳҳои мошингард, аз он ҷумла роҳи байни Ҳирот ва Кушкан Туркманистон аз кор баромада, дар шаҳр сӯзишворӣ, маҳсусан бензин намерасид. Дар натиҷа нархи бензин баланд шуда, баъзе мошинҳо аз кор монда буданд.

Инженерони роҳсози шӯравӣ ҳамаи ин мушкиниҳои ҳиротиёнро ба ҳисоб гирифта, кӯшиш мекарданд, ки ҳарчи зудтар ба онҳо кӯмак расонанд. Тамоми қувва ва техника барои бартараф намудани ҳаробаҳои роҳи Ҳирот-Кушкан сафарбар шуда буд. Ҳатто аҳли оилаи мутахассисони шӯравӣ ба ёрӣ омада буданд. Онҳо дар хонаҳое, ки худ истиқомат доштанд, якчанд оилаи афғонҳоро ҷой дода буданд. Ҳамин тарик, дар хонае, ки барои як оила пешбинӣ шуда буд, 2-3 оила ҷойгир буданд. Одамони шӯравӣ мушкини ҳамон мададаро бо ҳам медианд.

Офати табии дигар вилоятҳои Афғонистонро низ фаро гирифта буд. Ҳукумати подшоҳӣ имконияти аз озука таъмин намудани аҳолиро надошт, бинобар он аз дигар мамлакатҳои ҷаҳон ёрӣ талабид. Ҳукумати Шӯравӣ фалокати ба сари мардуми афғон омада ва муроҷиати ҳукумати онро ба инобат гирифта, карор дод, ки аввало ба районҳои шимолии Афғонистон, кӯҳистони дурдасти бeroҳи он мадад расонад.

Мопинҳои пур аз озука ҳатти сарҳади ду мамлакати ҳамсаёро аз ҳудуди Помир бурида гузаштаанд. Аз тарафи дигар, аз ҳудуди райони Қалъаиҳумб вертолётҳо бо орду биринҷ ва дигар лавозимоти рӯзгор ба дигар самти дарёи Панҷ парвоз мекарданд. Аз рӯи нақли вертолётчиён, онҳо ба хунуки ва шароити номусоиди обу ҳаво нигоҳ накарда, ҳар рӯз 30 маротиба ба Афғонистон бор бурда, ҷамъ 140 маротиба аз ҳатти сарҳад гузаштаанд. Дар шароити зимистон ва дар ихотаи кӯҳҳои осмонбӯс кори начиби одамони шӯравӣ ҳайратовар буд.

Дар кӯчаҳои Ҳирот мошинҳои зиёди боркаши пур аз ғалла ва дигар озукаворӣ дида мешуданд, ки онҳо барои ёрӣ аз дигар шаҳру дехоти Афғонистон ва бештар аз мамлакатҳои ҳориҷа омада буданд. Шабе ба ҳӯҷраи истиқоматии мо ҳамроҳи соҳиби меҳмонхонаи “Соланг” ду шаҳс даромаданд. Маълум шуд, ки

мусофиран аз Республикаи Халқии Булғория барои ёрӣ ба Ҳирот озука оварда будаанд. Надонистани забони форсӣ онҳоро ба назди мо оварда буд. Ба кавли рафикови булғорӣ, сафари онҳо 29 рӯз тӯл қашин, дар ин муддат онҳо ба воситаи Туркия ва Эрон садҳо километрро хароҷ тай карда омадаанд. Боварӣ дорем, ки ҳиротиён ранҷи роҳи якмоҳаи ин ду ҷавони булғорӣ ва ҳамаи ононеро, ки дар рӯзҳон мушкили ба сари онҳо омада дасти ёрӣ дароз кардаанд, фаромӯш наҳоҳанд кард!

Мо рӯзи панҷшанбе вориди Ҳирот шудем. Мувофики тартиботи дар Афғонистон қабулшуда дар ин рӯз, ки арафаи рӯзи истироҳат аст, вакти корӣ кӯтоҳ буда, то соати 12 зӯҳр давом меқунад. Бинобар он қарор додем, ки вакти ҳудро ба тамошои осори таърихии Ҳироти бостонӣ сарф намоем.

Дар қисмати шимолии шаҳри кӯҳна, дар наздикии бозори Малик ва гарбии Пойхисор ном ҷой (чанубии шаҳри нав) ҳаробаҳои арки Ҳирот бо номи қалъаи Ихтиёриддин намудор аст. Ривояте ҳаст, ки қалъаро яке аз ҳукмронони сулолаи ҳонадони курлҳо дар Ҳирот, ки Ихтиёриддин ном дошт, соли 1285 бино карда, аз ин рӯ қалъа бо номи ӯ мусаммо гардидааст. Аммо аслан ин қалъа ёдгории айёми Искандари Макдунӣ (ҳатто пеш аз ӯ) мебошад, ки борҳо таъмири он дар замони Ихтиёриддин деворҳои қалъа бо бурҷҳо ба шакли камарбандҳои хишти рангин ва навиштаҳои нағис музайян гардида буд. Акнун таҳо дар як бурҷи қисми шимолӣ-гарбии қалъа порчае аз хиштҳои кошии фирӯза диде мешавад, ки лоҷунардӣ буда, бо ҳатти муқаҳӣ зебу зиннат ёфтааст. Ин бурҷ бехтарин гӯшай ҳунарии қалъаи Ихтиёриддин ба шумор меравад. Аз давраи бино шудан то ҳол қалъа дар ҳизмати сипоҳиён аст. Бинобар он дидани биноҳои доҳили он ба мо мұяссар нашуд. Такрибан ду соат сарф карда, атрофи қалъаро давр задем. Ҳанӯз ҳам аз зери деворҳои он оби наҳр равон аст. Бисser кӯчаҳои Ҳирот ба ҳамин қалъа расида, сарбаста мешаванд.

Ҳангоми тамошои қалъа баъзе ҷоқеаҳои дар таърихи ин сарзамин рӯйдода аз пеши назар мегузаштанд. Маркази ин ҷоқеаҳо, ҳунрезихо, фисқу фасоди дарбориён буд.

Чунонҷи, бо фитни вазири дарбор Низомулмулк набераи Султон Ҳусайн – Муҳаммадмӯмин Мирзоро дар ҳамин қалъа бо чиллан камон буғӣ кардаанд. Ногуфта намонад, ки мувофики аҳбори Восифӣ, Султон вазири худ Низомулмулкро лаъле медонист, ки дар ҳазинаи ҳеч подшоҳ набуда, таҳминан ба санги

Хурносон шаст ман бошад. Писари калонии вазир – Камолиддин Ҳусайн, ба қавли подшоҳ, ҷашми рости ӯ ва писари хурдиаш Имодулмулк ҷашми чапи ӯ буданд. Аз ин ҷиҳат Султон Ҳусайн Мирзо гуфтаҳои Низомулмулкро бо “оби тилло ба гӯшаш” менавишт.

PDF Compressor Free Version

Соате, ки Султон Мирзо аз масти ҳушёр шуда, ба худ меояд, часади набераашро ба хок супорида буданд. Ӯ аз карда пушаймон шуда, дар паи қасоси қасдкардагон меафтад. Дере нагузашта, кутволи қалъаи Ихтиёридин фармон мегирад, ки мувофиқи он “лаъли подшоҳ” бо ду писараш ва наздиконаш бояд ба ҷазои олитарин расонида мешуданд. Восифии сездаҳсола бо падараш дар даруни ҳамин қалъа шоҳиди фочиаи рӯйдода буд. Аз рӯи гуфти ӯ, ду писари Низомулмулкро дар даруни қалъаи Ихтиёридин гардан бурида, пӯст меканданд ва пӯсти онҳоро пури коҳ карда, ба дарвозаи Малик меовехтанд ва Низомулмулкро дар рӯи пули дарвоза пӯст меканданд. Низомулмулкро дар ҷои таъиншуда ва дигаронро мувофиқи фармони шоҳ дар Пойҳисор, дар сари бозори Малик, дар сари Чорсӯ пӯст кандаанд.

Бо номи арки Ҳирот, ба ғайр аз Восифӣ, ҳаёти чандин шоиru олимони гузаштаи тоҷик пайванд аст. Онҳо баъзан аз душманони худ дар ҳамин арк паноҳ ёфтаанд, дар мудофиаи қалъа иштирок доштаанд, ё худ ҷони худро дар зери деворҳои қалъаи Ихтиёридин фидо намуда, дар Ҳирот мадфун шудаанд.

Масалан, баъд аз истилои шаҳри Ҳирот аз тарафи Исмоили Сафавӣ волии ӯ дар ин шаҳр Мавлоно Фахриддин Алӣ, писари Мавлоно Ҳусайн Воизи Кошифӣ мутахаллис ба Сафиро дар қалъаи Ихтиёридин маҳбус карда буд. Маълум, ки Мавлоно Фахриддин Алӣ мусаннифи асарҳои маъруф “Рашаҳот айнул-ҳаёт”, “Латоиф-ут-тавоиф” ва амсоли инҳо буд. Ҷомӣ ва Сафӣ ҳарду домоди Ҳочакалон, писари шайхи машҳур Саъдаддини Қошғарӣ буданд. Ҳоло қабри Мавлоно Фахриддин Алии Сафӣ дар зери арки Ҳирот дар Пойҳисор ҷойгир буда, таърихи вафоташ дар лавҳи болои сараш соли 933 ҳичрӣ (1526-1527 мелодӣ) сабт гардидааст.

Дар қалъаи Ихтиёридин аз тарафи волии Шоҳ Исмоил писари Абдураҳмони Ҷомӣ – Зиёуддин Юсуф маҳбус шуда буд. Аммо иродатмандон писарони он ду бузургзодаро аз қалъа медузданд. Писари Ҷомӣ ба маҳалли Ораби Ӯба рафта, муқим мешавад ва дар ҳамон ҷо аз дунё меравад. Ҳоло манзилеро, ки оромгоҳи Зиёуддин Юсуф он ҷост, Орифи Ҳафткалла меноманд. Таърихи вафоти ӯ маълум нест. Санги мазораш низ чандон қадима нест.

Ин китъа ба хокаш маҳсүк аст:

Агар хоҳӣ, ки ёбӣ зери чархи нилгун тамкин,  
Биё, дар турбати поки Зиёудмиллати вад-дин.  
Тавофи марқадааш равшан кунад ҳар дидаш аъмо.  
PDF Compressor Free Version

Шоири ширинкаломи тоҷик Ҳилолӣ низ дар зери арки Ҳирот дар Пойхисор мадфун аст. Дар ин ҷой хок шудани шоири таърихи ачибе дорад: ҳангоми муҳосираи Ҳирот Мавлоно Ҳилолӣ дар ҳаҷви Убайдуллоҳон рубоиे суруда, матни онро ба пари тир баста, он тирро аз фасили Ҳирот байни аскарони хон андохтааст. Убайдуллоҳон пас аз фатҳи шаҳр мефармояд, ки Ҳилолиро дар токи Ҷаҳорсӯқ ба ниҳояти бераҳмӣ ҳалок созанд. Шоири дар ҳамон ток мадфун мекунанд. Накл мекунанд, ки ҳангоми катл сари Ҳилолиро шикаста буданд ва хун ба рӯи ў медавил. Дар ҳангоми ҷонбозӣ ў ин байтро замзама мекунад:

Ин қатраи хун чист ба рӯи ту, Ҳилолӣ,  
Гӯё, ки диг аз гусса ба рӯи ту давида.

Хоки Ҳилолӣ то поёни соли 1306 ҳичрӣ (1927 мелодӣ) дар ҳамон токи Ҷаҳорсӯқ воқеъ будааст. Дар он сол мазорашибро ҳароб кардаанд ва маҳалли хокашро дӯконе сохтаанд. Олимӣ ағрон Фикрӣ Салчукӣ навиштааст: “Ҳангоме, ки хокашро пеш карданӣ, ниғорандан очӣ, ки муҳассиси мадраса буд, ба сари хокаш истода будам, ки устуҳонҳои дарҳамшикастӣ ўро берун карданӣ. Саиди дарвеши маъруф ба Саидназир, ки дар Пойхисор дӯкони бакколӣ дошт, он устуҳонро бардошт ва дар тӯрба реҳта, ба дӯш гирифт ва миндоре аз хоки андаруни қабр бардошта ва ҳамроҳи устуҳонҳо ба Пойхисор оварда, пахлӯи Фаҳриддини Алий дағи кард ва аз фардои он байраки сурҳ ба сари мазорашибаланд буд”.

Дар лавҳи болои қабри ҳозираи Ҳилолӣ ба забонҳои арабӣ ва форсӣ навиштаанд: “Ин қабри мунаввари бадрӯлмиллат ваддин Ҳилодии Ҷакатой-ал-Ҳиравӣ аш-шоир. Таърихи вафот 936 ҳичрӣ (1529-1530)”. Катибаи рӯи қабр бо байти дар боло зикршудаи Ҳилолӣ ба оҳир расидааст.

Ҳангоми давр задан ба атрофи арки Ҳирот манзараи кӯчаҳои қадимаӣ шаҳр ҷолиби диккат буданд. Баъзеи онҳо бо хишти пухта болонӯш шуда, тими торикро ташкил намудаанд. Дар ҳар ҷо-ҳар ҷои “боми кӯча” барои равшан намудани роҳ ба шакли мурӯй суроҳиҳо мондаанд. Аммо аз сабаби дуошёна будани аксари

иморатхо сурохи рӯшинои коғӣ намедиҳанд. Ин навъ кӯчаҳо ҳар ҷо-ҳар ҷои шаҳр бокӣ монда, чунон камбар мебошанд, ки агар қаси савора рӯбарӯ ояд, гузашта наметавонад. Аз ин навъ кӯчаҳои сарпӯш, аз сабаби паст шудани сақфи он, аспсавор гузаштан ниҳоят душвор аст.

**Аксари кӯчагӣ Ҳирот**, монанди шаҳрҳои дигари Афғонистон ва умуман бъазе мамлакатҳои Шарқ, ба бозор монандӣ дошта, дар ҳар ду канори роҳ дӯконҳои савдогарону қосибон ҷой гирифтаанд. Аз рӯи маълумоте, ки 5 сол қабл аз сафари мо дар “Раҳнамои Ҳирот” ном қитоб дарҷ шудааст, Ҳирот дорои 3837 дӯкон, 90 корвонсарой, 17 тимча, 13 меҳмонхона ва 21 ҳаммом будааст. Ҳоло-ҳам дар ин ҷо намунаи ҳамаи ҳунарҳои қадими қосибони гулдаст, аз қабили заргарӣ, мисгарӣ, кулолгарӣ ва амсоли инҳоро дидан мумкин аст, ки маҳсули дасти пурхунарашон дар замони мо музейҳои ҷаҳонро зеб дода, ифтихори милиат шудаанд.

Баъди он, ки бо фармони шоҳи Афғонистон Амонуллоҳон шаҳри нави Ҳирот бино мешавад, қисми қосибону бazzозҳо ва савдогарон аз шаҳри қадим ба дӯконҳои шаҳри нав мекӯчанд. Кӯчаҳои шаҳри нав нисбатан васеъ буда, биноҳои замонавии ду-сеошёна дар ду паҳлӯи он комат афрохтаанд. Аксарияти дӯконҳо дар ошёнаи якум ҷойгир шудаанд. Қисми кӯхнаи Ҳирот на таҳо ҳусусияти хос дорад, балки саҳифаи таърихи кӯхнаи ҳанӯз варакназадае дошта, замони феодалиро таҷассум менамояд.

Рӯзи истироҳат ба охир расид. Пагоҳии рӯзи шанбе ба ҳузури раиси иттилоот ва қултури вилояти Ҳирот оғои Ҷадир ҳозир шуда, номаи расмии муовини Вазорати иттилоот ва қултури Афғонистонро ба ў супоридем. Аз ин нома максади сафари мо ба Ҳирот возех буд. Дере нагузашта, кормандони идораи номбурда, мухаррири мачаллаи “Ҳирот” шоир Анбарӣ, ҳаттоти маъруфи муосири Афғонистон, шаҳси ниҳоят ҳалиму ҳоксор оғои Оҳунд Муҳаммадалии Аттор ва ҷанде дигарон ҷамъ омаданд. Сӯҳбати самимонаи илмӣ-адабии мо такрибан ду соат давом кард. Шаҳсони дар ин ҷо ҷамъомада асосан кормандони рӯзномаи “Иттифоки ислом” ва мачаллаи номбурда буданд. Сабаб он, ки мувоғики тартиботи дар мулки Афғонистон ҷорӣ раиси идораи вилоят, масалан, оғои Ҷадир, дар як вакт вазифаи мухарририи рӯзномаро низ адо мекард. Бинобар он доир ба сафари мо рӯзи дигар рӯзномаи “Иттифоки ислом” ҳабаре чоп кард, ки баъди он ҳиротиёни ахли савод моро дар кӯча нигоҳ дошта мепурсиданд, ки ҳамон меҳмонҳои Шӯравӣ шумоед?

Баъди доинистани ҳақиқати ҳол ҳар кадом бо меҳрубонии хос ахволпурсӣ намуда, ба суолҳои худ ҷавоб гирифтани мешуданд. Аксари ин суолҳо ба ҳаёт ва зиндагонии одамони советӣ доир буд. Мизбонон арз мекарданд, ки ҳар сол ба Ҳирот ҳазорон сайёҳон PDF Compressor Free Version валие одамони шӯравӣ ниҳоят кам меоянд.

Оғои Ҷадир дар рафти сӯҳбат доир ба муассисаҳои матбуотии нашриёти Ҳирот бэъзе наклҳо кард. Маълум шуд, ки ғайр аз рӯзномаи “Иттифоки ислом” ва маҷаллаи “Ҳирот” маҷаллаи “Мехрӣ” ҳам нашр мешудааст, ки осори манзум ва мансури адабазанони маҳаллиро дар бар мегирифтааст.

Дар хотимаи сӯҳбат оғои Ҷадир накшай кори морө дар Ҳирот қашид ва ба Охунд Муҳаммадалий супорид, ки меҳмондори мо бошад.

Рӯзҳои дар Ҳирот буданамон бо ин ду шаҳс – оғоёни Ҷадир ва Аттор саруқор доштем. Оғои Ҷадир зоҳирان олуфтанамо буда, қомати баланд, костюми сиёҳча дар тан дошта, сараш луч ва мӯи сар донмо шоназадагӣ буд. Дар кӯчаҳои серодами Ҳирот ўро бо осонӣ пайдо кардан заҳмате надошт.

Охунд Муҳаммадалий бошад, дар итоати оғои Ҷадир буд. У дар сар саллай сафеди фашидароз, дар тан нашон кӯҳнаи сиёҳ дошт, ки зери доманҳои он пойчомаи сафед намудор буд. Ин марди 63-сола зоҳиран ба 70-75-сола монанд бошад ҳам, дар роҳгардӣ ниҳоят ҷобук буд. Ҳатто мо аз ў ақиб мемондем ва боре гуфтем, ки “аз сабаби ба тамошо машгул будан мо ба шумо расида наметавонем”. Дар ҷавоб оғои Аттор гуфт, ки “ман ҳам ба хотири шумо оҳиста қадам мезанам”. Ҳоксории ин марди ҳунарманд ниобат ба ў меҳри самимиро ба вучуд меовард. Ҳар гоҳ, ки сафари Ҳирот ба хотир меояд, симон ин одам ба пешӣ назар ҷилдигар мегардад. Ҳанӯз дар Кобул Моили Ҳиравӣ дар бораи ин шаҳс ба мо наклҳо карда, маслиҳат дода буд, ки дар Ҳирот ҳатман бо ў дучор шавем, ҷонки осори бостонии ин шаҳр ва таърихи онро ў аз дигарон беҳтар медонад. Аз рӯи накли Моили Ҳиравӣ, оғои Аттор то солҳои наздиқ дар Ҳирот соҳиби дӯконҷаи аттории аз падараш меросмонда буда, танҳо солҳои наздиқ ҳодими музей таъин шудааст. Аттор ҳамчун ҳаттоти моҳир дар Афғонистон мъаруф аст. Шоҳиди зътирофи ҳунари ў дар музейҳои Кобул ва Мазори Шариф гузошта шудани намунаҳои ҳати дастони вай мебошад. Ҷанде пеш Аттор ба Эрон даъват шуда, ҳунари ҳаттотии худро дар он ҷой намоиш додааст. Дар

дӯконҳои китобфурӯши Афғонистон китоберо дар фурӯш гузаштаанд, ки “Намунаи хутугу Муҳаммадалии Аттор мансуб ба ганҷинаи хутугут дар Афғонистон” номида шудааст. Дебоча ва шарҳи ҳоли Аттор дар ин китоб аз Моили Ҳиравӣ буда, чунин оғоз ёфтвааст: “Охунд Муҳаммадалий валади ҳочи Муҳаммадисмоил мутаваллид ба соли 1328 қамарӣ (1910 мелодӣ) дар Ҳирот аз ҳунармандони ҳунари ҳаттотӣ мисоли олирӯзгори мост, ки дар тамоми анвои ҳати дарӣ ва арабӣ дасти қавӣ дошта ва дар ҳаттотии Ҳирот нақши шигарф дорад”.

Дар китоби ҳуд оғои Аттор бо тамоми зебоиаш намунаи ҳатҳои настъалик, сулс, рикӯ, кӯфӣ, тӯро, шаҷарӣ, мағрибӣ, таълиқ, наск, шикаста, расмулҳат ва ғайраро овардааст.-Ӯ барои ман ва рафиқ А. Ҳайитматов дар як вараки когаз матни ҳати кӯфии пештоқи самти ғарбии масҷиди ҷомеи Ҳирот ва дар вараки дигар порчаҳоро бо ҳатти кӯфин қарни аввал, дутом ва панҷуми ҳичрӣ, бо ҳати сулс, насх, настъалиқ ва шикаста навишта, барои ёдоварӣ тӯҳфа намуд. Ин ду пора когаз беҳтарин ёдоварии мо аз



Ҳирот. Мехмондор ҳаттоти машҳур Охунд Муҳаммад Алӣ Аттор ва А. Мухторов. III. 1972

мехрубонии хаттоти маъруф ва мардуми Ҳирот мебошад.

Аз рӯи нақшаи тартибода мебоист мо бо қитобҳои қаламии музеи Ҳирот, қитобхонаи вилоятӣ ва қитобхонаҳои шахсӣ шинос шавем. Оғои Ҷадир ба Охунд фармуд, ки барои омӯхтани катибаҳо ва тамошои осорҳои таърихии Ҳирот низ вакт ҷудо карда шавад. Азбаски барои ичрои ин кор мошин лозим буд, ӯ ваъда дод, ки мошинаи сабукрави “ГАЗ-69”-и худро ба ихтиёри мо мегузорад. Аз ин меҳрубонию меҳмоннавозии ҳиротиён нисбат ба мо хурсанд шуда, ба сардори идораи вилоятӣ ва ҳозирон миннатдорӣ изҳор намудем.

Ҳамаи рӯзҳои дар ин шаҳр будан хаттоти номбурда ҳамдам, ҳамсӯҳбат ва роҳбализади мо буд. Бо маслиҳати оғои Аттор мо ба музей омадем. Музей аз як хонае иборат буд, ки такрибан 40 метри мураббъ буд. Аммо дастхатҳо, зарф ва матоъҳои қадимаи гирдомада якчанд хонаро обод карда метавонистанд. Ба қавли оғои Охунд Муҳаммадалии Аттор, ки худ низ корманди ин музей буд, дар ин чой такрибан 200 китоби қаламӣ нигоҳ дошта мешуд. Аксари ин китобҳо хеле қадима ва бештар мероси шоирон ва адабон буданд. Яке аз асарҳои диққатчалбкунанда девони қадимаи Ҷомӣ буд, ки бо ду миниатюраи Беҳзод зиннат ёфта буд. Дар яке Абдураҳмони Ҷомӣ дар боғи хушманзарае ҳангоми таълими қадом як шоҳзода ва дар дигарааш Султон Ҳусайн Мирзо ҳангоми айшу тараб нақш ёфтаанд. Беҳзоди бузург дар ин китоб ду шахси гуногунхислатро ниҳоят устокорона тасвир карда, ҷаҳони ботинии онҳоро нишон додааст. Аксари китобҳои қаламие, ки аз назари мо гузаштанд, нақшу нигори хуб ё худ бо миниатюраҳо ороиш доштанд. “Ахлоқи Мӯҳсинӣ”, ки соли 960 ҳичрӣ (1533 мелодӣ) китобат шудааст, “Темурнома”-и Ҳотифӣ, Ҳисраву Ширин”-и Низомӣ, “Юсуф ва Зулайҳо”-и Ҷомӣ, қиссаи афсонавии “Шамси Қаҳқаҳа”, “Тӯтинома” ва амсоли инҳо миниатюраҳо доштанд. Яке аз кӯҳнатарин китоби қаламии музеи Ҳирот “Авориф”-и Шайх Шаҳобиддин ба шумор меравад, ки соли 747 ҳичрӣ (1346 мелодӣ) китобат шудааст. Бояд хотирнишон кард, ки ҳунари миниатюрасозӣ ҳанӯз ҳам дар Ҳирот пойдор аст. Яке аз миниатюранигорони муёсири он Муҳаммад Саиди Машъал мебошад, ки манзилгоҳаш берун аз шаҳр буд.

Бо маслиҳати оғои Ҷадир мо ба хонаи ӯ рафтем. Ҳанӯз дар сари дех моро як марди миёнсоли миёнақади сарлуч ва дар тан либоси европой бо чехраи кушод истиқбол гирифт. Чунон ба назар менамуд, ки оғои Машъал гӯё бо мо ошнои дерина аст.

Баъдтар маълум шуд, ки ў боре ба Самарқанд сафар карда, дар ҳамин ҷо ба қасалии зардча гирифтор шудааст ва духтурҳои шӯравӣ ўро муолиҷа кардаанд. Оғои Машъал изҳор намуд, ки меҳрубонии табибони шӯравиро, ки ўро аз марг раҳо додаанд, як умр фаромӯш наҳоҳад кард.

Оғои PDF Compressor Free Version дар саҳни ҳасеи ҳавлиаш намунаи корҳои худро барои намоиш гузошта буд. Он расмҳое, ки мо дидем, албатта лоиқи таъриф буда, дар пайравии мероси гузаштагон нигошта буданд. Оғои Машъал як гурӯҳ шогирдҳо низ дошта, ба онҳо ин санъати қадимаро меомӯзонидааст.

Дар музеи Ҳирот бисёр чизҳои дигари антиқӣ гузошта шудаанд, ки қисман ба ашёҳои дар ҳудуди Тоҷикистон ва Ӯзбекистон пайдо шуда монандӣ доранд. Масалан, катибаҳои рӯи қабрҳо, ки дар музей гузошта шудаанд, сангҳои Самарқанду мазори Муҳаммад Башорои Панҷакентро ба хотир меоваранд. Дар рӯи яке аз сангҳо, ки лавҳи қабри Ҳочӣ Муҳаммад Фозӣ аз Фашунчи Зиндаҷон будааст, ба хати тавқеъ чунин навишта шудааст:

*Эй азизон! Ибрате гиред аз аҳволи ман,  
Дида будед, эй худовандон, макнун ҳоли ман.  
Турку тоҷикам мусаххар, дуру наздикам мутеъ,  
Толеу баҳтам ҳамоил буду майман феъли ман.*

(Санаи хат ба асри VII ҳичрӣ мансуб дониста шудааст). Дар ин матн дучор омадани қалимаи “тоҷик” ҷолиби диққат аст.

Дар музей зарфҳои мисӣ ва биричии катибадорро бо расмҳои парранда ва ҳайвонҳои болдори афсонавӣ ороишёфта, ки маҳсули кори устоҳои асрҳои 10-12 мелодӣ мебошанд, зиёданд. Яке аз ин шоҳкориҳои бостонӣ офтобаи мисинест, ки ба даҳ офтобаи то ҳол дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ пайдошуда ниҳоят монанд буда, ҳамаи онҳо маҳсули як давраанд. Бояд гуфт, ки аз даҳ офтобаи дар музейҳои Ленинграду Ӯзбекистон ва Тоҷикистон мавҷудбуда шаштоаш аз Ӯротеппа ёфт шудааст. Соли 1972 дар ҳудуди деҳаи Қалъаи Баланди Ӯротеппа аз зери ҳок боз 17 адад зарфҳои биринҷӣ ва мисии ин давра пайдо шудаанд, ки дар байни онҳо як офтоба, ҷароғча, якчанд лаъличаҳо ва лаълиҳои қалон мавҷуданд. Тахмин меравад, ки ин зарфҳо асбоби рӯзгори ягон сарватманде буда, як замоне барои аз дасти ғоратгарон маҳфуз доштани онҳо дар ин деҳа зери ҳок пинҳон карда шудаанд. Ин навъ лаъличае, ки дар мобайнаш нақши ҳайвони ваҳшӣ қанда шудааст, дар музеи Ҳирот низ мавҷуд буда, тахминан маҳсули

кори устохой давраи хукмронии Фазнавиён аст. Қимати ин навъ зарфҳо на танҳо дар ороиши онҳо ва санъати кори устоҳост, инчунин дар он аст, ки дар рӯи бальзеи онҳо номи устоҳо сабт гардидаанд. Масалан, дар рӯи деги мудаввари мисӣ, ки ба асри VII ҳичрӣ инсаб доноста шудааст, “Амали ал-Ҳусайн бини ал-Ҳасан-ас-саффор мисгар”, дар болои қолаби сангӣ барои гулӯлай туғанг “Амали Абдулқодир”, дар рӯи гурзи биринҷии филмонанд “Кори Алии ҳаддод” навишта шудааст. Қобили қайд аст, ки номи Ҳасан дар яке аз зарфҳои музеи шаҳри Мазори Шариф ва зарфи аз ҳудуди Ӯротеппа пайдошуда низ сабт шудааст.

Дар музеи Ҳирот чизҳое ҳастанд, ки як қисми онҳо маҳсули дасти устоҳои Мовароунаҳр ва Ҳинд аст. Масалан, қосаи фӯлодии сарпӯшдор, ки расмҳои одамон дорад ва тиллою нуқракорист, амали устоҳои Бухоро мебошад.

Муқоисаҳои пешакии мо ба он далолат мекунанд, ки ҳангоми омӯхтани мероси гузаштагони ҳалқҳои Мовароунаҳр бояд асбобҳои музеи Ҳирот ба инобат гирифта шаванд. Ин кори начиб маълумоти зарурии доир ба санъат ва таърихи гузаштаамон вассеътар намуда, сахифаи тозаи онро ҳоҳанд кушод.

Дар қитобхонаи вилоятии Ҳирот, аз рӯи маълумоти директори он, 3372 қитоб маҳфуз аст, ки 108 ҷилдаш қитобҳои қаламӣ буда, аксар ба забони арабӣ таълиф шудаанд. Дастрхати аз ҳама барои мо ҷолиби диккати ин қитобхона “Рисолаи мазороти Бухоро” буд, ки дар сахифаи охираш санаи 1245 ҳичрӣ (1829-1830 мелодӣ) дошта, онро соли 1306 ҳичрӣ (1888-1889 мелодӣ) аз мадрасаи Шоҳии Кобул ҳарида будаанд. Асари дигар, ки дар қитобхонаҳои Иттифоки Шӯравӣ ниҳоят кам дучор меояд, “Ҷомеъ-ул-Баҳодурхонӣ”-и Ғуломхусайнӣ Чунгурӣ мебошад, ки соли 1250 ҳичрӣ (1834-1835 мелодӣ) қитобат шуда, аз мукаддима ва шаш ҳазинаи доир ба илми ҳандаса, ҳисоб, ҳайат ва баён иборат аст.

Аммо сарчашмаҳои таърихӣ ва маданияти гузаштаи ҳалқҳо на танҳо дар музею қитобхонаҳо гирд омаланд, балки намунаҳои бехтарини ҳунари қосибон ва меъморҳо дар сари турбати онҳо низ бокӣ мондаанд. Бо мақсади шиносӣ бо ин мерос ҳамроҳи оғои Оҳунд Муҳаммадалии Аттор ба беруни шаҳри Ҳирот, сӯи Гозургоҳ равон шудем. Ин манзил дар доманаи кӯҳ, ҷониби шимолии шаҳр воқеъ шудааст. Бâъзан он ҷойро Корзоргоҳ низ меноманд. Шоир ва олимӣ маъруфи Шарқ Абдуллоҳи Ансорӣ (таваллудаш 4 май 1004, вафоташ 8 марта 1089), ки чанде пеш

Муҳаммадалии Аттор ҳамроҳи мо намебуд, пай бурдан душвор буд, ки қабри Султон Ҳусайнӣ Бойкаро дар ин чост. Санги сандукмонанди рӯи қабри ўз они каси дигар будааст. Гӯшаҳои ин санг шикаста буд. Сабаби онро меҳмондори мо чунин фаҳмонди. То се нацини холосмандон ба зиёрати қабри Султон Ҳусайн Мирзо омада, барои шифоёбӣ аз ҳар гуна беморӣ аз санги қабри ўпорчае шикаста мегирифтанд. Ҷанд сол қабл аз ин қабри Султонро кофта будаанд ва аз даруни гӯр як зарфи шишагӣ ва ангуштари нуқра баромада будааст. Дар даруни зарф гӯё мӯи пайгамбар буда, ангуштари гӯё аз они ҳазрати Алӣ будааст. Баъд аз ин бозёфтҳо санги болои қабр “кудрати шифобаҳшӣ”-и худро гум кардааст ва одамон дигар аз шикаста гирифтани порчаҳон он даст қашиданд. Ин накл моро ба таачҷуб гузошт. Агар ангуштари нуқра аз қабр пайдо шуда бошад, ин қабр набояд аз они Султон Ҳусайн Мирзо бошад. Чунки ўдорон сарвати зиёде буда, дар дасти худ ангуштари нуқра намекард ва мувоғики одати динӣ часадро бо ин навъ зеби даст дағн намекарданд. Ба ҳар ҳол аз қабри ҳеч қадом намояндагони ҳонадони Темурӣ ин навъ ҷизҳо то ҳол пайдо нашудааст.

Ба гуфти меҳмондори мо, манорҳои Мусалло бокимондан чор гӯшай мадрасаи бинокардаи Султон Ҳусайн Мирзо, коший ва нақшҳои бисёр зебои марғуб, ки бинандагонро ба ҳайрат меандозад, амали Беҳзод будааст. Абдуқодири Номӣ доир ба таърихи ҳатми бинои ин мадраса, ки таърихи манорҳо низ мебошад, гуфтааст:

*Ин иморат, ки хира гашт аз ў  
Чашми суратгарони Чину Хито,  
Соли таъриху номи бонии ўст  
Шоҳ Султон Ҳусайнӣ Бойқаро.*

Аз мисраи чаҳорум моддан таърих – санаи 898 ҳичрӣ (1492-1493 мелодӣ) ҳосил мешавад.

Ду манори дигар, ки дар дохили боғи ба номи Беҳзод бокӣ мондааст, яке манори масҷиди ҷомеъи бинокардаи ҳамсари Шоҳруҳ Мирзо Гавҳаршод буда, дар ибтидои соҳта шуданаш аз тамоми манорҳои мавҷуда баландтар будааст. Соҳтмони ин мадраса дар соли 861 ҳичрӣ (1456-1457 мелодӣ) ба итном расида, аммо малика Гавҳаршод қабл аз поён ёфтани он вафот карда, бокимондан кор дар аҳди Султон Ҳусайн Мирзо такмил гардидааст. Ин манор бо кошикориҳо, гулбаргҳои нағис ва хутути кӯғиву тутрой бисёр зебо ороста шудааст.

Манори шашум яке аз чор манори мадрасаси Гавхаршод буда, дар кисми шимоли гарбии Мусалло бокӣ мондааст. Ин мадраса соли 841 ҳичрӣ (1437-1438 мелодӣ) бино ёфта буд. Катибаи иморати он, ки дар рӯи сангӣ мармар сабт шудааст, ҳоло дар масҷиди ҷомеъи Ҳирот маҳфуз буда, кошикорӣ ва нақши он камтар назир дорад.

Боги Бехзодро ба гайр аз дараҳтони сарсабзи сӯзанбарги санавбару сарв ду манори мақбараи Алишер Навоӣ ва иморати бошукуҳи оромгоҳи Гавхаршод зеб додаанд. Ҳангоме ки мо дар он ҷо будем, занон ва қӯдакони зиёде дар атрофи ин ду бину иди Наврӯзро ҷаши мегирифтанд. Онҳо ба дараҳтҳо аргунҷак овекта, алвонҷ меҳӯрданд. Ба шюҳҳон баязе дараҳтон то се аргунҷак ба ҳаво парвоз доштанд. Баязе аз идкунандагон шолча оварда, онро зери деворҳои оромгоҳи Гавхаршод пахи намуда, дар рӯяш нишаста ҷой менишиданд, ширинӣ меҳӯрданд. Ҷойхоначиён, атторҳо, қандалотфурӯшон ва амсоли онҳо ба завқ, ҷобукона ва устокорона маҳсули худро ба ҳаридорон таклиф менамуданд.

Гумбази оромгоҳи Гавҳаршод ба гумбази Гӯри Мири Самарқанд шабоҳат дорад. Ин гумбази баланд аз лиҳози ҳунари меморӣ ҳеле ҷолиби диккат аст. Гумбаз бо кошиҳои нағиси фирӯза ва почувардӣ музайян гардида, дар доираи он ҳатҳои бисёр зебои кӯфӣ ва сулс намуда меистанд. Дар саҳни дохили иморат шаш қабр мавҷуд аст, ки болои ҳар қадоме санги сиёҳе гузошта шудааст. Аз тарафи гарб, дар аввали қабрҳо гӯри Гавҳаршод ҷой гирифта, лар тараф шарқ (тарафи даромадгоҳи иморат) қабрҳои писари Бойсанғур, Иброҳим ибни Алоуддавла, Султон Аҳмад ибни Абдулатиф ибни Улугбек, Шоҳруҳ ибни Абӯсаид ибни Султон Аҳмад воқеъ шудааст. Ин номҳо бо ҳати сулс дар поён ва болои сангҳо сабт шудаанд. Ба гайр аз ин сангҳо дар ин бину дигар сангҳои пурнакшу ниғори зебо дидо мешаванд, ки бо ҳутути кӯфӣ, сулс ва насх музайян буда, аз гӯшаву канори Ҳирот ҷамъ оварда шудаанд. Гуфтан ҷоиз аст, ки ҳиротиён дар дохили ин бину музейчайи санъати ҳаҷҷорӣ ва ҳаттотӣ бино кардаанд.

Дар пахлӯи ин бину оромгоҳи Алишер Навоӣ ҷойгир аст. Байнин ҳиротиён ақидае будааст, ки ҳар заҳм ва донае, ки дар вучуди атфоли ҷонӣ пайдо мешавад, ба мазори Навоӣ мушарраф шаванд ва анҷаке гил қулӯла намуда, ба нияти шифон заҳм рӯи қабраш бигзоранд, то ҳушик шудани гил гӯё он заҳм ва дона бар рӯи атфолашон меҳушкаду сиҳат мейбад.

Дар ибтидои асри XX мақбараи Алишер Навой ба куллӣ вайрон шуда ва танҳо сурати қабр бокӣ монда будааст. Дар соли 1325 хичрӣ (соли 1907 мелодӣ) қабри ўро ба тартиб оварда, соли 1366 хичрӣ (соли 1945 мелодӣ) бинои гумбазноки онро таъмир кардаанд. **PDF Compressor Free Version** Шинӣ он то ҳол нотамом мондааст. Дар рӯи қабр сангӣ мармарӣ сиёҳи ниҳоят зебое гузаштаанд, ки маҳсули кори устохонаи ҳаҷҷории Кобул будааст. Қитъаи зерин аз табъи таъриҳшиноси маъруфи замони Навой Ҳондамир ба рӯи ин санг ҳело зебо қанда шудааст:

Чаноби Амири ҳидоятпаноҳе,  
Ки зоҳир аз ў гашт осори раҳмат,  
Шуд аз ҳорзори ҷаҳон сӯи бое,  
Ки он ҷо шукуфтаст гулзори раҳмат.  
Чу нозил шуд анвори раҳмат ба рӯҳаш,  
Бичӯ соли фавташи зи “анвори раҳмат”.

Аҳодии Ҳирот ба Алишер Навой эҳтироми бузург доранд. Гулҳои ҳаррангай тубакии атрофи давҳи мазори ў шоҳиди ин эҳтиром аст.

Баъди тамошон боғи Бехзод мо аз пули наҳри Инҷизӣ ва байнин Чорманор гузашта, роҳро ба шимоли шарқ давом додем. Аз ду тарафи роҳ ҳарҷо-ҳарҷо ҳаробаи биноҳон қадимае, ки аз хишти пухта сохта шудаанд, дучор меомаданд. Аммо онҳоро паси сар карда мерафтем. Чунки вақт кам буда, барои зиёрати оромгоҳи Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ шитобидан лозим буд. Бар ҳилоғи аҳди ҳуд мо натавонистем, ки аз оромгоҳи ду шаҳси бузург сарғи назар намоем. Яке аз онҳо оромгоҳи Фаҳриддини Розӣ буд, ки дар кӯни Маздоҳон мадғун аст. Дар сари қабри ў чанд нафар машғули ба тартиб даровардани мақбара буданд, (зеро барфу боронҳо ба гӯр осеби саҳт расонида буданд).

Аз рӯи нақли ҳозирон, гӯё дар асри Алишер Навой рӯи қабри Имом Фаҳриддини Розӣ иморати олие дошта, дар асри XVI, дар замонии фатароти Шайбонӣ ва Сафавӣ ин бино ба ҳаробӣ расида буд.

Маълум аст, ки Фаҳриддини Розӣ олимӣ забардасти давраи Ӯриён буда, соли 544 хичрӣ (1149-1150 мелодӣ) таваллуд ёфта, соли 606 (1209-1210 мелодӣ) вафот кардааст. Дар ҳангоми вафоташ Розӣ гӯё ин рубоиро гуфтааст:

Ҳаргиз дили ман зи шим маҳрум нашуд,  
Кам монд зи асрор, ки мағҳум нашуд.

Ин матн аз тарафи Мұхаммад Сиддик, ки имоми арк будааст, ба рӯи санги мармари мазори Фахриддини Розӣ канда шудааст.

Марқади дигаре, ки мо хохони зиёрати он будем, марқади шахси номдори асри Ҷомиву Навоӣ Ҳусайн Воизи Кошифӣ буд. Ҳусайн Воизи Кошифӣ аслан дар Байҳақ, аз Сабзавори Ҳурисон аст, ба дунё бомада, дар ҷаъонӣ ба Ҳирот меояд ва дар ҳамин шаҳр аз дунё гузаштааст. Асарҳое, ки ў эҷод кардааст, на танҳо дар байни ҳалқҳои Мовароуннаҳру Ҳурисон, балки дар тамоми олам маълуманд. “Маҳзан-ул-иншо”, “Ахлоқи Мӯҳсинӣ”, “Иҳтиёrot”, “Ҷавоҳируттағсир”, “Анвори Суҳайлӣ”, “Футувватнома” ва гайра асарҳои машҳури ў буда, дар навиштани онҳо муаллиф меҳнату машаққати зиёде кашидааст.

Оромгоҳи ин олимӣ номӣ дар зери осмони нилгун, дар ҷануби шарқии Идгоҳ ном боғ воқеъ шудааст. Фикрии Салҷуқӣ навиштааст, ки хоки Мавлоно Ҳусайн монанди садҳо дигарон дар ин хиёбон буда, дар фатароти Ҳирот ба ҳаробӣ расида, то солҳои наздик ба ҳоли ҳаробӣ бοқӣ буд. Соли 1324 шамсӣ (1945 мелодӣ) кори таъмир дар атрофи мазори Мавлоно Ҳусайн Воизи Кошифӣ ба охир расида, ин қитъаи таъриҳ ба лавҳи мазораш сабт шудааст:

*Носеҳу файёз Мавлоно Ҳусайнни Кошифӣ,  
Он ки ганчи маърифат дар маҳзани дилҳо ниҳод.  
Дидамаш дар воқеа дар минбари арш аз шараф,  
Гуфтамаш: “Таърихи фавтат чист, эй соҳибрашод?”  
Гуфт: “Чун шуд баъд аз ин бар минбари аршам мақом,  
Аз пас таъриҳ мегӯ “минбари мо арш бод!*

Ибораи “минбари мо арш бод” моддаи таъриҳ буда, соли вафоти Мавлоно Ҳусайн Кошифист, ки аз он 910 ҳичрӣ баромада, бо с. 1504-1505 мелодӣ рост меояд.

Сафари мо ба сӯи оромгоҳи Абдураҳмони Ҷомӣ, ба ҷои муқаддаси ҳиротиён ва ҳамаи аҳли илму ирфони олам буд. Баъд аз ҷор қилометр дур шудан аз маркази шаҳр ба ҷо расидем, ки майдони васеъ ба ду қисм тақсим шуда, ду дари даромад дошт. Даромадгоҳи дasti рост ба боғе мебурд, ки дараҳтони зиёде дошта, ба боғи ба номи Беҳзод монанд буд. Дар ин ҷой низ қӯдакон алвонҷ меҳӯрданд. Онҳо дар истиқболи иди Наврӯз буданд. Маълум мешавад, ки ин боғ низ идгоҳ буд.


Аз даромадгоҳи дasti чап каме баланд баромада, дохили майдони ҳамвори бедараҳт, вале пур аз сангҳои мармари катибанок шудем. Дар мобайни ин майдон суфае бардошта,

атрофашро деворча гирифтаанд. Аз даромадгохи майдон то ин  
что дарвешону қаландарон ва бенавоён саф қашидা, бо овози  
баланди гүшкаркунанда ҳархел сурудҳо хонда, садака меҳостанд.

Мувофики одати қабулшуда, мо қафшҳои худро бадар намуда,  
дохили PDF Compressor Free Version дар сатҳи он қабри якчанд кас ба  
назар мерасид. Аз даруни баязе қабрҳо, аз он чумла қабри Чомӣ,  
дараҳти азимҷуссаи писта раста, шоҳҳои худро пахн карда, гӯё  
аз офтоби тафсони тобистон оромидагонро панаҳ мекард.

Дар гӯшан рости сӯфа оромгоҳи Мавлоно Саъдаддини  
Қошгари – пири Чомӣ буд. Ўсоли 860 ҳичрӣ (1455-1456 мелодӣ)  
вафот кардааст. Он вакт ин чой Хиёбон ном доштааст. Баъди  
дағни Саъдаддини Қошгари ин чой номи Тахти Мазорро гирифта,  
пас аз дағни Абдураҳмони Чомӣ оҳиста-оҳиста ин Тахт ва ин  
мазор ба номи мазори Мавлавӣ Чомӣ, ҷодае, ки ба тарафи Хиёбон  
қашидা шудааст, номи “Ҷодан Мавлавӣ Чомӣ” ва хиёбон ба номи  
“Хиёбони Чомӣ” машҳур гардидааст.

МО АЗ Хирот бо роҳи ҷодан Мавлавӣ Чомӣ ҳаракат карда, ба  
хиёбони Чомӣ расида будем. Каме ақибтар, аз тарафи чапи қабри  
Саъдаддини Қошгари қабри Чомӣ чой гирифта буд. МО дар сари  
қабри ў, дар чос карор гирифтем, ки қасро ба ҳаяҷон меоварад,  
чос, ки ҷасади Чомии бузург ҳобидааст, ҷасаде, ки шоҳзодагони  
Темурӣ ба сари китфи худ аз хонан Чомӣ, ки дар Пули Тулкӣ ном



Дар сари турбати Чомӣ. Ш. 1972, Ҳирот

чой, дар шимолии қариби Давлатхона будааст, ба ин чой расонидаанд, чое, ки асосгузори адабиёти классикии узбек Алишер Навоӣ ду даст пешни бар бо муаллими бовафои худ видон оҳирин намуда, ашқ ректааст, чое, ки шоҳи мамлакати ҳамсоя – Исломи Шариф бо иссили Ҷомӣ мубориза бурдани шуда, галаба ба даст наовардааст, чое, ки ҳазорон пиру барни, хосу ом ба зиёрати ин пири донишманд омада, арзи эҳтиром ба чой меоваранд, чое, ки шоири олимони дар ин маҳал дағнишуда ифтихори миллиатҳои гуногуни ҷаҳон гардидаанд.

Аз рӯи навиштаи “Рисолаи мазороти Ҳирот”, қабри Саъдаддини Кошгари дар фатароти Ҳирот бо қабри Ҷомӣ ва дигар қабрҳо ҳароб шуда, лавҳаҳои онҳо шижкастаанд.

Дар ҳамон солҳо лавҳаи қабри Ҷомӣ пора шуда, як порчан он, ки таърихи фавт зикр шуда буд, дар рӯи қабри Хотифӣ бокӣ будааст. Ин порча ҷуннин матн дошта, ба қалами ҳаттоти номӣ Миралии Ҳиравӣ таллук доштааст: “Ҷомӣ, ки буд моили ҷаннат, муқим гашт”. Ин матн ба лавҳи нави қабри Ҷомӣ илова шудааст Танҳо соли 1305 ҳичрӣ (1887-1888 мелодӣ) ба ободии ин таҳт қӯшидаанд. Лавҳи ҷадид ба Халифа Мулло Муҳаммад Ҳусайнӣ Салҷуқӣ таълүк дошта, дар рӯи сангз ҷебон мармарӣ, ки аз қади одам баландтар аст, ҷуннин суханон сабт шудаанд: “...Товуси рӯҳи муқаддас, анқои кофи лоҳут, шоҳбози баландпарвози авчи ҷабарут, маҳбита анвори қидам, қошифи асрори улуми ҳикам, маснаднишини қаъбаи олимакомӣ, булбули ҳуҷоҳангӣ баҳористони баландномӣ, орифи номӣ ва кутбӣ киромӣ Мавлоно Нураҳҳаки вал-миллати вал-дин Абдураҳмон ал-Ҷомӣ. Куддус Одлоҳи таоло Сира ул-Сомӣ аз мазни дамгахи гурӯр ба вусъати сафои сабур парвоз намуд”. Байд аз ду байт шеър, ки аз мисраи дар боло зикршуда оғоз ёфтааст, санаи 1304 ҳичрӣ (1886-1887 мелодӣ) сабт шудааст, ки ин таърихи лавҳаи сонӣ дар болои қабри Ҷомӣ мебошад.

Дар нахлӯи қабри Саъдаддини Кошгари бародари Ҷомӣ – Мавлоно Муҳаммад Ҷомӣ низ хок шудааст. Ӯ пеш аз бародари худ соли 877 ҳичрӣ (1472-1473 мелодӣ) вафот кардааст ва Абдураҳмони Ҷомӣ дар вафоти бародараши иборат аз 56 байт тарҷемаандро марсия иншо кардааст, ки машҳур буда, ба овардани он хотат нест.

Бародари Ҷомӣ табибу олим ва шоири будааст ва Ҷомӣ дар марсияи пурдарду сӯзи худ ба вафоти ӯ аз ашъори бародараши гизалтеро меорад, ки низ машҳур аст. Алишери Навоӣ ҳам дар

“Мачолис-ун-нафоис” шоиru олим будани бародари Абдураҳмони Чомиро хабар дода, аз ӯ рубоие меорад.

Дар лавҳаи қабри Мавлоно Муҳаммад Ҷомӣ бо қалами хаттот Мулло Муҳаммадалихон чунин канда шудааст: “Ин турбати анбарсиришти ҳазрати Мавлоноулаzим шамсул милати ваддин Муҳаммад-ал Ҷомӣ, бародари арҷманди ҳазрати Мавлоно Нуralҳакиаддин Абдураҳмон-ал Ҷомӣ... вафот дар санаи 877”. Дар поёни пои Абдураҳмони Ҷомӣ шогирди ӯ – Мавлоно Лорӣ дағн шудааст, ки номи ин олим ба ҳамаи хонандагони тоҷик маълум аст. Дар бораи Абдулғафури Лорӣ Бобур Мирзо навиштааст, ки ӯ “ҳам муриду ҳам шогирди Мулло Абдураҳмони Ҷомӣ буд ва аксар мусаннафоти Муллоро дар пеши Мулло гузаронда ва бар “Нафаҳот” мисли шарҳ чизе навишта, дар улуми зоҳирӣ ва аз улуми ботинӣ ҳам баҳраманд буд. Аҷаб бетаъайон ва бетакаллуф касе буд”.

Аз гуфтаи Бобур маълум мешавад, ки дар рӯйбардор намудан, интишор додан ва то замони мо омада расидани асарҳои беназири Ҷомӣ ҳиссаи Лорӣ калон буд. Ӯ ба як қисм асарҳои Ҷомӣ аз худ иловаҳо дохил намудааст. Масалан, ҳошияи китоби “Фавоиди Зиёя”, ки матни “Қофия” дар илми нахв аз Ибни Ҳочиб аст ва Ҷомӣ онро барои фарзанди худ шарҳ дода, Абдулғафури Лорӣ то баҳси асвоти (фонетикаи) онро ҳошия кардааст. Абдураҳмони Ҷомӣ Лориро бародари фозил хонда, дар ҳаққи ӯ гуфта будаанд:

*Он ҷо, ки фахру донии мургे бувад шикорӣ,  
Бозест тезрафтор Абдулғафури Лорӣ.*

Аз навиштаҳои Ҷомӣ ва Бобур маълум мешавад, ки Лорӣ ҳамчун шаҳси хоксори донишманд, ба обруи калон соҳиб шуда буд. Ҳатто ҳангоми бемории ӯ Бобур, ки сultonи замон буд, ба аёдати Лорӣ омадааст. Абдулғафури Лорӣ дар мадрасаи Мулло, яъне мадрасаи Ҷомӣ аз дунё рафтааст.

Ин қитъа дар санги рӯи қабри ӯ сабт шудааст:

*Чу шуд Абдулғафур, он комили аср,  
Ба уқбо гарӯ аз дарёи гуфрон,  
Сар омад рӯзгори фазлу донии,  
Фурӯ рафт офтоби шму ирфон.  
Чу хоҳӣ рӯзу моҳу соли фавташ,  
Бигӯ “якшанбаи панҷум зи шаъбон.*

“Якшанбаи панҷум зи шаъбон” моддаи таърих буда, аз он соли

912 хичрй хосил мешавад, ки ба 22 декабря соли 1506 мелодий мусовий меояд.

Дар поёни пои Саъдаддини Қошғарй хоҳарзодаи Чомӣ – Мавлоно Абдуллоҳи Ҳотифӣ хок шудааст. Лутфалибеки Озар дар “Оташкада Гурғас”, ки хоси Ҳотифӣ дар Чом воеъ аст. Аммо “Рисолаи мазороти Ҳирот”, ки пас аз 15 соли фанти Ҳотифӣ дар Ҳирот таълиф ёфтааст, хоки Ҳотифиро дар қадами Саъдаддини Қошғарй нишон медиҳад.

Дар рӯи қабри Ҳотифӣ лавхи олий гузашта шуда, китъае накш ёфтааст, ки ду байти охири он ин аст:

*Рафт аз ҷаҳон қасе, ки бувад лутфи шеъри ў  
Ошӯби турку шӯра аҷам, фитнаи араб.*

*Таърихи фавти ў талабидам зи ақл, гӯфт:*

*Аз “шоури шаҳону шаҳи шоирон талаб.*

Аз ибораи мазкур соли 917 хичрй (1511-1512 мелодий) хосил мешавад.

Дар кисми ғарбии оромгоҳи Абдураҳмони Чомӣ биное қомат рост кардааст, ки таърихи ба ҳуд хосе дорад. Дар баъзе адабиёти манҷула расми ин бино ҳамчун оромгоҳи Чомӣ пешкаш шудааст. Бинобар он мебояд каме дар бораи он тавакқуф намоем.

Харобаҳои шаҳри Ҳирот баъд аз забти он аз тарафи Шайбонихон ва Исмоили Сафавӣ ҳатто ба қабристонҳо ҳам таъсир расонида, аксар қабрҳои бузургон ҳароб ва алвоҳи онҳо аз ҳам шикаста буданд. Дар чаҳоряки охири асри XVIII, дар замони пойдоршавии давлати мустакилии Афғонистон, барои ба тартиб даровардани оромгоҳи баъзе бузургон, аз он ҷумла Абдураҳмони Чомӣ, кӯшишҳо шудааст. Дар чое, ки ҳоло ин бино вучуд дорад, айвони пешнӯрӯи мазор сохта буданд. Ин айвон то солҳои наздик манҷул будааст. Ҷанд сол қабл аз ин он айвонро бардошта, айвони дигаре бо ду манор сохтаанд, ки бо масҷиди зеризаминӣ ва масҷиди дигар болои ҳам шудааст. Ҳаттот Оҳунд Муҳаммадалии Аттор дар ин кор фаълониаштирок карда, ки ҳати зебон девори он маҳсули дастони ўст.

Баъд аз зиёрати оромгоҳи Чомӣ ба зиёрати қабри наққоши бузург Бехзод рафтем. Мошини мо ба доманаи кӯҳе расид, ки дар интиҳои шимолии хиёбони Чомӣ воеъ буда, кӯҳи Мухтор ном дошт. Баъди пиёда ҷанд маротиба сарболо печутоб ҳурдан ба саҳнае расидем. Дар шимолии он ҳаробаҳои бо хишти пухта сохташудаи қадом як бино намудор буд, ки он мазори Саид Абдӯабдуллоҳи Мухтор буд. Мо дар назди як сангиги сиёҳчай

сандукшакли катиба ва гулдор карор гирифтем, ки он чо гүё оромгохи Бехзод будааст. Аммо доир ба чои дағн шудани Бехзод дар илми шарқшиносӣ ду ақида ҳаст. Гурӯҳе чои дағни ўро Ҳирот, гурӯҳи дигар Табриз медонанд.

PDF Compressor Free Version

Олимӣ Сориён Қамар дар асари худ “Камолиддин Бехзод” бештар ба ахбори ҳамзамонони Бехзод такя намуда, лаҳзахони номаълуми ҳаёти ин санъаткори бузургро равшан кардааст. Ў маркади Бехзодро дар Табриз доиста, катибаи қабри ўро, ки аз байтҳои зайл иборат аст, барои исботи фикри худ овардааст:

*Ваҳиди аср Беҳзод, он ки чун ў  
Зи батни модари айём кам зод,  
Ачал дар сурати умраши бипардоҳт,  
Қазо ҳоки вучудаш дод бар бод.  
Зи ман суратгаре таъриҳи пурсид,  
Бад-ӯ гуфтам ҷавоб аз ҷони пошод:  
Агар ҳоҳӣ, ки таъриҳаши бидонӣ,  
Назар афған ба “ҳоки қабри Беҳзод”.*

Кобили диққат аст, ки дар китоби “Рисолаи мазороти Ҳирот” матни катибаи оромгохи Бехзод ба ҷашм намерасад. Дар кӯхи Муҳтор Саид Нематулло ном шахс, бародари Амирхонанд Муҳаммад (Мирхонд), мусаннифи асари машҳури таъриҳӣ “Равзатуссафо” низ мадфун аст, ки ў соли 901 ҳичрӣ (1495-1596 мелодӣ) вафот кардааст.

Дар асари номбурда доир ба ҳуди мусаннифи “Равзатуссафо” чунин омадааст:

Марҳум Амирхонанд Муҳаммад писари Саид Бурхониддин Ҳовандшоҳи Балҳӣ аст. Амир Муҳаммад Ҳовандшоҳ дар Ҳирот ба дунё омада, дар ҳамин ҷой таҳсили улум намуда, тарбият ёфта, оқибат соли 903 ҳичрӣ (1497-1498 мелодӣ) аз дунё рафта, дар ҳалафи ҳоки шайх Баҳоваддин Умар мадфун шуд. Ба сари қабри ин донишманд лавҳи олӣ аз сангӣ мармар гузашта, дар рӯи он ном, номи падар ва соли вафоти ўро зикр кардаанд.

Чанд рӯзе, ки дар Ҳирот будем ва он ҷойҳоеро, ки тамошо кардем, гаштаю баргашта маҳсули кори қосибони гулдаст, ҳаттотони мӯқалам моро ба ҳайрат мегузонтанд. Дасти пурхунари онҳо на танҳо савлату ғурури аъёну ашроф ва ҳокимони гузашта, балки санъати бузурги меъморон, накқошон, ҳаттотон ва қосибони он асрҳоро то замони мо овардаанд.

силсилai масчиди Чомеъ шурӯй намуданд. Ба ин кор огои Аттор низ ширкат варзида, хатхон нихоят зебон девори онро тайёр карда буд. Хутути күфии мұаққалық ва руқь, настальик қа сұлс, ки доло бо зебони худ тамошбинонро ба хайрат месоваранд, бо дастони пурхұнари шарттың тирадастан анҷом ёфтаанд. Огои Аттор дар ду гүшаи бино имзөи худро бо камоли зебой барои хотира сабт кардааст. Ў моро ба гүшас бурд, ки он чо устодони гуногунхұнар бо шогирдонашон машгули кор буда, кошикориҳо тайёр мекарданд. Таъмири ин бинои таърихӣ, ҳамчун намунаи кори меморони гузашта, давом дошт. Кори устоҳон Ҳирот ба кори устоҳон Самарканд шабех буд. Мо бо онҳо сұхбат кардем. Устоҳо намунаи кори худро нишон дода; аз мушкини мемнати дастӣ арзи ҳол намуданд. Дар ин корхона санъати қадимаи ҳалқ, ба талхии рӯзгор ва душвориҳои карниҳо нигоҳ накарда, то замони мо омада расидааст. Махсуси ҳунари онҳо намунаи санъати ой буд.

Дастатон дардро набинад, ҳунармандони ҳирот!

Бегохирӯй дар меҳмонхона барои гуселонидани мо оғоени Чадир, Аттор, шоир Анбарӣ бо писараиш омада буданд. Сухан дар бораи илму шоирӣ, Чомӣ ва Навоӣ, Рӯдакӣ ва Восифӣ мерафт. Огои Чадир мухлиси Рӯдакӣ будааст, шеърхон ўро азёд хонда медод ва дар бораи ҳусни қалом ва соддагни ашъори ин бузургвор бо ҳаяҷон сухан меронд. Ҳозирони ҳиротӣ илтимос мекарданд, ки аз китобҳои дар Душанбе чопшуда ва мачаллаи "Садон Шарқ" ба онҳо равон кунем. Онҳо мегуфтанд: "Садон Шарқ" хуб мачаллаест, аммо ибб ва дастнорас аст". Байд сұхбат дар бораи ҳамкории илмӣ ва якҷоя омӯхтани мероси адабӣ давом кард. Мо ба дўстони ҳиротӣ доир ба инкишофи илму маданияти ҳалқҳои Осиёи Миёнă дар солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ ҳикоят карда, таассусротганро доир ба Ҳирот баён намудем.

Он китобхое, ки мо дар Ҳирот хонда баромадем ва ҳамроҳи худ овардем, барои амиқтар омӯхтани ҳаёти таърихӣ, маданий ва мероси адабии ҳалқи тоҷик ҳиссаи тоза хоҳанд гузошт.

Самолёти "Як-40" ба фазои осмон баланд шуда, мусоғиронро ба сүи Кобул мебурд. Диլ меҳост, ки аз баландии беғубор бори дигар арки Ҳирот – қалъаи Ихтиёриддин, масчиди Чомеъ, Гозургоҳ, Мусалло, хиёбони Чомӣ, кӯхи Мухтор, пули Молон, ҳулоса манзараҳои назаррабои ин шаҳри ба таърихи ҳалқи мо азизро бинад ва бо бузургони дар ин сарзамин зиндагикарда, шоҳасарҳо оғарида ва дар ҳамин чой ҳокшуда видоъ намояд.

## ДАР МУЗОФОТИ ФАЗНӢ

PDF Compressor Free Version

Баъзе аз шаҳрҳои Афғонистон дар баландкӯҳҳо воқеъ гардидаанд. Кобул бар баландии зиёда аз 1750 метр аз сатҳи баҳр, шаҳри Фазнӣ бошад, зиёда аз 2350 метр ва ғайра. Бинобар он ҳавои ин шаҳрҳо, маҳсусан Фазнӣ, тобистон мӯътадил ва зимистон хунук мешавад. Заминҳои корами музофоти Фазнӣ бештар санглоҳ ва камҳосил мебошанд. Аз ҳамин сабаб пеш аз кишт ба дехқонон лозим меояд, ки заминҳои худро аз санг тоза кунанд ё ҳуд аз ҷои дигар ҳок оварда, ба рӯи замини санглоҳ пошанд. Ин кори пурмашакқат меҳнати зиёде талаб мекунад. Ин навъ ҷораҳои меҳнатталаб на ҳамаи соҳибони заминро аз нон таъмин карда метавонад. Дехқонон қарздор мешаванд ва барои адои он замину ҳавлии худро ба ғарав монда, дар ҷустуҷӯи кор ба дигар шаҳрҳо мераванд. Мо бо яке аз ин навъ дехқонон дар Кобул ҳамсӯҳбат шудем. Мӯйсафеди қарздори ғазнавӣ дар “Анҷумани таърих” вазифаи фарроширо адо мекард ва 500 афғонӣ моҳона мегирифтааст (1 кг гӯшт 50 афғонӣ қимат дошт). Ӯ замини дар дехоти Фазнӣ доштаашро ба ивази қарзаш ба бародари ҳудаш дода, ҳуд бо писараш ба Кобул омадааст (писар, ки ҷавон аст, 100 афғонӣ моҳона мегирифтааст). Мувофики қарордоди байни ду бародар соҳиби пул то адои қарз аз заминни қарздор бояд ҳосил гирад. Агар ба сабаби ҳушксолӣ ё ҳуд оғатҳои дигари табии замин ҳосил надиҳад, мӯҳлати адои қарз солҳо давом мекардааст. Ҳангоми сӯҳбат мӯйсафед умед карда буд, ки агар соли 1972 ба зироат оғате нарасад, ӯ қарзи худро аз бародарааш қанда метавонад.

Фазнӣ шаҳри қадима буд, дар асри X, дар замони ҳукмронии Сабуктегин (977-997) ба маркази давлати қалони феодалий табдил ёфта буд.

Чолиби дикқат аст, ки аксари сулолаи хонадонҳое, ки дар Мовароунинаҳру Ҳурсон дар замони пойдории муносибатҳои феодалий ҳукмронӣ кардаанд, номи қабила ё ҳуд номи асосгузори сулоларо гирифтаанд. Масалан, муғулҳо, шайбониён, темуриҳо, мангитихо ва ғайра. Вале сулолае, ки шаҳри Фазниро марказ

интихоб карда буд, ба номи ҳамин шаҳр "Ғазнавиён" номида шудааст. Тавонотарин подшоҳи ин сулола Султон Маҳмуди Ғазнавӣ (998-1030) буд, ки лашкаркашиҳои зиёд ва хунрезиҳои бепоёнӣ кардааст. Дар охири ҳукмронии Султон Маҳмуд Осиёи Миёна то Ҳоразм тобеи ў шудаанд.

Дар асрҳои XI-XII шаҳри Ғазнӣ ба яке аз марказҳои илму адабиёт мубаддал мешавад. Дар ин шаҳр Фирдавсӣ, Берунӣ, Үисури, Ашварӣ, Фарруҳӣ, Саной ва бисёр шоирону олимони дигар зиндагӣ карда, асаҳрои безаволи ҳудро оғаридаанд. Осорҳои таърихие, ки дар Ғазнӣ бино шуда, кисман то замони мо омада расидаанд, дар таърихи меъмории Шарқ ва маданияти ҳалқҳои ҷаҳон ҳиссаи арзанде гузаштаанд. Бино бар он тамошои ин шаҳр, гузаштани аз кӯчаҳои қадамзадаи Фирдавсиву Берунӣ орзуи ҳар як тоҷики ба Афғонистон сафар карда мебошад. Аз ин рӯ бо илтимоси мо қормандони сафорати шӯравӣ рафиқон А. Додобоев ва С. Облов моро ба ин шаҳр оварданд.

Барои расидан ба шаҳри Ғазнӣ бо роҳи мумфарши Кобул – Қандаҳор 140 км роҳ тай намудем. Ин роҳ аз дараҳои ҳосилхези зебо, дашти бехосил, аз паҳлӯи кӯшкҳои қадимаи ҳоло беодам ва работҳои обод, аз Пули Сӯхта, Моҳтобқалъа, Даشتӣ Гӯшнав ва якчанд деҳаҳои дигар гузашта меравад.

Шаҳри Ғазнӣ аз роҳи мошингард ҳеле баланд воқеъ буда, деворҳо, бурҷҳои сӯроҳдори он ҳашамати асримиёнагии ҳудро нигоҳ доштааст. Ҳоло ҳам дарвозаҳои шаҳр бοйӣ буда, шабона пӯшида мешаванд ва ҷанқидор (миршаб) то рӯз бо мақсади посбонӣ дар кӯчаҳои он гаштугузор намуда, бо чӯб ба накорааш зада, садо мӯбарорад. Соли 1959 мошиниҳоро дар беруни девор монда, мо аз дарвозаи шимолии шаҳр даромада, аз дарвозаи ҷанубии он баромада будем. Қӯчаи шаҳр чунон камбар буд, ки дӯкондорҳои рӯбарӯ нишаста метавонистанд бе ҳеч ҳаракат аз ҷои нишастаашон бо ҳамдигар пислаи ҷойро дароз кунанд. Бо вучуди соғии ҳаво зери пой лой буд. Ин лой шояд натиҷаи туғ кардани нос ва партофтани ҷои таги писла буд. Ҳулоса, Ғазнӣ Ҳамчун намунаи шаҳри қадимаи замони феодалий бοйӣ мондааст ва тағироти дар дигар шаҳрҳо ҷойдошта ҳанӯз аз дарвозаҳои он дохил напушдаанд.

Дар соли сафари аввал дар беруни шаҳр танҳо як бинои типи европой ба ҷашм мерасил, ки меҳмонхонаи якошёна буд. Дар хонае, ки ман ҳобида будам, ду рӯз пештар, ба қавли тавилдор,

собик подшоҳи Афғонистон Муҳаммад Зоҳиршоҳ шабро гузаронидааст. Ин факт дар бораи набудани дигар бинои обод дар Фазий шаҳодат медод.

Соли 1972 дар ин бино идораи вилоятии матбуот ва маданият ҷойгир шуда буд. Дар он ҳонае, ки сездаҳ сол пеш хобгоҳи мо буд, 180 адад қитобҳои қаламиро ба мо нишон доданд, ки ҷанд рӯз қабл аз ин онҳоро ба қимати 17 ҳазор афғонӣ ҳаридаанд. Байни ин дастхатҳо асарҳои нодир, аз он ҷумла, ба гуфти соҳиби идора, асари то ҳол номаълуми Саной – “Шарҳи Нозил” мавҷуд буд. Ин дастхатҳоро мебоист ба қитобхонаи вилоятӣ супоранд.

Қитобхонаи вилоятии Фазий ҷанд моҳ қабл аз сафари мо күшода шуда, ба он номи Беруниро додаанд. Дар як ҳонаи оинакории ҳозиразамон ҷандсад нусхҳа қитоб, аз он ҷумла 50 номгӯй қитобҳои қаламӣ, гирд оварда шудааст. Соли 1972 дар беруни шаҳри қадимаи Фазий биноҳои нав, кӯчаву дӯконҳои нав ба ҷашм мерасиданд. Дар соҳиҳи рости дарёча шаҳри нави Фазий бино ёфта истода буд.

Дар қисми гарби ҷанубии шаҳр бинои гумбазноке аз дур намоёни мешуд. Дар охири солҳои 30-ум ин бино ба кулӣ таъмир шуда, болои гумбазро бо тунукаи сафед рӯпӯш кардаанд. Ин бино оромгоҳи шоир ва файласуфи давраи Фаизавиён Ҳаким Саной мебошад. Ба рӯи оstonai дари даромади бино ҳазорҳо меҳча зада буданд. Мо аз болои ин меҳҷаҳо қадим зада, доҳили бино шудем.

Дар назди дари даромади мазор марди миёнсоли салладор менишаст. Ў дар тан аз ҳомсуф пойчома ва куртаи дарозу васеъ дошт. Аз рӯи курга пиджаки кӯҳна пӯшида буд, ки доманҳои курта аз зери он намоёни буданд. Ин шаҳс шайхи мазор буд ва моро дидан ҳамоно бо чобукӣ аз ҷой ҳест. Баъд аз салом ва пурсупоси муқаррарӣ мо аз шайх савол кардем, ки меҳҷаҳои сари оstonai барои чист? Машӯм шуд, ки онҳоро ихлосмандон бо ягон ният ба оstonai мазори Саной заданд. Макъали ин кор аз беморӣ, қарздорӣ ва гайра ҳалосӣ ёфтани будааст. Дар воқеъ ба хотирам омад, ки соли 1959 низ дар зери макбараи Саной занеро дила будем, ки ҷодарпеч ҳобида, монанди кӯдаки навзод бо овози баланд мегирист. Ба қавли шавҳараӣ, ки каме дурттар рост истода буд, ин зан шаб ачинаро дар хоб дид, рӯзона ба ин ҷой омадааст.

Шавҳар баъд аз фурсате занро аз бағалаш бардошта, ба тарафи бино, ба болои сари макбара бурд. Дар яке аз тоқҷаҳо Куръон гузошта буданд. Зану шавҳар ин Куръонро зиёрат карда, пешу ақиб аз мазор берун шуданд.



*Оромгоҳи Султон Маҳмуди Газнавӣ.*

*А. Ҳайитматов, А. Мухторов, шайхи мазор. Соли 1972*

Дар он сол мо сангги болои қабрро налида будем. Ҳоло аз шайх илтимос намудем, ки қабрпӯшро аз болои қабр бардорал. Шайх розӣ шуд. Дар рӯи қабри Саной ду лавҳа мавҷуд буд, ки яке қадимӣ буда, дигараширо дар солҳои таъмири бино гузошта буданд. Ба гайр аз ибораи арабӣ ба рӯи яке аз лавҳаҳои мармарӣ чунин суханонро баъссе хушҳат қандаанд: “Содир шуд вафоти шайхул олимул фозил, шамсул орифин, кутбул мухаккикин, тӯтии шакаристони фасоҳат, булбули бӯстони балоғат, маҳзари асрори маъюни, аивори алфози фикрия, яъне Маҷдудаддин Саной, дар санаи 525” (1130-1131 мелодӣ).

Дар поёни пои Саной қабри дигаре бо матоъе рӯйпӯш шудааст, ки гӯё қабри подшохи Рум буда, пеш аз Саной вафот кардааст. Дар саҳни беруни мақбара яқчанд сангҳои мармарӣ дигар ба ҷашм мерасанд, ки яке аз онҳо гӯё ба рӯи қабри писари Саной, дун дигараши ба рӯи қабри ду зан, ки дар асрҳои XVI-XVII вафот кардаанд, гузошта шудаанд.

Нисбат ба соли 1959 атрофи оромгоҳи Саной каме обод шудааст. Биноҳои кӯҳнаи фарсада аз миён рафта, майдони

васъро ҳамвор кардаанд. Рохи мақбара низ мошингузар шудааст.

Осорхон ачиби бостонӣ дар қисмати шимолии шаҳри Фазнӣ бοй мондаанд. Дар байни онҳо ду манор чолиби диккат буда, бо санъати зебон худ бинандаро ба ҳайрат меғузоранд. Онҳо ҳаштиҳулӯ мебошанд. Қисмати болон онҳо рехта ҳароб бошад ҳам, vale манорҳо ҳанӯз ба назар боҳашамат метобанд. Дар бадали асрҳои гузашта поёни манорҳоро тарошида, хиштҳои пухтаи онро бурдаанд. Ба сари манорҳо катибаҳое, ки бо хати кӯфӣ ба рӯи гач нақш кардаанд, ҳароб нашудаанд ва ба хубӣ ҳонда мешаванд. Яке аз манорҳо “Манори Маҳмуд” ва дигар “Маиор Масъуд” ном дорад, якани дар замони ҳукмронии Баҳромшоҳ (1117-1153) ва дигараши дар замони ҳукмронии Масъуди III (1098-1115) бино ёфтаанд.

Манорҳои мазкурро ниҳоят мустаҳкам соҳтаанд, аз давраи соҳтмони онҳо тақрибан 800 сол гузашта бошад ҳам, ҳанӯз маҳкаму устуворанд.

Аҳди Фазнӣ нақл мекунанд, ки ин манорҳо ҳамчун аломат ва нишонаи девонхонан “адолат” соҳта шудаанд, ки мардуми додҳоҳ из дур он аломуатро дид, аз девонхонан “адолат” пай бурда, арзи ҳол миснамудаанд. Аммо аз хат маълум мешавад, ки манорҳо мутгааллик ба масҷид будаанд.

Болотар аз манорҳо дар танаи теппани қисми гарбии онҳо якчанд биноҳои қалима ба назар мерасад. Яке аз онҳо, ки ба айвони сари қабри Бобур монанд аст, қабри падари Султон Маҳмуди Фазнавӣ – Сабуктегин мебошад. Айвончай болон қабр тақрибан 60 сол қабл аз ин бино ёфтааст. Биноҳои дигар Шаш Шаҳид ва Чор Султон ном дошта, ба бинои Ишратхонан назди Самарқанд ва Оқсарой Шаҳрисабз монандӣ доранд. Дар онҳо шоҳзодаҳои ҳонадони Темурӣ (Улугбек, Абдуразоқ ва ғайра) хок шудаанд.

Боз як бинои дар қисми гарбии манорҳо воқеъбуда оромгоҳи Баҳлули доно будааст. Дар сақфи гумбази он “Амали Шермуҳаммад камонгари газнавӣ, санаи 1206” (1791-1792 мелодӣ) сабт шудааст. Шояд ин таърихи таъмири бино бошад. Қисмати шарқи шимолии манорҳо Теппани Сардор ном дошта, дар миёнаҳои он бинои гумбазноки мазори Алигуллоҳ воқеъ гардиддааст. Ҳанӯз соли 1959 ин теппа ва атрофи мазорро бостоншиносони итальянӣ кофтуков мекарданд. Кофтукови онҳо ҳанӯз давом дорад ва аз зери хок асбобу анҷоми ачибе ба даст омаддааст.

Аз ин ҷо то дехан Равзани Султон чандон дур нест. Дар ин деха

мақбараи Султон Маҳмуди Фазнавӣ (988-1030) аз дур намудор аст. Соли 1959 роҳи мақбара аз даруни кӯчаҳои танги деха, лаблаби ҷӯйбор мегузашт. Ҳоло аз роҳи нави Кобул – Фазнӣ ба сӯи мақбараи Султон, аз даруни боғ роҳи васеъ кушодаанд. Акнун гумбази ин бино аз сари роҳ бемалол дида мешавад, ки он такрибан дар як вақт бо бинои мақбараи Саноӣ тунукаپӯш шудааст.

Мегӯянд, ки дар ин деха он ҷое, ки ҳоло мақбараи Султон Маҳмуди Фазнавӣ воқеъ гардидааст, дар замони худи Султон мусаммо ба иморати Фирӯза буд. Дарвозаи он аз ҷӯби сандал буда, дар он анвои нақшҳои ғароиб ва санъати аҷоиб ба кор бурдаанд. Ин дарро англисҳо соли 1255 ҳичрӣ (1839-1840 мелодӣ) канда, ба Ҳиндустон бурдаанд. Гӯянд, ки ин дарвоза ҳоло дар Ақбарободи Ҳинд мавҷуд аст, ки Султон Маҳмуди Фазнавӣ онро аз бутхонаи он ҷо оварда буд. Шайхи мазор нисбатан қалонсол бошад ҳам, зоҳирان ба шайхи мазори Саноӣ монанд буд. Ӯ низ илтимоси моро рад накарда, қабрпӯшро аз болои қабр бардошт.

Дар болои қабри Султон Маҳмуд санги мармар гузошта, онро бо хати кӯфӣ ва нақшҳои меҳробмонанд зеб дода буданд. Дертар боз як санги дигарро дар қисми болои сар гузоштаанд.

Дар доманаи қисми ғарбии дехаи Равзаи Султон як бинои дигар воқеъ шудааст, ки аз дохили он бо новадонҳои мармарӣ оби ҷашма берун мебарояд. Ин бино оромгоҳи Ҳӯчаабӯбакри Балхӣ буда, гӯё ӯ ҳамзамони Ҳаким Саноӣ будааст. Ҳар кас, ки ба дарди дандон гирифтор шавад, омада дар ходаҳои сари қабр мебояд як меҳе қӯбад.

Аз фарзандони Султон Маҳмуди Фазнавӣ дар вилояти Фазнӣ касе мадфун Ӣабудааст. Аммо қабри Муҳаммад писари Аёз, ки яке аз ғуломони хос ва ҳам домоди Маҳмуд буд, дар тарафи шарқи шимолии шаҳр воқеъ аст (худи Аёз дар Ҳиндустон вафот кардааст). Он ҷойро “зиёрати навосаи Султон” меноманд.

Музеи шаҳри Фазнӣ дар яке аз биноҳои кӯҳнаи масҷиди дехаи Равзаи Султон воқеъ гардидааст. Дар он катибаҳои хушҳат, асбоб ва новадонҳои аз санги мармари сафед соҳташуда ҷаҳонӣ намунаи дигар ҳунарҳои қадима гирд омадаанд. Музей чандон бой набошад ҳам, тартиби нигоҳдории осорҳои гирдомада аз музеи дигар шаҳрҳои вилоятӣ беҳтар менамояд.

## ДАР ШАХРИ ҚАНДАҲОР

Қандаҳор яке аз шаҳрҳои қадим ва байд аз ташкилёбии давлати мустакили Афғонистон дар нимаи дуюми асри XVIII аввалин пойтахти он буд. Якумӣ ҷамъиятҳои адабӣ ва илмӣ дар ҳамин шаҳр бунёд ёфтаанд. Бинобар он бо умеди пайдо намудани китобҳои қаламии нодир сафари Қандаҳор яке аз мақсадҳои кофтукови мо буд.

Самолёти думотораи Канада, ки “Винотар” ном дошт, бо нӯҳ нафар мусофириз аз Кобул ба сӯи Қандаҳор парвоз кард. Мувофики гуфтаи лётчикҳои афғонӣ байди як соату бист дақиқа мебоист ба манзили матлуб Ҷерасидем. Вале пас аз як соату сӣ дақиқа самолёт ба майдоне фуруд омад, ки ҳамворӣ буда, аз дур такрибан дар масофаи якуним-ду километр дехаҳо намудор буданд. Ҷарҳои самолёт ба замин нарасида, қалону хурди дех пиёда ва бальзасон велосипедсавор ба сӯи фурудгоҳ дар тоз шуданд. Маълум шуд, ки аэропорт дар ин чой, ки Тринкут ном доштааст, ба наздикӣ бино ёфта, ҳар як парвози самолёт барои аҳолни деҳоти дурдаст тамошое будааст. Дере нагузашта, 150-200 кас самолётро печонида, бальзасон ҷуръат намуда, онро даст ҳам мекарданд. Агар ду полис пайдо шуда одамонро аз назди самолёт дур намекарданд, маълум набуд, ки тамошобинон бо самолёт боз чӣ наవъ “муомилаҳо” мекарданд.

Сабаби фуруд омадан ба Тринкут ҳамроҳ гирифтани мусофири “левак” будааст. Вале лётчикҳо ним соат мунгазир истода бошанд ҳам, ҳоҳишмандон набуданд. Оқибат яке аз тамошобинон азми парвози Қандаҳор карда, ба самолёт баромад. Ҷарҳои мотор ба кор даромада, ҳанӯз самолёт ба ҳаво нахеста буд, ки бо ишораи лётчикҳо ҷавони афғонӣ, ки вазифаи стюардессиро адо мекард, дари самолётро кушод ва як одами дигар ба мо ҳамроҳ шуд. Ҳамин лаҳза афғонбача ҳалтacha ва стаканчаҳои қофзии истифодашудаэро, ки лётчикҳо партофта буданд, аз замини ҷамъ карда, ба дари самолёт овард. Бачаи бечора гумон кардааст, ки ин ҷизҳоро мусофирион фаромӯш кардаанд. Дар чое, ки самолётро бори аввал мебинанд ва ҳанӯз аксари сокинон бо он парвоз накардаанд, ҷунин ҳодиса қобили тааҷҷуб набуд.

Байд аз бисту панҷ дақиқаи парвоз аз Тринкут ба Қандаҳор расидем. Фурудгоҳи олий, вале аз шаҳр хеле дур буд (такрибан 40 км). Мудири идораи вилоятии иттилоот ва қултур оғон

Фуломмуҳиддини Аюбӣ баъд аз воқиф шудан аз мақсади сафари мо бо волии вилоят, ки генерал будааст, бо телефон гуфтутгӯй карда, маъмури музеи шаҳр Абдусамадро ба мо меҳмондор таъин кард.

Монанди шаҳрҳои Кобул ва Ҳирот Қандаҳор низ ба ду таксим шудааст – шаҳри нав ва шаҳри кӯҳна. Кӯчаҳои шаҳри нав васеъ, обод ва аз ду пахлӯ роҳҳои пиёдагард доранд. Дар ҳудуди шаҳри нав ҳаракати gode (фойтунҳо) манъ буд. Аксарияти меҳмонхонаҳо дар ҳамин қисми шаҳр ҷойгир шудаанд. Мо низ дар яке аз онҳо ки “Бомиён” ном дошт, маскун шудем.

Аҳолии шаҳри Қандаҳор асосан паштузабон буда, забони форсиро низ медонанд. Бинобар он дар музеи Қандаҳор бештар китобҳои қаламӣ ба забони пашту гирд оварда шудаанд. Аз китобҳои ҷолиби дикқат ду ҷилд “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ буд, ки соли 1072 ҳичрӣ (1661-1662 мелодӣ) дар шаҳри Лоҳур китобат шудаанд, “Шарҳи мувоғиқ”, ки соли 1095 ҳичрӣ (1683-1685) китобат шудааст, “Шарҳи Ҷомӣ” ва девони Ҳофиз низ буданд. Танҳо дар ду дӯкони китобфурӯши китобҳои қаламӣ пайдо шуданд, ки аксарияти онҳо низ ба забони пашту буда, танҳо ду асар қобили дикқат буд: “Искандарнома”-и Низомӣ ва “Мӯъчамул асрор”, ки таърихи подшоҳони Афғонистонро дар бар кардаанд.

Музеи шаҳри Қандаҳор низ танҳо як хонаро ишғол мекард. Зарфҳо ва дигар осорҳои қадимаи биринҷӣ, мисӣ ва сангӣ нисбат ба музейҳои Ҳирот ва Мазори Шариф камтар ба ҷашм расанд ҳам, вале қобили омӯхтанд мебошанд. Аз намуди зебои асбобҳои сангӣ маълум буд, ки дар ин музофот санъати нағиси ҳаҷҷорӣ асрҳо дар ривоҷ будааст. Ҳоло ҳам даҳҳо корхонаи устоҳои гулдасти ҳаҷҷорӣ дар кӯчаҳои шаҳр саф кашидаанд. Яке аз ин устоҳо моли аз санги яшм тайёркардаи худро нишон дод, ки аз себ ва ноки табиӣ кам фарқ мекард. Ҳамин мӯйсафед, ба қавли Абдусамад, барои собиқ подшоҳи Афғонистон Зоҳиршоҳ як тасбеҳи оличаноб тайёр карда додааст.

Дар ҳар дӯкони ҳаҷҷорӣ аз як то шаш усто бо шогирдон машғули кор буданд. Ҳар қадоми онҳо як намуди корро ичро мекарданд: яке бо болғача сангро майда қунад, дигарааш онро бо санги дигар молиш дода суфта мекард, сеюм бо асбоби ниҳоят нозук мӯҳраҳои сангиро сӯроҳ мекард ва ҳоказо. Бештари маҳсули кори ин устоҳо тайёр кардани тасбеҳ буд. Ба ғайр аз як ҷарҳи Ҷэлектрикӣ дар баъзе устоҳонаҳо дигар техникии замони ҳозира ба ҷашм намерасид. Аксарияти кори нозуки мӯҳрасозӣ

барои тасбех дастӣ анҷом меёфт.

Дар дохили шаҳр аз осорҳои қадимаи таърихӣ кам боқӣ мондаанд. Бинои боҳашамати каме ба ҳунари меморони Ҳинд монанд мақбараи асосгузори давлати Афғонистон Аҳмадшоҳ ва дар назликии он бинои кошикории ҳирқаи Шариф мебошанд. Накле ҳаст, ки Аҳмадшоҳ, ки ҳангоми ҳучуми Нодиршоҳи Эрон ба Бухоро лашкаркаши ў буд, аз ин шаҳр ҳирқаи “пайғамбар”-ро ҳамроҳ ба Афғонистон бурдааст. Баъдтар дар шаҳри Қандаҳор барои ин ҳирқа як иморати бошукуҳ бино кардаанд.

Дар беруни шаҳри Қандаҳор, дар қисми ғарбии он бинои дигар, ки ба мақбараи Аҳмадшоҳ монандӣ дорад, ба ҷашм мерасанд. Ин бино оромгоҳи Мирвайс, асосгузори шаҳри Қандаҳор буд.

Ба гуфти оғои Абдусамад, маркази шаҳри қадимаи Қандаҳор дар Сарпуза ном ҷой, дар самти ғарбии шаҳр воқеъ буд. Мо ду қас бо аробаи кироя он ҷо рафтем. Дар ақиби дӯконҳо теппай баланд ва дар болои он ҳаробаи деворҳои бениҳоят ғафс ба ҷашм мерасиданд. Дар зери девор ҳавлиҳои шахсӣ бино ёфта буданд. Дар даруни як ҳавлӣ, шояд молхона бошад, сангиги хороро бо полоне пӯшонида буданд. Вақте ки соҳиби ҳавлӣ рӯи сангро кушод, хате намудор шуд. Маълум шуд, ки дар замони пеш аз ислом, шояд пеш аз милод ҳам бошад, ба рӯи ин сангиги хоро ба шеваи юнонӣ ва арамӣ матнеро қандаанд. Мазмуни ин хатҳо барои таърихи қадимаи ҳалқҳо аҳамияти беназир доранд. Вале директори музей мундариҷаи онро ҳанӯз намедонист.

Мо атрофи девори қадимаро давр зада, ба самти ғарбии он гузаштем. Қуллаи баланди кӯҳ дар самти ҷанубии ҳаробаҳо давоми девори кӯҳнаро ташкил медод. Ин ҷой дар байни аҳолии Афғонистон ба номи Чилзина маъруф аст.

Ин зинаҳо дар доманаи кӯҳ (сангҳои табиӣ) қанда шуда, миқдорашон аз чил ҳам зиёд буда, баланду пастии ҳар кадом як хел нестанд. Агар аз ду паҳлӯ оҳанҳои дастгирий намебуд, баромадан ва фаромадан бо ин зинаҳо хавфнок мешуд.

Аз ҳамвории сари роҳи мошингард зинаҳо ба хубӣ дида мешаванд. Зебоӣ, барҳавоӣ ва ҳашамати ин ҷой танҳо баъд аз баромадан ба болои он равshan мегардад. Соҳтмони Чилзина бо фармони Бобур Мирзо анҷом ёфта буд.

Бобур Мирзо барои соҳиб шудан ба шаҳри Қандаҳор муборизаҳои дурудароз ва шадиде бурдааст. Душманони Бобур Мирзо ҳокимони маҳаллӣ ва авлодони худи ў буданд. Шаҳр борҳо аз даст ба даст гузашта, оқибат Бобур Мирзо ба он соҳиб

мешавад. Ба хотираи ин ғалаба ў фармон додааст, ки дар синаи кӯҳ токи сангӣ бино қунаанд. Фармон ичро шудааст. Ин токро дар муддати иӯҳ сол ҳаштод нафар сангтарош ҳар рӯз кор карда, ба итном расонидаанд. Дар танаи кӯҳ бо зарби даст иморати бошукуро из танкори ғулбатта кори ниҳоят душвор буд.

Пештоқи Чилзина, ки ба пештоқи хиштии мадрасаҳои асримиёнагии Осиёи Миёна ва Ҳурисон монанд аст, шоҳиди кори пурмашакқати устоҳои мохир мебошад.

Девори ин айвони сангӣ бо ҳатҳои барҷастаи настълик зеб ёфтаанд. Аз матни он маълум метардад, ки соҳтмони ин ёдгорӣ 13 моҳи шавволи соли 928 ҳичрӣ (6 моҳи сентябрини соли 1522 мелодӣ) оғоз ёфта, бा�ъди вафоти Бобур Мирзо (баъд аз соли 1530) ба анҷом расидааст. Ин бино “Токи ёдгорӣ” ном дошт.

Ба гайр аз доҳили айвон ҳамин навъ ҳатҳои зебо дар пештоқи он низ макнун шудаанд. Вале бо фармони қадом як шахси ҷоҳил ҳатҳои қисмати рости он ваҳшиёна тарошида шудаанд. Дар ду тарафи айвон ду ҳайвон (шер ё ҳуд саг) хобидаанд. Дар гардани ҳар қадом устокорона занҷирҳои сангӣ нақши гирифтаанд. Ин ду ҳайкал гӯс барои муҳофизати “Токи ёдгорӣ” бино ёфта буданд. Вале сари ҳардуи онҳо нобуд шудааст. Шояд ини кори ҳамон вахшии бошад, ки ҳатҳои сангиро тарошидааст.

Аз баландии “Токи ёдгорӣ” манзараи атроф ва дар фосилаи



Масҷиди ҷомеъи Ҳирот

дур шаҳри Қандаҳор намуди аҷоибе доранд. Дар аввали моҳи апрел дар ин ҷойҳо мавсими баҳор пурра ҳукмрон шуда буд. Даражтони тут найча партофта, навдаҳои ангур як қали найза дароз шуда буданд.

Қандидат ба **PDF Compressor Free Version** Ҳояд аз ҳамин сабаб бошад, ки дар саҳни ин ток якчанд нафар ҷавонписарон, ҳатто ҷуҳтаракон нишаста, истироҳат ва тамошо мекарданд. Бесабаб нест, ки “Тики ёдгорӣ” ба тамошогоҳи сайёҳон мубаддал шудааст.

## САФАР БА ВИЛОЯТИ ҲИЛМАНД

Аз Қандаҳор то маркази вилояти Ҳилманд – шаҳри Лашкаргоҳ 130 км роҳ будааст. Ин шаҳр ва шаҳри Буст дар сарчашмаҳои қадима номбар шудааст ва дар замонҳои ҳукмронии сулолаи Сомониён, маҳсусан Ғазнавиён ҳамчун маркази маъмурии вилоят ва тиҷорат роли муҳим бозиданд. Бинобар он то умеди пайдо намудани сарчашмаҳои зарурӣ ҳамроҳи оғои Абдусамад бо мошини сабукрави “Волга”, бо роҳи мумфарши Қандаҳор – Ҳирот ба самти гарб равон шудем. Ин роҳ бо ёрии техника ва бо ишқи мутахассисони шӯравӣ бино шудааст, аз байни деҳот ва даштҳои сарсабз гузашта мерафт. Дар ҳарду паҳлӯи он ҳаймаҳои зиёди кӯчманчиён дучор мешуданд. Аввали моҳи апрел барои ҳаракати онҳо аз маскани зимистонӣ ба манзилҳои тобистонӣ вақти мувоғиқ буд. Ҳаймаҳои сиёҳи онҳоро дар ҳамаи роҳҳо ва ҳудуди ҳамаи вилоятҳои Афғонистон дидан мумкин аст. Ба фикри мо ҳеч кас намедонад, ки чанд ҳазор кӯчманҷӣ ҳар сол пасу пеш дар ҳаракат мебошанд. Мегӯянд, ки микдори кӯчманҷиён Афғонистон ба ду миллион мерасад. Аксарияти онҳо бо забони пашту гуфтугӯй мекунад. Занони онҳо баробари мардон ба корҳои хочагӣ ва нигоҳубини чорво ширкат меварзианданд ва такрибан аксари онҳо, ҳам мардону ҷавонписарон ва ҳам занону ҷуҳтарони болиг, бо туғангу туғангча мусаллаҳ мебошанд. Дар рӯзгори бодиянишиҳо зарфҳое ба ҷашм мерасанд, ки дар моқайян из истифода баромада, дар музейҳо “гӯшанишиҳи” шудаанд. Омӯхтани зисту зиндагонии бодиянишиҳо, ба фикри мо, аз манфиат ҳолӣ нест ва тасвири ҳаётӣ онҳо даҳҳо китоб шуда метавонад.

Баъд аз 50 км дур аз шаҳри Қандахор ба тарафи дасти рост ишора намуда, оғои Абдусамад ифтихормандона гуфт, ки дар ҳамин наздикӣ дехаи Майванд ҷойгир шудааст. Мехмондори мо яке аз он миллионҳо мебошаад, ки бо ин ном фарҳ мерекунад. Чунки соли 1880 тар назди ҳамин деха армияи доимӣ ва ғидоиёни Афғонистон армияи яккачини англисҳоро маглуб кардааст. Доир ба дехаи Майванд олимони ағон асарҳо оғарида, шонрон шеърҳо гуфтаанд. Аз рӯи накли пахншуда, гӯё ҳангоми ҷанг лаҳзас шудааст, ки ғидоиёни Афғонистон шикаст ҳӯрда, ақибиши ниро мақсад кардаанд. Дар ҳамин мавриди ҷонбозӣ як зан алам дар даст ба пеш ҳеста, ғидоиёро ба ҷангӣ тан ба тан даъват карда, онҳоро аз ақиби ҳуд мебарал ва ағонҳо ғалаба мерекунанд. Ба хотири ин ғалаба дар дехаи Майванд ва шаҳри Қандахор ёлгориҳо бино карда шудаанд. Кӯчаи марказии шаҳри Кобул низ “ҷодан Майванд” ном гирифта, дар яке аз ҷорроҳаҳои он ба хотири ғалаба бар лашкари Англия манори ёлгорӣ ба хотираи сипоҳи гумном гузонштанд.

Баъд аз сад километр роҳ мосинни мо аз роҳи Қандахор – Ҳирот ба самти рост гузашта, ба самти гарбии ҷанубӣ ҳаракати ҳудро давом дод. Гармин ҳаво ба ҳарорати май-иони Душанбе баробар шуда метавонист. Гарду ҳоки роҳ сар ба фалак қашида буд. Ҳарҷо-ҳарҷо дарохтони газ, ки ба бед монанд буда, вале барғояш ҳело маҳин буд, намудор мешуданд. Ин дарохтҳо барон минтақаҳои гарм мувоғиқ будаанд, зоро обталаб нестанд. Аҷойботи дарохти газ дар он аст, ки баробари вазидани бод садо мебарорад.

Лашкаргоҳ ҷандон шаҳри қалон набошаад ҳам, кӯчаҳои васеъ дорад. Дар яке аз биноҳои дуошёнаи маркази шаҳр идораи вилоятии иғтилоот ва қултур ҷойгир буд. Мудири он Мухаммад Иброҳим Атой накл кард, ки қитобхонаи вилоят ба наздикӣ ташкил шуда, қитобҳои қаламӣ надорад, дар Лашкаргоҳ ҳанӯз музей нест. Дар қитобхонаи шаҳсии Атой дар қатори дигар қитобҳо асарҳои олимони шӯравӣ ва лугатҳои форсӣ-руسӣ ва русӣ-форсӣ ба ҷашм мерасиданд. Ӯ бо эҷодиёти бисёр шоири нависандагони тоҷик ошиб буда, илтимос намуд, ки “Ҷондӯшҳо”-и С.Айниро барояш ғиристам. Дар хотимаи сӯҳбат Атой ду асари ҳудро, ки ба забони пашту интишор шуда, “Ҳилманд” ва “Масъалаи Паштунистон” ном доранд, ба нависандай ин сатрҳо тӯхфа намуд.

Ҳаробаҳои шаҳри қадимаи Буст аз Лашкаргоҳ дур нест. Дар

гузашта онҳо ду кисми як шаҳр будаанд. Лашкаргоҳ ҷои шоҳнишин ва истоҳи лашкария буда, аҳолӣ асосан дар Буст истиқомат доштааст. Ин шаҳрҳо дар таърихи ҳалқи афғон ва дигар ҳалқҳо, монанди шаҳрҳои Балх, Фазнӣ, Ҳирот ва Кобул роли муҳим бозиданд. Подшоҳони сулолаи Фазнавиён моҳҳо дар Буст истиқомат мекардаанд.

Олими намоёни Афғонистон Аҳмадалӣ Кӯҳзод навиштааст, ки “Лашкаргоҳ монанди Фазнӣ дар фосилаи чанд ҳафта дар оташи қаҳр ва ғазаби Алоуддини Ҷаҳонсӯз сӯҳт, сипас мармаркорӣ шуд. Боз сӯҳт ва боз ишғол гардид, то мугулони Чингизӣ ба он зарбате ҳавола кард ва Темурланг дар нимаи дуюми қарни ҳаштуми хичрии қамарӣ бо таҳриби бандҳо ва наҳрҳои об на танҳо ба ҳасти Буст ва Лашкаргоҳ хотима дод. балки зиндагониро дар он диёр ҳомӯш гардонид...” Хулоса, ҳавзаи Ҳилманд, ҳамон ҳавзас, ки зарҳестарин ва пурчамъияттарин кисми Афғонистон буд, аз ҷабри рӯзгор ва ҳаробкориҳои Чингизу Темур, нарасидани об ва ҳучуми рег манзараеро ба ҳуд гирифтааст, ки дидани он, бо ибораи Кӯҳзод, “ашк аз ҷашмони инсон ҷорӣ мекунад”.

Ҳаробаҳои шаҳри Буст, бокимондан қасру қӯшкҳо дар соҳили чали дарёи Ҳилманд зиёда аз ҳашт километр тӯл қашида, ҳоло деворҳои қӯшк ба андозаи ҷандин метр баланд аст ва акси сояи он ба рӯи обҳои Ҳилманд меафтад.

Дар доманаи арки Буст пештоқи масҷиди аввали асри XIII биношуда бокӣ мондааст, ки дар шукӯҳ аз ду манори шаҳри Фазнӣ мондани надорад. Дар миёнаҳои арк монанди ҳавз ҷукурие дода мешавад, ки зиндан буда, аз шаш ошёна иборат мебошад.

Дар ҳудуди Лашкаргоҳ ва Буст бостоншиносони Франсия корҳои тадқиқотӣ кардаанд. Вале “археологҳо”-и бедиплом дар қасди пайдо намудани ганҷ деворҳои қӯҳна ва ҳарҷо-ҳарҷо ҳудуди шаҳрро ҳароб кардаанд. Яке аз онҳо як каф тангаҳои қадимаро барои фурӯш пешкаши мо намуд. Байни онҳо тангаҳои асрҳои мухталиф, ҳатто тангаҳое мавҷуд буданд, ки аз гардани занон гирифта шудаанд.

Чунин ба ҷаҳон мерасад, ки асрори шаҳри Буст, маркази вилояти қадимаи Систон, “ханӯз ҳикон аст.

## ДАР ВИЛОЯТИ НАНГАРҲОР

Вилояти Нангарҳор яке вилоятҳои “ҳамешабаҳор”-и Афғонистон ба шумор меравал. Дар ин чой тобистон ниҳоят гарм буда, дар зимистон такрибан барф намеборад. Бинобар ин дар ҳудуди вилоят, маҳсусан дар атрофи шаҳри марказии он Ҷалолобод боғҳои дорои растаниҳои тропикий зиёданд. Моҳи ноябри соли 1959 ба сайёҳони шӯравӣ чунин боғҳоро номбар карда буданд: боғи Шоҳӣ, боғи Кавқаб, боғи Айния, боғи Мақбара, боғи Зоҳирӣ, Шишамбоғ, боғи Фуломҳайдархон ва ғайра. Одамони сарватманд кӯшиш мекунанд, ки аз ҳудуди ҳамин вилоят замини корам ба даст оранд. Чунки дар давоми сол аз заминҳои инҷо якчанд маротиба ҳосил рӯёнидан мумкин аст. Ҳамон сол Саидабдулло ном шаҳс дар назди меҳмонхона бо мо ҳамсӯҳбат шуд. Ин марди миёнақади хароб ва олуфтасифат, ки дар ҷашм айнаки сиёҳ ва дар даст ҷатр дошт, истиқоматкунандай Кобул буда, дар ин вилоят ҳазор ҷариб (зиёда аз 200 гектар) замин дошта, онро сад нафар дехқон кишт мекардаанд. Соҳиби замин соле як ё ду маротиба ба сайри заминҳои худ меомадааст. Ба қавли Саидабдулло, ҳар сол ӯ аз ҳисоби даромади заминҳояш ба сайри давлатҳои ҷаҳон мебаромадааст.

Сафари дуюми мо ба вилояти Нангарҳор ҳамроҳи инженери шӯравӣ Ф. Н. Карпуненко 22 моҳи апрели соли 1972 сурат гирифт. Роҳ аз байни кӯҳу дараҳо, аз паҳлӯи ду электростансияи обӣ гузашта мерафт. Яке аз ин ГЭС-ҳо дар Моҳипар ном ҷой бо нақшаи мутахассисони Республикаи Федеративии Германия сохта шуда, аз сабаби нодуруст ба нақша гирифтани оби дарё ҳанӯз манфиати коғӣ наовардааст.

Дар Дорунта ном деҳа бо ёрии инженерони советӣ ГЭС-и дигаре бино шуда буд, ки онро мардуми Афғонистон фабрикаи барқи Нағлу меноманд. Саргаҳи канали 70-километраи обёрии заминҳои асрҳо ташнахобидаи Ҷалолобод низ ҳамин ҷой будааст. Ин канал ва обанбор зиёда аз 40 млн куб об заҳира дошт.

Баъди гузаштан аз обанбор гармии ҳавои Ҷалолобод ҳис карда мешуд. Дар баъзе майдонҳо кишти ғалла ба дарав расида, тут пухта буд. Дар дӯконҳо тарбуз мефурӯҳтанд. Дар ду канори роҳ дарахтони гулбед, ки ба маҷнунбед монанд мебошанд, гарки гул буданд. Нозукии барги гулҳо ба заъфар шабоҳат дошт. Як намуд

дарахти азимчуссан чормағзмонанд дараҳти пахта ном дошта, гулҳои сурху сафеди он ба карнаи граммофон монанд буд. Обу ҳавои ин рӯзҳо ба гармии охири мояни водии Вахши Тоҷикистон монандӣ дошт.

Мактаби инженери номбурда ширкат кардан дар маросими ба истифода супоридани ду пул буд, ки соҳтмони онҳо дар худуди вилояти Нангархор ба анҷом расида буд. Яке аз ин пулҳо 35 км дар самти шимоли шарқии Ҷалолобод, дар Миёнқалъа ном деҳа бино шуда буд. Роҳи ноободи мошинагард аз байни майдонҳои сарсабз, боғҳои зебо, водии ҳушманзара гузашта мерафт. Дар ин водӣ ба гайр аз ғалла ҳосили бисёри кӯкнор гирифта, аз он ҷакида тайёр мекарданд. Дар Афғонистон истеҳсоли нӯшокиҳои спиртӣ ва парвариши кӯкнор расман манъ аст, вале соҳибони замин бар ҳиллофи қонун ҷакида ва нашъаро истеҳсол ва истеъмол менамоянд.

Дар Миёнқалъа Ф. Н. Карпуненкоро сокинони деҳа бо ҳурсандӣ ва меҳрубонӣ пешвоз гирифтанд. Маросими расмии ба истифода додани пул ба рӯзи дигар пешбинӣ шуда буд. Ҳоло инженери мо бо командири юнат (сипоҳиён) бâъзе масъалаҳои ташкилии ин корро муҳокима мекард.

Роҳи 45-километраи аксар нообод аз дара ва теппаҳои камоб гузашта мерафт. Дар назди як деҳа ҷаанд нафар дехқон машгули тоза кардани корез буданд. Онҳо ба сари ҷоҳи корез ду поз гузашта, ба рӯи онҳо ҷарҳ баста, як нӯти бандро ба ҷарҳ ва нӯти дигари бандро ба сатили резинӣ (аз балони мошин соҳта) баста буданд. Аз ҷоҳи корез қашида гирифтани лойка ба об қашидан аз ҷоҳ монандӣ дошт. Дар ҷоҳи торики корез дехқони лабташна ба шикам ҳобида, бо қаланд, ғову белҷа дар торики мекард, ки порҷаи замонии ҳудро аз оби ҳвётбахш таъмин намоҷд. Ин аҳвол дар ноҳияҳои дигари Афғонистон низ дила мешавад.

Пули Шинвор дар болои дарёчай кӯҳӣ бино шуда буд. Дар сари пул ба гайр аз меҳмонони Кобулу Ҷалолобод, аҳолии деҳаҳои атроф ва мактаббачагон ҷамъ омада буданд. Аз мактабхонаи дар наздики ҷоқеъшуда як миз оварда, ба пешни генерал ва инженерони шӯравӣ гузаштанд.

Баъд аз кироати Куръон генерал нутқ эрод карда, доир ба аҳамияти ин пул барои ҳочагии вилоят ва кӯмаки мутахассисони шӯравӣ сухан ронда, ба онҳо миниратдории ҳалқи афғонро зълон намуд. У лентай садди роҳро бурида, ба истифода супоридани пулро расман зълон кард. Ҳозирон қафқӯйӣ карда, даст фишурда,

ҳамдигарро табрик мекарданд. Мехмони азиз дар ин маросим одамони шӯравӣ буданд. Ҷавоне дар як лаъли ширини гирифта, ба ҳозирон даҳаниширий тақсим мекард. Маросими ба истифода супоридани пули Шинвор бо зиёфат дар ресторани меҳмонхонаи "Спизиор" Ҳалолобод ба анҷом расид.

Осори машҳури бостонӣ, ки дар назди шаҳри Ҳалолобод воқеъ гардидааст, Ҳадда ва ё Теппай Уштури Ҳадда мебошад. Ҷанд сол ин ҷониб бостоншиносони Афғонистон ин ҷойро кофтуков карда, садҳо мӯжассамаҳои ачиbro пайдо кардаанд, ки маҳсули кори ҳайкалтарошони асрҳои III-V ва ҳатто пеш аз он ҳам мебошанд. Дар бораи бозёфтҳои Ҳадда олимӣ ағон Мустамандӣ соли 1968 дар Душанбе, дар конгресси байналхалқии ЮНЕСКО доир ба таърихи давраи Кӯшониён маърӯза карда буд.

Ҳадда дар баландис воқеъ гардида, атрофи онро симҳор гирифтаанд. Аскари каторӣ барои тамошо тикет (билет) мефурӯҳт. Агар тамошобин акси мӯжассамаҳоро гирифтани бошад, мебоист панҷ баробар зиёд музд дихад.


Болои ибодатхонаи буддои Ҳаддаро барои муҳофизат аз барғу борон монанди шипангҳои майдони паҳтаи колхозӣ пӯшонида буданд. Мӯжассамаҳо ва нақшу ниғори дар зери шипанг бокимонда бо зебогии худ бинандаро ба ҳайрат мегузоштанд.

Бозёфтҳои Ҳадда, монанди бозёфтҳо аз Сурхӯтал ном ҷои назди шаҳри Пули Хумрӣ, Бағроми назди Кобул, шаҳри Бомиён, Ачинатеппай водии Вахш, Ҳалҷиён назди Дехнав саҳифаҳои дураҳшони маданияти давраи қадимаи ҳалқҳои Осиёи Марказиро кушода додаанд, ки санъати замони Кӯшониён ифтиҳори ҳамаи ҳалқҳои ҷаҳон гардида, олимони бисёр мамлакатҳо ба омӯхтани он камар бастаанд.

## АЗ ЗАБОНИ ШОҲИДОН

Дар ҳудуди Афғонистон собиқ мардуми Осиёи Миёна зиёд дучор меоянд. Онҳо бо тарзи либоспӯшиӣ, саллабандӣ, шакли зоҳирӣ, лафз ва дигар нишонаҳо аз афғонҳо фарқ мекунанд. Аксарияти ин одамон бо кори савдо машғуланд.

Сабаби дар Афғонистон сокин шудани одамони Осиёи Миёна ғуногун аст. Баъд аз ғалабаи Революсияи Сотсиалистии Октябр баъзеи онҳо яроқ ба даст гирифта, ба муқобили давлати ҷавони шӯравӣ мубориза бурданӣ шуданд ва оқибат ҷон ба каф гирифта,



*Оромгоҳи Абдуллоҳи Ансорӣ  
дар Гозургоҳи Ҳирот. Соли 1972*

Дар бадали сафари бис- ёркаратай худ ба Афғонистон муаллифи ин сатрҳо бо ин навъ одамон борҳо ҳамсӯҳбат шудаам. Яке аз онҳо Мирусмон ном дошта, дар Ӯротеппа ӯро Усмонкалоба ва дар Кобул Усмоноқсаққол меномиданд. Чунки як вактҳо ӯ оқсаққоли бозор будааст.

Соли 1959, рӯзи охи-рини сафарамон ба Афғонистон як нафар дӯкон-дори хӯқандӣ гуфт, ки “Аз Ӯротеппа Усмоноқсаққол ном кас дар ҳамин наздикӣ дӯкон дорад. Агар хо-ҳиши дидан дошта бошед, ман нишон медиҳам”. Дӯкони бazzозии Усмон-оқсаққол дар сарои Шоҳ-зодаи шаҳри Кобул воқеъ будааст. Вале худи ӯ дар дӯкон набуда, дар назди дӯкон ҷавони 15-16-сола рост меистод. Дӯкондори хӯқандӣ сӯи ман ишора намуда, ба ҷавон

гурехтанд. Вале бештарашон ба агитатсияи зиддишӯравии давлатҳои хориҷа ва уламо фирефта шуда, тарки ватан кардаанд. Ин навъ касон албатта пушаймонанд, ёди ватан ва хешу табор мекунанд. Онҳо меҳоҳанд бо тоҷикон ва ӯзбеконе, ки барои хизмат ба Афғонистон ба муддати кӯтоҳ сафар кардаанд, ҳамсӯҳбат шаванд, сухани онҳоро дар бораи ватани тарккардаашон шунаванд. Баъзеашон, ҳусусан ҷавонон, ба Иттифоқи Шӯравӣ сафари туристӣ карда, шаҳрҳои Осиёи Миёна, Москва ва Ленинградро дид, шоҳиди воқеаҳо ва дигаргуниҳои азими мамлакати мо шудаанд ва меҳоҳанд, ки сафари худро такрор намоянд. Ба онҳое, ки ба агитатсияи зиддишӯравӣ фирефта шуда, падару модар, ҳоҳару додари худро партофта, гурехтаанд, ҳоло руҳсат дода мешавад, ки омада, хешу акрабои худро дида раванд.

туфт, ки “Ин одам падари шуморо дидан меҳоҳанд”. Ҷавонписар саросема шуда, дар ҷавоб “Кадом падарам?” гуфт. Аз ин ҷавоби номуайяни саволомез ҳозирон дар ҳанда шуданд. Ман ҳам ҳазломезона аз ҷавон пурсидам, ки “Шумо ҷанд падар доред?” Боз ҳаїда баланд шуд. Дар аснои гуфтагӯй марди зардиша пайдо шуд, ки писари қалонии дӯкондор будааст. Ӯ моро ба нишастан таклиф намуд. Мо таклифи ӯро қабул накардем, чунки соати парвози самолёт наздику буд. Аз гуфтаи писари қалонӣ маълум шуд, ки онҳо аз гузари Олкорони шаҳри Ӯротеппа, аз авлои “турса” будаанд.

Баъди 13 соли ин воҳӯрӣ боз ҳамон дӯкондори ҳӯкандӣ тасодуфани маро дар кӯчаи Кобул диди монд. Мо ҳамдигарро шинохтем. Баъдтар ӯ ба Усмоноксаққол аз омадани ман ҳабар додааст. Мӯйсафеди 84-сола ба ҷои истикомати мо омада, маро наёфтааст. Ӯ ба ҷор писари ҳуд супоридааст, ки наъъе карда, ҳамшиҳриашро пайдо намоянд. (Усмоноксаққол соли 1874 вафот кард).

Ҳамроҳи бочаам, тарҷимони мутахассисони шӯравӣ дар Вазорати фавоиди оммаи Афғонистон Истроил Диёров меҳмонӣ Усмоноксаққол шудем. Дар назди дарвозаи дутабака мӯйсафеди ришсафеди дар тан камзӯл, дар сар саллаи сафеди қориёна, дар даст асо, моро истикబол гирифт. Воҳӯрӣ, пурсупос ва тарзи сухангӯй ба урғу одат ва лаҳчай сокинони Ӯротеппа монанд буд. Ӯ маро бори аввал медил ва дидан ҳамони гуфт, ки “Шумо ба падаратон ниҳоят монанд будаед”. Ҷор писар, домод ва набераҳояш як-як ба дидани мо омада мерафтанд. Ҳамон писаре, ки соли 1959 аз дидани мо дастуло ҳӯрда, чӣ гуфтанашро надониста буд, ба падараши бори дигар он ҳодисаро накл кард ва ҳанлида илова намуд, ки саволу ҷавоби собиқро дар мавриди мувоғиқ ба бисёр рафиқонаш гуфта ҳандидаанд. Падараши гуфт, ки “Пурсиши ту дигар хел ҷавоб надошт”. Ҳозирон ҳандиданд.

Суҳбати мо тӯл кашида буд. Аз накли Усмоноксаққол маълум шуд, ки ӯ ҳангӯз соли 1909 аз Ӯротеппа ба шаҳри Ҳӯканд кӯчида рафтааст. Вале то соли 1929 дар мавсими ангурпазӣ ба Ӯротеппа рафтуюй дошт.

Дар солҳои 20-ум Мирусмон ба кори тичорат машғул будааст. Вале ду шаҳс – Шоҳмирзо, ки дар асарҳои муаллифони таърихи Тоҷикистон ҳамчун “контрреволюсионер” зикр ёфтааст, бо писараш Ҳамид аз паи Мирусмон шуда, ҳарвақта аз ӯ маблаг меситониданд. Оқибат ришва додан ба ҷони ӯ расида, аз болон

Шоҳмирзо ва писарааш ба органҳои давлатӣ шикоят мекунад. Баъд аз тафтиш онҳо ба муддати 6 моҳ ҳабс мешаванд.

Баъди аз ҳабс баромадан падару писар аз пай қасоси Мирусмон мешаванд. Аз набудани ў дар шаҳри Ҳӯқанд истифода намуда, амволи хонашро тағтиш ва худи ўро ҳамчун гуреза дастгир мекунонанд. Мирусмон суд шуда, ба муддати 5 сол аз ҳукуки озодӣ ва се сол аз ҳукуки интихоботӣ маҳрум карда мешавад.

Соли 1932 Мирусмон баъд аз се соли маҳбусӣ аз ҳабс ба Афғонистон гурехта меояд. Пас аз як моҳи ин воқеа ду зан ва писари ў бо тағояниш аз пай ў расида меоянд.

Усмоноқсаққол нақли моро дар бораи тағиротҳои шаҳри Ӯротеппа ва умуман Тоҷикистон бо тааҷҷуб ҷӯш медод ва бовариаш намеомад, ки ҳатти электрикро ба Ӯротеппа аз Бекобод, аз стансияи баркии Фарҳод овардаанд ва заминҳои асрҳо ташна хобидан дашти Ҳовос обёрий шудаанд.

Мизбон аҳли савод буда, ҳофизаи хуб доштааст. Номҳои одамон, воқеаҳои дар ҳудуди Осиёи Миёна дар бадали солҳои 1900-1932 рӯйдода ба ёдаш нақш бастаанд. Соли 1913 ҳамроҳи Беҳбудӣ ў ба шаҳри Самарқанд ба назди С. Айнӣ омада, онҳо якҷоя масъалаи чопи рӯзномаро муҳокима карда будаанд. Усмоноқсаққол воҳӯрӣ ва сӯҳбати ҳӯдро бо С. Айнӣ бо як маҳорат хикоят кард.

Мизбон аз таърихи ғалабаи Революцияи Октябр дар Фарғона, баркароршавии Ҳокимияти Шӯравӣ ва амалиёти душманони бар зидди ҳукумати коргару дехқон бальзе хотираҳояшро низ зикр кард. Ў сабаби ҳуирезиҳои дар шаҳри Ҳӯқанд ва музофоти он рӯйдодаро дар амалиёти иртиҷои муллоҳо медиҳад. Усмоноқсаққол барои мисол чунин ҳодисаро, ки шоҳиди он будааст, нақл кард.

Соли 1918 дар яке аз майдонҳои шаҳри Ҳӯқанд Эргаш босмачӣ одамонро ҷамъ карда, баромад мекунад. Муллоҳо фатво мединанд, ки “Ҳар кас дар роҳи ислом ҳалок шавад, шаҳид ва душманони исломро кушад, ғозӣ аст”. Ин фатворо дар саҳифаи қоғаз дарҷ намуда, ба Эргаш месупоранд. Дар асоси он фатво ҳуди ҳамон шаб Эргаш 300 нафар сокинони ҳурду қалони дехан Султонободро ҷарӣ аз тан чудо мекунад. Усмоноқсаққол шахсан ин мурдаҳоро дар рӯи аробаҳо дилдааст.

Ин нақлро шунида, яке аз мактубҳои амир Олимҳон ба номи Анварподшоҳ ба хотирам омад. Ў навишта буд, ки “Дар Ашқобод, Марв ва Ҳӯқанд зиёда аз сад ҳазор большевикон кушта шуданд”. Ин мактуб ва фочиаи дар Султонободи Ҳӯқанд рӯйдода шоҳиди

онанд, ки душманони Ҳокимияти Шӯравӣ, босмачиён ва сардори онҳо амир Олимхон дар шаҳсияти ҳар як сокини хурду қалони аз онҳо норозӣ симони матини большевиконро медидаанд.

Дар бораи нобоварии муддоён нисбат ба сиёсати Ҳукумати Шӯравӣ дар замони ҳозира накли зерин ҷолиби дикқат аст.

Мӯйсафеди камриши дар ласт асо ва дар сар қулохи қароқӯйӣ дар яке аз кӯчаҳои Кобул садди роҳи мо шуд. У Ҳочӣ Абдулҳолики самарқандӣ буда, аввали соли 1972, байд аз чил сол, ҳамроҳи ҳамсарап барои дидани ҳешовандонаш ба шаҳри Самарқанд ду моҳ меҳмон шуда, боз ба Кобул баргаштааст. Дар яке аз маросимҳои тӯй дар Кобул муллоёне, ки собиқ аксаран аз Бухоро гурехта, ба Афғонистон омада буданд, аз ў ҷурсиданд, ки дар Самарқанд намоз меҳонанд ё не. Масҷид ҳаст ё не? Зиндагонии одамон чӣ наవъ?, ва гайра? Ҳочӣ Абдулҳолик ба онҳо накли дуру дарозе кардааст, ки мазмуни он ҷунин аст:

Дар аэропорти Самарқанд ҷомадонҳои ўро ҳеч кас омада, ҳудсарона ҷо ба ҷо накардааст. Баъдтар Ҳочӣ Абдулҳолик фахмидааст, ки дар ин шаҳр одамони бекор набудаанд. Яке аз ҳамсояни ҳешовандони ў дар Самарқанд коргар будааст. Ҳочӣ Абдулҳолик ба ҷои кори ин одам рафта дидаст, ки ҳакикатан ў коргари оддӣ буда, як саду шаст сӯм маош мегирифтааст. Баъд ў ҳоҳини дидани ҳонаи истиқоматии ин коргарро кардааст. Тарзи зиндагонии коргар, рӯзгори ҳонаи ў меҳмони афғониро ба тааҷҷуб өвардааст.

Аз рӯи гуфти Ҳочӣ Абдулҳолик, ў намози или соли навро дар масҷиди Ҳоча Аҳори Самарқандӣ, намози рӯзи ҷумъаро дар яке аз масҷидҳои ҷумъаҳонӣ ҳондааст. Ў ҳатто дидаст, ки баъзан дар кӯчаҳо одамон ҷойнамоз қушода, намозашонро меҳонданду касе ин корро манъ намекард. Бинобар он Ҳочӣ Абдулҳолик ба муллоёни бухорӣ гуфтааст, ки “барои мусулмони комил шудан аввало коммунист шудан лозим будааст”.

\* \* \*

Муддати мусофирати мо дар Афғонистон ба охир расид. Ба ватан баргаштем. Ҷун пойро ба ҳоки ватан гузаштем, вучудамонро ҳисси ачиби ифтиҳор фаро гирифт ва бёихтиёр байти устод Мирзо Турсунзода ба хотир омад, мушти ҳокро бардошта бӯсидам ва дар забон он шоҳбайт ҷорӣ шуд:

*Ҷун ниҳодам пои ҳудро бар сари ҳоки Ватан,  
Борҳо бӯсидам аз рӯҳсораи поки Ватан!*

## «ПО СЛЕДАМ МИНУВШЕЙ ИСТОРИИ»

PDF Compressor Free Version

Хорошо известно, каким драгоценным историческим источником являются записки путешественников. Дошедшие до нас, они нередко являются единственным свидетельством о давно ушедшей жизни. Этот жанр не исчез и в настоящее время. Записки путешественников о зарубежных странах пользуются большой популярностью.

Много существует таких записок и о нашем южном соседе — Афганистане. Среди них особый интерес вызывает изданная в Душанбе на таджикском языке в 1975 г. книга А. Мухтарова «По следам минувшей истории». Ее автор, доктор исторических наук, хорошо известный исследователь средневековой истории Средней Азии, дважды посетил Афганистан (в 1950 и 1972 гг.). Плодом его пристальных наблюдений и явилась рецензируемая работа.

В отличие от многих других составителей путевых записок, автор преследовал в своих поездках определенную научную цель — ознакомление с письменными средневековыми историческими рукописными сочинениями, памятниками энтиграфии, которые повсеместно сохранились в Афганистане и имеют прямое отношение к истории народов Средней Азии.

Но научные цели поездок отнюдь не помешали автору сделать много живых наблюдений, благодаря которым его записки становятся особенно интересными и для широкого круга читателей. А. М. Мухтаров посетил все главные города Афганистана, встретился с людьми, далеко не всегда попадающими в поле зрения обычного туриста-путешественника.

Книга объемна по содержанию. Если сказать обобщенно о главном, что автору удалось увидеть и что он очень живо описал на конкретных примерах, то это своеобразное причудливое сплетение старого и нового.

Подчас чрезвычайно любопытны конкретные примеры, приведенные автором встрече старого с новым. Таков, например, рассказ о его знакомстве с «потомком пророка», о богатом землевладельце, имеющем интересную коллекцию средневековых рукописей, в гараже которого помимо легковых машин стоят два трактора «Беларусь». Насколько цепко еще держаться средневековые формы землевладения, автор рассказал в главе, посвященной Джелалабаду, о другом землевладельце, который и

в настоящее время сдает в аренду многим бессемельным крестьянам мелкие участки земли, точно так же, как это практиковалось в средневековье.

Но автор уделяет памятникам, которые говорят о деятелях культуры прошлого, деятелях, творения которых вошли в золотой фонд культуры всех стран Ближнего Востока и в особенности народов Средней Азии. Так, в Балхе им описана могила поэтессы X в. Робии Балхи, трагическая судьба которой стала темой пьесы современного драматурга, поставленной на сцене душанбинского театра.

Понятен интерес автора к посещенной им усыпальнице основателя индийской династии Великих монголов — Бабура в Кабуле. Ведь именно автогору принадлежит честь открытия в старой Матче уникального памятника — выбитых собственноручно Бабуром (за его подписью) стихов на придорожном камне. С особым интересом читаются страницы, посвященные Герату, блестящей столице потомков Тимура в XV в., центре замечательных достижений во всех областях искусства и культуры своего времени. До сих пор еще высится здесь средневековые здания, а в народе жива память о прославленных классиках литературы — Джами и Навои, именах столь дорогих и для таджиков, и для узбеков. Также помнят здесь о пользующемся мировой славой Бехзаде — художнике, современнике Рафаэля. Имена эти недаром сопоставляются друг с другом.

Мы отметили лишь несколько отдельных черточек в замечательной картине, нарисованной в книжке А. Мухтаровым

В заключение хочется выразить надежду, что книга будет переведена на русский язык. Тем самым будет дана возможность широкому кругу читателей познакомиться с многими памятниками прошлого и многими сторонами современной жизни нашего южного соседа — Афганистана. Повторю вторично: то, что удалось увидеть и очень хорошо описать А. Мухтарову, редко кому доступно из числа обычных путешественников — авторов популярных очерков.

А. БЕЛЕНИЦКИЙ,  
доктор исторических наук,  
заслуженный деятель науки Таджикской ССР.  
«Коммунист Таджикистана»,  
18 января, 1976 г.

# МҮХТАРАМ АХРОР МУХТОРОВИЧ!

Сафарномаи Шумо "Аз пан таърихи кухан"-ро хонда, аз ҳад зиёд ҳурсанд шудам. Чунин асархон камини мукаддам аз назар гузаронида бошам ҳам, из ондо то ба ни дараҷа таъсироти амиқ ва тасаввуроти аниқ нағирифтга будам. Шояд ин натиҷаи заковатмандии муаллиф, соддагни забон ва латофати баён бошад, ки чумлаҳо ва сатрҳон ин китобро кас гаштаву баргашта бо камоли завқмандӣ мутолиға мекунад.

Сафарнома хонандаро бо таърихи мозӣ ва ахволи имрӯзai Афғонистон ва ҳалқи мазлуми ҷафокашӣ ў ба хубӣ шиннос мекунад, дар дили хонанди инсбат ба мардуми ҷафокаши ва матинироди ин диёр раҳму шафқат ва ба истилоғарони хонумонсӯзи он нафрат ва надомат мегарварад.

Дар китоб таърихи ҳолати ҳозираи Ҳирот, Қандакор, Газна, Кобул, Ҷалолобод, Буст ва Лашкаргоҳ, мумкин гуфт, ки муфассал баён ёфтааст. Боздили Шумо аз Мазори Шариф, ки ба арафаи иди Наврӯз мутобиқат кардааст, шарҳи ҳоли ни шаҳр, ҳусусан маъкъсаи "Раизан шариф", ҳолати иҷтимоӣ ва ҳусуснигти динни он васеъ тасвири ёфтааст. Шарҳи ҳоли имрӯзан ин шаҳр ва равза ҳамчун тазоди байни олами таъмаддун ва гӯшаҳон бокимондии ҳурофтани динӣ омадааст, ки ин ба ҳалқон Осиёи Миёна рӯзкон гузаштаи бенавоёнаи онкоро ба хотир меоварад. Ба фикри камини, таърихи шаҳрҳои қадимтарин Балҳ ва Бомиён низ васеътар баён карди шавад, бозхубтар мешуд. Зоро ҳариду ин шаҳр ҳам дар таърихи таъмаддуни башарият ба монанди Ҳирот роли беназири намоёниро бозиданд.

Ба фикри ман, Сафарнома, ки аз рӯи мушоҳидан ҷаънгарӯза таҳлил ва блёноти замонӣ ва тадқиқоти осори ҳаробгардии даҳиҷони зебо ва турсор, бо маҳоратва ҳамонӣ наишингга шудааст, бояд натанҳо доинот тавсифи хонандагон, балки сазовори ъзтибори муарриҳон ва адабиёт ҳам бошад. Чаро ки наишингтани чунин асарҳо на ба ҳама ҳавасмандони ин кор муссар мешавад.

Хулоса, Сафарномаи Афғонистони Шумо барои хонандагон, аз он ҷумла барои ман ҳам, ки бисёртарини шаҳрҳон дар китоб зикр ёфтари наидидам ва ҳаваси дилан дорам, вазифаи як рисолан дарсӣ ва раҳнамоиро дорад, ки дар ҳама замонҳо можияти худро гум наҳоҳад кард.

Ин китоб агар ба забонҳои дигар, пеш аз ҳама ба забонҳои ўзбекӣ ва русӣ, тарҷума шуда нашр карда мешуд, бисёр хуб мешуд.

Орзу дорам, ки ҳамеҳса саломат ва зафарманд бошед.

Бо эҳтиром ва мамнуният

АБДУЛАҲАД ҚАҲДОРӢ

Душанбе, январи 1976

## МУНДАРИЧА

САРСУХАН .....	5
АЗ ПАИ ТАЪРИХИ КУХАН .....	7
ДАР КОБУЛ .....	8
БОМИЁН .....	22
ДАР ВИЛОЯТИ БАЛХ .....	24
ЧАШНИ НАВРЎЗ .....	37
ДАР САРИ ТУРБАТИ БУЗУРГОН .....	43
ДАР МУЗОФОТИ ФАЗНӢ .....	72
ДАР ШАХРИ ҚАНДАҲОР .....	77
САФАР БА ВИЛОЯТИ ҲИЛМАНД .....	82
ДАР ВИЛОЯТИ НАНГАРҲОР .....	84
АЗ ЗАБОНИ ШОХИДОН .....	87
БЕЛЕНИЦКИЙ А. М. «ПО СЛЕДАМ МИНУВШЕЙ ИСТОРИИ» .....	93
ҚАҲДОРОВА А. МҰХТАРАМ А. МУХТОРОВ .....	94

Ахрор Мухторов

ШАҲРҲОИ АФГОНИСТОН

Сӣ сол қабл аз ин

Ба чоп 03.05.2003 таҳвил шуд. Когаз ва чопи оғсет.  
Андозаи 60/84 1/16. Ҷузъи чотӣ б. Тезодод 300 нусха.

Супории №24



---

Анҷумани «Шӯцӯ»  
Нашириёти «Деваштич»  
ш. Душанбе, хиёбони Дӯстӣ ҳалқҳо, 47  
Тел. 23-56-66, 27-61-47